



АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

БАРҶҲАТГИРИИ САНҶИШИИ АҲОЛӢ ВА ФОНДИ МАНЗИЛ ДАР СОЛИ 2018

Бо фармоиши Агентии омури
назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз “4” октябри с. 2018 №54
тасдиқ шудааст

ДАСТУРАМАЛ ДАР БОРАИ ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ БАРҶҲАТГИРИИ САНҶИШИИ АҲОЛӢ ВА ФОНДИ МАНЗИЛ ДАР СОЛИ 2018 ВА ПУР КАРДАНИ ҲУҶҶАТҲОИ БАРҶҲАТГИРӢ

Мундариҷа

I. МАФҲУМҲОИ АСОСӢ	4
1. Мафҳумҳои асосӣ.....	4
2. Мақсад ва принципҳои асосии барӯйхатгирии аҳоли 4	4
3. Даврият ва муҳлати гузаронидани барӯйхатгирии аҳоли 4	4
4. Махфияти фардии маълумотҳои барӯйхатгирии аҳоли..... 4	4
5. Маълумотҳо дар бораи аҳоли ва тартиби ҷамъоварии онҳо..... 5	5
6. Сана ва муҳлати гузаронидани барӯйхатгирии санҷиши аҳоли ва фонди манзили соли 2018	5
7. Объектҳои асосии ҳисобгирӣ ҳангоми барӯйхатгирии аҳоли ва фонди манзилб 7.1 Аҳолии доимӣ	6
7.2 Ду ҷои истиқомат	8
7.3 Муваққатан ғоиб.....	9
7.4 Муваққатан истиқоматкунанда	10
II. ТАЛАБОТҲО ОИД БА ПУР КАРДАНИ ҲУҶҶАТҲОИ БАРӮЙХАТГИРИИ ПЕШНИҲОДШУДА	10
1. Шартҳои асосӣ барои пур кардани варақаҳои барӯйхатгирӣ.....	10
2. Намунаи навиштаҷоти ҳарфҳо ва тарзи гузоштани аломатҳо, рақамҳо ва ислоҳи варақаҳои барӯйхатгирӣ	11
III. НИШОНДОДҲО ДАР БОРАИ ПУР КАРДАНИ РӮЙХАТИ ИСТИҚОМАТКУНАНДАГОНИ БИНО (ШАКЛИ 1)	12
IV. ТАРТИБИ ПУР КАРДАНИ ШАКЛИ 1М	16
V. ТАРТИБИ ПУР КАРДАНИ ВАРАҚАИ БАРӮЙХАТГИРӢ (ШАКЛИ 2)	18
VI. НИШОНДОДҲО ДАР БОРАИ ПУР КАРДАНИ ШАКЛИ 3	45
VII.НИШОНДОДҲО ОИД БА ПУР КАРДАНИ ШАКЛИ 4	49
VIII. ЧОРАБИНИҲОИ НАЗОРАТӢ	55
IX. ТАРТИБИ ҶОЙГИР НАМУДАНИ МАВОДҲОИ БАРӮЙХАТГИРӢ ДАР ҶУЗВДОН (СУМКА)	56
X. ВАЪЗИЯТҲОИ МУШКИЛ (БАРОИ ЁРИИ ҲИСОБӢ)	56
XI. ПЕШНИҲОДҲОИ УМУМӢ	60
XII. ЗАМИМАҲО	61

I. МАҲҲУМҲОИ АСОСӢ

1. Мафҳумҳои асосӣ

Барӯйхатгирии аҳоли - мушоҳидаи мунтазаму пурраи давлатии оморӣ, ки дар рафти он маълумот дар бораи шумора ва ҳаёти аҳолии дар санаи муайянкарда ҷамъ оварда, коркард ва ҷамъбаст карда мешавад (Моддаи 1 қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи барӯйхатгирии аҳоли” аз 19 майи соли 2009, №523).

2. Мақсад ва принципҳои асосии барӯйхатгирии аҳоли

Мақсади барӯйхатгирии аҳоли ин дастрас намудани маълумот дар бораи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои таҳияи дурнамоҳои давлатӣ, концепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурӣ, ҳисоботи ҷорӣ, пешгӯии шумора ва ҳаёти аҳоли, омӯзиш, ҷойгиронӣ ва истифодаи захираҳои меҳнатӣ, гузаронидани тадқиқотҳои илмӣ мебошад.

Барӯйхатгирии аҳоли дар асоси принципҳои зерин сурат мегирад:

- асоси илмӣ;
- даврият;
- умумият ва яқмуддатӣ;
- махфияти маълумотҳои шахсӣ;
- дастрас ва ошкоро будани ҷамъбасти он.

3. Даврият ва муҳлати гузаронидани барӯйхатгирии аҳоли

Барӯйхатгирии аҳоли на камтар аз як маротиба дар даҳ сол гузаронида мешавад. Барӯйхатгирии аҳоли ва фонди манзили гузашта соли 2010 гузаронида шуда буд.

Барӯйхатгирии санҷишии аҳоли бо пешниҳоди мақомоти ваколатдор, мувофиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон на дертар аз ду сол то баргузори барӯйхатгирии аҳоли дар як ё якчанд воҳиди ҳудуди маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.

Мақсади асосии барӯйхатгирии санҷишии аҳоли санҷида баромадани лоиҳаи барномаи барӯйхатгирӣ, усулҳои барӯйхатгирии аҳоли, ҷорабиниҳои асосӣ оид ба тайёрӣ ва гузаронидани он мебошад.

4. Махфияти фардии маълумотҳои барӯйхатгирии аҳоли

Маълумоти шахсии аз аҳоли ҷамъкардашуда махфӣ мебошад. Ягон шахсе, ки барӯйхатгирӣ мегузаронад, ё кормандони мақомоти омор ҳуқуқ надорад маълумоти шахсиро ошкор намояд. Ин маълумот дар шакли ҷамъбаст интишор карда мешавад.

Истифодаи маълумоти аввалия хангоми баррасии парвандаҳои граждани ва чинояти аз тарафи мақомоти дахлдор манъ аст (Моддаи 9 қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи барӯйхатгирии аҳоли” аз 19 майи соли 2009, №523).

5. Маълумотҳо дар бораи аҳоли ва тартиби ҷамъоварии онҳо

Ҷамъ намудани маълумот дар бораи аҳоли аз тарафи ҳайати гурӯҳи барӯйхатгирӣ бо роҳи пурсиш, пур кардани варақаи барӯйхатгирӣ, аз назар гузаронидани манзилҳо ва биноҳои ғайриистиқоматӣ, ки шахси мавриди пурсиш қароргирифта зиндагӣ мекунад ё бо истифода аз воситаҳои алоқа гузаронида мешавад.

Маълумот нисбати шахсоне, ки хангоми гузаронидани барӯйхатгирии аҳоли дар ҷои зист хузур надоранд, аз ҷумла муваққатан дар хориҷи кишваранд, ноболиғон, шахсони тахти васоят ва ё парасторӣ қарордошта аз тарафи шахсони болиғи хочагӣ, васиён, парасторон ва мақомоти дахлдори давлатӣ пешниҳод карда мешавад.

Пурсиши аҳоли ва пур кардани варақа бо забони давлатӣ ё русӣ сурат мегирад.

Ҳуҷҷатҳои барӯйхатгирӣ аз тарафи ҳисобчиён бо роҳи пурсиши аҳоли бе талаби ягон ҳуҷҷат пур карда мешаванд.

6. Сана ва муҳлати гузаронидани барӯйхатгирии санҷиши аҳоли ва фонди манзили соли 2018

Барӯйхатгирии санҷиши аҳоли ва фонди манзил аз **10 то 24 октябри соли 2018** гузаронида мешавад. Аз санаи 10 то 14 октябри соли 2018 Интернет пурсиш дар сомонаи Агентӣ аз тарафи аҳолии маҳалаҳои 91 ва 64 ш. Душанбе ва ш. Нораки вилояти Хатлон гузаронида мешавад. Шахсоне, ки тариқи Интернет аз барӯйхатгирии санҷиши аҳоли мегузаранд, дуҷум маротиба ба рӯйхат гирифта намешаванд.

Пур кардани ҳуҷҷатҳои барӯйхатгирӣ аз тарафи ҳисобчиён дар соати 8 пагоҳии 15 октябр оғоз ёфта, 10 рӯз (то ҳуди 24 октябр ва то соати 22 бегонирӯзӣ) давом мекунад.

Дар хотир доред

Лаҳзаи ҳисоби аҳоли соати 12 шаби аз 9 ба 10 октябр муқаррар карда мешавад. Кӯдаконе, ки баъди лаҳзаи ҳисоби аҳоли таваллуд шудаанд ва шахсоне, ки то ин лаҳза ғайридаанд, инчунин шахсони муваққатан истиқоматкунандаи шаҳрвандони хориҷӣ ва муваққатан ғойб бояд ба ҳуҷҷатҳои барӯйхатгирӣ дохил карда нашаванд.

Ҷамаи истиқоматкунандагон (таваққуфкунандагон), ки дигар ҷои истиқомат надоранд, ҳамчун аҳолии доимӣ ба рӯйхат гирифта мешаванд.

7. Объектҳои асосии ҳисобгирӣ ҳангоми барӯйхатгирии аҳоли ва фонди манзил

Шахс – шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахрванди хориҷӣ ва ашхоси бешахрвандии доимӣ истиқоматкунанда ё муваққатан дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон сукунат дошта, инчунин шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар давраи барӯйхатгирии аҳоли ва фонди манзил дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон муваққатан ғойб буд.

Хонавода – як шахс ё ҷамъи шахсони дар як бинои зист ё қисми он зиндагӣ мекунад ва танҳо ё дар якҷоягӣ худро бо маҳсулотҳои хӯрокаи ва дигар воситаҳои зарурӣ ба зиндагӣ таъмин мекунад.

Хонаводаҳо тақсим мешаванд ба хонаводаҳои шахсӣ (хусусӣ), хонаводаҳои дастаҷамъона ва хонаводаҳои бехонаҳо.

Хонаводаи шахсӣ (хусусӣ) – ин гурӯҳи шахсон ё як шахсе мебошад, ки дар бинои зист (дар квартироҳо, хонаҳои шахсӣ, хобгоҳҳо, дигар биноҳои зист) ва биноҳои ғайриистикоматӣ, ки барои зиндагӣ кардан мувофиқ кунонида шудаанд, истиқомат мекунад.

Хонаводаҳои дастаҷамъона - Ин гурӯҳи шахсоне мебошанд, ки дар муассисаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ ва тиббӣ дар казармаҳо, ҷойҳои аз озодӣ маҳрум, ташкилотҳои динӣ (монастирҳо, масҷидҳо ва дигарҳо) зиндагӣ мекунад.

Хонаводаҳои бехонаҳо – Ин гурӯҳи шахсон ё як шахси бе ҷойи зисти муайян (манзили зист надоштагон) мебошанд.

Оила – Ин иттиҳоди одамон, ки дар никоҳи расмӣ ё хешигарӣ асос ёфта, якҷоя зиндагонӣ мекунад, бо ҷавобгарии байниҳамдигарӣ ва ягонагии маишӣ пайваст мебошанд.

Фонди манзил – Маҷмӯи ҳамаи биноҳои истиқоматӣ новобаста аз шакли моликият, бо ҳисоби хонаҳои истиқоматӣ, хонаҳои махсус (хобгоҳҳо, хонаҳо барои пиронсолон, хонаҳои бачагон, хона-интернатҳо барои маҷрӯҳон, мактаб – интернатҳо), квартироҳо, биноҳои истиқомати хизматӣ ва дигар манзилҳо дар биноҳои барои зист мувофиқ.

Бинои истиқоматӣ - ҷои истиқомати алоҳидаи – мустақили муқаррарии як ё якчанд шахсон (квартира, хонаи якквартирагии алоҳида, коттедж, посбонгоҳ ё дигар бинои якквартирагӣ, ҳуҷра дар хобгоҳ, казарма, ҷойи маҳбас, муассисаи динӣ).

Бинои ғайриистикоматӣ - дигар бино барои зист мувофиқ кунонидашуда (вагонча, гараж, юрта, палатка, киоск, ферма, ҳуҷра дар муассисаҳои ғайриистикоматӣ ва монанди инҳо).

Барӯйхатгирӣ аз тарафи ҳисобчиён бо тартиби давр зада баромадани ҳамаи бино дар ҳудуди қитъаҳои ба онҳо вобаста кардашуда, ки дар онҳо аҳоли истиқомат дорад ё метавонад зиндагӣ кунад, бо назардошти биноҳое, ки дар онҳо ташкилотҳо, корхонаҳо ва муассисаҳо ҷойгир шудаанд, гузаронида мешавад.

7.1 Аҳолии доимӣ

Ҷои доимии истиқомат, чун қоида, ҳамон маҳалли аҳолинишин, хона, квартирае, ба ҳисоб меравад, ки пурсидашаванда қисми зиёди вақти худро мегузаронад. **Ин ҷой метавонад бо суроғае, ки шахс аз рӯи он ба қайд гирифта шудааст, мувофиқ бошад ва ё мувофиқ набошад.**

Қайд дар рӯйхати истиқоматкунандагони бино ва варақаҳои барӯйхатгирӣ, новобаста аз мавҷуд будани қайди сукунат ва хусусияти он (доимӣ ё муваққатӣ) ва ҳуқуқ доштан ба масоҳати истиқоматӣ, дар ҳамон ҷой ё ҷои дигар амалӣ мегардад (масалан, агар шахс дар як суроға ба қайд гирифта шуда бошад дар асл, дар дигар ҷой истиқомат намояд, дар он сурат ўро дар ҷои истиқомати аслиаш ба рӯйхат гирифта лозим аст).

Шахсоне, ки барои истиқомати доимӣ ба ҷои дигар кӯчида рафтаанд, инчунин ҳамаи рафтагон ба муддати 1 сол ва зиёдтар ба рӯйхатҳо ва варақаҳои барӯйхатгирӣ аз рӯи бинои мазкур дохил карда намешаванд, ва аз рӯи ҷои истиқомати нав ҳамчун аҳолии доимӣ ба рӯйхат гирифта мешаванд.

Ба тартиби барӯйхатгирии гурӯҳҳои алоҳидаи аҳоли ва истисно аз он диққат медиҳем:

а) шахсоне, ки дар ин манзил доимӣ истиқомат мекунанду дар соати 12 шаби аз 9 ба 10 октябр дар хона набуданд, вале дар ҳудуди ҳамон шаҳр ё ноҳия қарор доштанд (мисол, ба меҳмонӣ рафта) шахсони муваққатан ғоиб ҳисобида намешаванд, вале натавонистанд, бо яке аз сабабҳои зерин ба рӯйхат гирифта шаванд:

- дар басти шабона қор карданд, ба меҳмонӣ рафта буданд ё навбатдор ё дар ягон қор дигар, ки шабона анҷом медоданд, қарор доштанд;

- дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ қарор доштанд, ҳатто агар ғоиб будани онҳо якҷанд шабу рӯзро ташкил диҳад (қормандони нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ва нақлиёти автомобилӣ; ашхосе, ки борҳоро, почтаро, чаронидани қорворо ҳамсафарӣ мекунанд);

- дар қатораҳо ва автобусҳои маҳаллӣ ва робитаи наздишаҳрӣ қарор доштанд ё интизори онҳо буданд, мусофиронро пешвоз мегирифтанд ё мегуселониданд (гусел менамуданд);

- дар хонаҳои истироҳатӣ, дар боғчаҳои бачаҳо ва кӯдакгонҳои шабонарӯзӣ ба муддати як - дурӯза қарор доштанд;

- дар роҳи сафар, дар автомобилҳо, аспу ароба, пиёда қарор доштанд: ба бозор (ба намоишгоҳ - ярмарка), ба шикор ва моҳидорӣ ва ғайраҳо ва дар чунин ҷойҳои, ки онҳо метавонистанд аз барӯйхатгирӣ гузаранд, таваққуф накардаанд;

б) **донишҷӯёни** муассисаҳои таълимии олий ва миёнаи махсус ва таълимгирандагони муассисаҳои маълумоти ибтидоии касбӣ – техникӣ, ки аз рӯи ҷои таҳсилашон истиқомат мекунанд (масалан, дар хобгоҳ, дар манзили иҷоравӣ), танҳо аз рӯи ҷои таҳсилашон ба рӯйхат гирифта мешаванд, на дар хона;

в) **хизматчиёни ҳарбие**, ки аз рӯи даъватнома ва шартнома хизмати ҳарбиро мегузаронанд ва дар минтақаҳои маҳкам, истиқомат мекунанд аз рӯи ҷои қарор доштанишон аз тарафи мақомотҳои дахлдор ба рӯйхат гирифта мешаванд. Ин шахсон аз рӯи ҷои истиқомати доимиашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуҷжатҳои барӯйхатгирӣ дохил карда намешаванд (ғайр аз даъватшудагон ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ - таълимӣ);

г) **хизматчиёни ҳарбие**, ки аз рӯи шартнома хизмати ҳарбиरो мегузаронанд ва **дар минтақаҳои кушода** истиқомат мекунанд, яқоя бо аъзоёни хонаводаашон **бо тартиби умумӣ** ба рӯйхат гирифта мешаванд;

д) **шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон**, ки дар **намояндагиҳои дипломатӣ**, савдо ва **намояндагиҳои** дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа кор мекунанд, инчунин аъзоёни хонаводаашон, инчунин рӯзноманигорони дар хориҷа кор ва зиндагӣ кунанда аз рӯи ҷои қарор доштани онҳо аз тарафи намояндагиҳо ва консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯйхат гирифта мешаванд. Ин шахсон аз рӯи ҷои истиқомати доимиашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуҷҷатҳои барӯйхатгирӣ дохил карда намешаванд;

е) **шахсоне, ки мӯҳлати ҷазоро** дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрум гузаронида истодаанд, инчунин шахсони дар ҷойҳои ҳабси пешакӣ қарор дошта, ки нисбати онҳо ҳукм эътибор пайдо кардааст, **аз рӯи ҷои қарор дошташон** аз тарафи мақомотҳои дахлдор ба рӯйхат гирифта мешаванд. Ин шахсон аз рӯи ҷои истиқомати доимиашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳуҷҷатҳои барӯйхатгирӣ дохил карда намешаванд

ж) **шаҳрвандони хориҷӣ**, ки доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд (яъне шахсоне, ки шаҳрвандии давлати хориҷиро доранд) ва шахсони бе шаҳрвандӣ дар ҷои истиқоматашон аз рӯи тартиби умумӣ ба рӯйхат гирифта мешаванд;

з) **шахсоне** (новобаста аз шаҳрвандиашон), **ки аз давлатҳои хориҷа барои истиқомати доимӣ** ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд, аммо то ҳол барои истиқомат иҷозат нагирифтаанд, инчунин шахсоне, ки паноҳгоҳ ҷустуҷӯ мекунанд, ҳамчун истиқоматкунандагони доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ҷое, ки барӯйхатгирӣ онҳоро пайдо намуд, ба рӯйхат гирифта мешаванд;

и) **шахсоне, ки ҷои истиқомати доимӣ надоранд**, дар он ҷое, ки барӯйхатгирӣ онҳоро пайдо намуд, ба рӯйхат гирифта мешаванд (масалан, беҳонаҳо; шахсоне, ки аз як ҷои истиқомати доимӣ ба дигар ҷой мекӯчанд);

к) **шахсоне** (новобаста аз шаҳрвандиашон), ки ба Тоҷикистон барои кор аз рӯи шартномаи ташкилотҳои ватанӣ ё хориҷӣ, барои хондан ба мӯҳлати 1 сол ва зиёдтар омадаанд дар он ҷое, ки онҳо одатан истиқомат мекунанд, ба рӯйхат гирифта мешаванд (ғайр аз дар банди оянда нишон дода шудагон);

7.2 Ду ҷои истиқомат

Ҳангоми пурсиши аҳоли, ки дар бинои мазкур истиқомат мекунад, ҳисобчӣ ҳатман бояд маълум намояд, ки оё хонавода ё аъзоёни хонавода дигар ҷои истиқомат доранд ё не (ба истиснои мавридҳои дар боло ишорашуда). Агар дошта бошанд, дар ин ҳолат муайян кардан зарур аст, ки шахси мазкур дар кучо бояд ба рӯйхат гирифта шавад. **Дар мавриди пеш омадани мушкilot** дар интиҳоби ҷой барои барӯйхатгир гирифтани афзалият ба ҳамон ҷои истиқоматӣ дода мешавад, ки хонаводаи пурсидашаванда дар он ҷо зиндагонӣ мекунад. Масалан:

- агар пурсидашаванда кватира (хона ё хучра) дошта бошад, ки дар қайди он қарор дорад, вале дар амал яқоя бо оилааш дар дигар ҷой истиқомат кунад

(масалан, дар квартирае, ки ба ҳамсараш тааллуқ дорад), дар ин маврид шахси мазкурро дар ҷое, ки оилаи ӯ истиқомат мекунад ба рӯйхат гирифта лозим аст;

- агар пурсидашаванда дар хобгоҳ аз рӯи ҷои кор истиқомат кунад, дар рӯзҳои истироҳат ё рӯзҳои аз кор озод ба назди зану фарзандонаш равад, дар он сурат шахси мазкурро дар ҳамон ҷое ба рӯйхат гирифта лозим аст, ки дар он ҷо оилааш истиқомат мекунад. Бо ҳамин тартиб шахсоне, ки бо усули вахтавӣ кор мекунад, ба рӯйхат гирифта мешаванд;

- дар он мавридҳое, ки шахс ба таври мунтазам дар давоми сол дар якҷанд ҷой истиқомат мекунад, дар ин ҳолат, ҷое, ки ӯ дар он қисми зиёди солро мегузаронад, бояд ба сифати ҷои доимии истиқомати вай ба ҳисоб гирифта шавад, новобаста аз он, ки ҷои истиқомати вай дар дигар маҳалли аҳолинишини мамлакат ҷой гирифта бошад;

- кӯдаконе, ки бо навбат дар ду хонавода истиқомат мекунанд (масалан, баъди ҷудошавии волидайн), дар ҳамон хонаводае бояд ҷои истиқомати доимӣ дошта бошанд, ки дар он ҷо қисми зиёди вақти худро мегузаронанд. Агар вақт дар байни волидайн баробар тақсим шуда бошад, дар он сурат, ба сифати ҷои доимии истиқомати ӯ он ҷое ба ҳисоб гирифта мешавад, ки кӯдак дар лаҳзаи барӯйхатгирии он ҷо қарор дошт.

7.3 Муваққатан ғоиб

а) шахсоне, ки новобаста аз **шаҳрвандӣ** дар қаламрави Тоҷикистон доимӣ истиқомат мекунанд, вале ба хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори мавсимӣ ё муваққатӣ ба муддати то 1 сол рафтаанд;

б) шахсоне, ки барои муолиҷа дар беморхонаҳо (агар ғоиб будани онҳо дар ҷои истиқомати доимӣ аз 1 сол зиёд набошад), санаторияҳо қарор доранд; истироҳаткунандагони хонаҳои истироҳатӣ (ғайр аз як -дурӯза), шахсоне, ки дар таваллудхонаҳо қарор доранд; хонандагони мактаб-интернатҳо (ғайр аз истиқоматкунандагони доимии онҳо), хонандагони интернатҳои назди мактабҳо, ҳатто агар шифохона, санатория, хонаи истироҳатӣ, таваллудхона, интернати ишорашудаи назди мактабӣ дар ҳудуди ҳамон маҳалли аҳолинишин, ки ин шахсон доимӣ истиқомат мекунанд, ҷойгир бошад;

в) шахсоне, ки ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ - таълимӣ даъват шудаанд;

г) шахсоне, ки дар ҷойҳои ҳабси пешакӣ барои тафтиш зери таҳқиқ қарор доранд, ҳамчунин маҳбусони ба тартиби маъмурӣ ба мӯҳлати то 30 шабонарӯз ҳабс шудаанд, ҳатто агар ҷои истиқомати доимии онҳо дар ҳудуди ҳамон маҳалли аҳолинишин қарор дошта бошад ҳам.

д) мусофироне, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон доимӣ истиқомат мекунанд, вале ба лаҳзаи критикии барӯйхатгирии аҳоли дар фурудгоҳҳои ҳавоӣ (истгоҳҳои нақлиётӣ) ҳузур доштанд ва дар ҷои истиқомати доимӣ касе нест, ки дар бораи онҳо маълумот диҳад. Дар чунин ҷойҳо қитъаи ҳисобгирии кушода шуда, соати 12 шаби 9 ба 10 октябр барӯйхатгирии аҳоли гузаронида мешавад.

7.4 Муваққатан истиқоматкунанда

Ба истиқоматкунандагони муваққатӣ шаҳрвандони хориҷие, ки дар соати 12 шаби аз 9 ба 10 октябр дар ин бино қарор доштанд, дар айни замон ҷои истиқомати доимии онҳо берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст, ки шахси мазкурро барӯйхатгири фаро гирифт, қарор дорад, тааллуқ доранд

Хусусан, ба истиқоматкунандагони муваққатӣ тааллуқ доранд:

а) хориҷиёне, ки ба аҳолии шаҳрвандӣ мансубанду муваққатан дар мамлакат то 1 сол кор мекунанд;

б) хориҷиёне, ки ба аҳолии шаҳрвандӣ мансубанду муваққатан дар мамлакат ҳузур доранд, масалан, сайёҳон;

в) шахсоне, ки ба сафари хизматӣ, ба кори муваққатӣ ё мавсимӣ, ба таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ, ба таътил, ба меҳмонӣ ба назди хешовандон, ёру дӯстон ва шиносон омадаанд, агар ғоиб будани онҳо дар ҷои истиқомати доимӣ аз 1 сол ва аз он зиёд набошад;

г) шахсони хориҷие, ки дар меҳмонхонаҳо, хонаҳои истироҳатӣ ва табобатхонаҳо ва ба инҳо монанд.

II. ТАЛАБОТҲО ОИД БА ПУР КАРДАНИ ҲУЧҚАТҲОИ БАРҶҲАТГИРИИ ПЕШНИҲОДШУДА

1. Шартҳои асосӣ барои пур кардани варақаҳои барӯйхатгири

Пур кардани ҷавобҳо дар ҳуҷҷатҳои барӯйхатгири дар намуди қайди калимаҳо ё бо рақамҳо ва бо гузоштани аломатҳо мувофиқ ба гуфтаҳои рамзҳо амалӣ мегарданд.

Рӯйхати истиқоматкунандагони манзил, шароитҳои манзили аҳоли ва фонди манзил (шакли 1, 3 ва 4), рӯйхати истиқоматкунандагони муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ (шакли 1М) ва варақаи барӯйхатгири (шаклҳои 2) бо роҳи пурсиши аҳоли аз тарафи ҳисобчӣ пур карда мешаванд.

Агар хонаи бисёрквртирагӣ ба якчанд қитъаи ҳисобгири тақсим шуда бошад, он гоҳ шакли 4 «Фонди манзил» дар рӯйхати якуми хонаводаи қитъаи якуми қитъаи дастурдиҳанда-назоратчӣ пур карда мешавад.

Қайдҳо дар рӯйхати истиқоматкунандагони бино, ва маълумотномаҳо дар бораи гузаштан аз барӯйхатгири **бо ручка** иҷро карда мешаванд. **Бо қалам пур кардани варақаҳои барӯйхатгири манъ аст.**

Ручкаҳо бояд сиёҳи махсуси гелевӣ бошанд, ки ба ҳисобчӣ дода мешаванд. Ба ҳисобчиён истифодабарии дигар намуди ручкаҳо манъ карда мешавад. Дар ҳолати вайрон будан ё гум шудани ручкаҳо ҳатман ба дастурдиҳанда-назоратчӣ муроҷиат кардан зарур аст.

Агар ҷавобҳо ба саволҳои варақаҳои барӯйхатгири (шаклҳои 1, 1М, 2, 3, 4) бо калима ва ё рақамҳо навишта шаванд, пас ин навиштаҷотро дар минтақаи

чудогашташуда барои ин савол ё росткунҷаҳое, ки барои аломатгузори аломатҳо (рақамҳо) пешбинӣ шудаанд, гузошта мешаванд;

Дар ҳамаи шаклҳо дар қисми чапи болоӣ бояд маълумотҳои реквизитӣ навишта шаванд: рақами шумбаи рӯйхатгирӣ, рақами қитъаи дастурдиҳӣ, рақами қитъаи ҳисобгирӣ ва рақами рӯйхати истиқоматкунандагони бино ва инчунин дар шакли 1 тартиб дода шуд. Дар шакли 2 ҳамчунин дар қисми чапи болоӣ дар қисми А «р.т дар ҳудуди бино» ва дар қисми Б – «р.т дар ҳудуди хонавода» гузошта мешаванд.

Рақами варақа дар ҳудуди ҷузвдон (сумка) гузошта намешавад.

Дар шакли 2 (Варақаи барӯйхатгирӣ) - барои саволҳои дар поён нишон додашуда рақамҳо ва ҳарфҳо дар дар ҷойи махсус ҷудогардида, навишта мешаванд.

Рақами модар (падар) дар саволи 1; рӯз, моҳ, соли таваллуд дар саволи 3; қайд дар бораи ҷои таваллуд дар саволи 4; қайд дар бораи миллат ва забонҳо дар саволҳои 5, 6.1, 6.2; 7 қайд дар бораи мамлакати **шаҳрвандӣ** дар саволи 8; рақами ҳамсар дар саволи 12; қайди манбаҳои васоити зиндагӣ дар саволи 13; аз кадом сол мутассил дар маҳалли аҳолинишини мазкур истиқомат мекунед ва қайд дар бораи ҷои истиқомати пештара дар саволи 14; қайд дар бораи маҳалли ҷои кор дар саволи 18; шумораи кӯдаконе, ки зан таваллуд кардааст дар саволи 21.1, шумораи кӯдакони дар ҳаёт буда дар саволи 21.2 ва санаи таваллуди фарзанди якум дар саволи 21.3 навиштаҷот бо калимаҳо ё рақамҳо гузошта мешаванд. **Дар саволҳои боқимонда аломатгузорӣ гузошта мешавад.**

Дар шакли 3 (Шароитҳои манзили аҳоли) қайд дар бораи масоҳати хонаи инфиродии истиқоматӣ дар саволи 2; шумораи ҳуҷраҳо дар саволи 3; рақамҳо аз рӯи тартиби аъзои аввалини хонавода; шумораи ҳуҷраҳои ишғолкардашуда дар саволи 6; масоҳати истиқоматии ишғолкардашуда дар саволи 7 рақамҳо гузошта мешаванд. Дар саволҳои 1, 5, 8 аломатҳо гузошта мешаванд.

Дар шакли 4 (Фонди манзил) - шумораи ошёнаҳо дар бино дар саволи 5, шумораи квартираҳо дар бино дар саволи 6. Дар саволҳои 1, 2, 3, 4, 7 ва 8 аломатҳо гузошта мешаванд.

2. Намунаи навиштаҷоти ҳарфҳо ва тарзи гузоштани аломатҳо, рақамҳо ва ислоҳи варақаҳои барӯйхатгирӣ


Дар ҳамаи варақаҳои барӯйхатгирӣ барои навиштани ҳарфҳо ҷудо гардидааст, мувофиқи намунаҳои зерин иҷро намоед.

Намунаи навиштан:



А Б В Г Ғ Д Е Ё Ж З И Й К Қ Л М Н О П Р С Т У У Ф Х Ҳ Ч

Ч Ш Ҷ Э Ю Я

Навиштани рақамҳо ва гузоштани аломатҳоро мувофиқи намунаҳои зерин иҷро намоед.



Агар барои қайди ҷавобҳо 2 ё 3 росткунҷа ҷудо карда бошад, аломате, ки бояд ба ин майдон ворид карда шаванд, аз як рақам ё ду иборат бошад, **пас пеш аз рақам сифр навиштан лозим нест.**



Ҳангоми пур кардани ҳошияи росткунҷаҳо барои қайди рақамҳо ва ҳарфҳо **манъ карда мешавад:**

- якчанд маротиба дар ҳошия навиштани калимаҳо, рақамҳо ва аломатҳо;
- навиштани калима, рақам ва аломат берун аз ҳудуди барои ҳошия муқарраршуда;
- пайдо кардани кандашавии хатҳо;
- истифода бурдани тоифаҳои ороишӣ барои навиштани ҳарфҳо ва рақамҳо (ҳалқаҳо, қачақҳо ва ғайра);
- истифода бурдан аз хаткӯркунак ва замазка

Варақаҳои барӯйхатгириро аз маҷақшавӣ, доғдоршавӣ, қатшавӣ ва шиканиш муҳофизат кардан зарур аст. Варақаи барӯйхатгирии маҷақшуда барои дохил кардан ба сканер қобили истифода нест, мавҷуд будани доғ бошад, метавонад аз тарафи сканер ба қабули нодурусти маълумотҳои аввалини варақаи барӯйхатгирӣ биёрад.

Дар ҳолати содир шудани хатогӣ ҳангоми пур кардани варақаҳои барӯйхатгирӣ, нодуруст гузоштани аломат, рақами гузошташуда ё қайди нодуруст бояд ба тавре тоза карда шавад, чуноне, ки дар намунаҳои ислохотии варақаҳои барӯйхатгирӣ нишон дода шудаанд.

Намунаи ислоҳи навиштаҷот:



III. НИШОНДОДҶО ДАР БОРАИ ПУР КАРДАНИ РҶЙХАТИ ИСТИҚОМАТКУНАНДАГОНИ БИНО (ШАКЛИ 1)

а) Пеш аз пур кардани рӯйхати истиқоматкунандагони бино (шакли 1), минбаъд рӯйхат ҳисобчӣ дар ҳар як манзил маълум менамояд, ки чанд хонавода дар он истиқомат мекунад.

Одамон худашон муайян менамоянд, ки бо як хонавода зиндагонӣ мекунанд ва ё бо хонаводаҳои гуногун. Воқеан дар назар дошта мешавад:

- шахсоне, ки **манзили истиқоматиро** аз шахрвандони алоҳида **ба иҷора гирифтаанд**, ба ҳайати хонаводаи соҳиби манзили истиқоматӣ **дохил намешаванд ва хонаводаи алоҳида ба ҳисоб гирифта мешаванд;**

- шахсоне, ки **дар хобгоҳҳои** коргарон, хизматчиён, донишҷуён ва таълимгирандагон, **дар меҳмонхонаҳо, пансионатҳо** доимӣ истиқомат мекунанд, ҳамчун хонаводаи мустақил ба ҳисоб гирифта мешаванд;

- шахсоне, ки **корманди хизматрасон мебошанду** дар биноҳои хизмати муассисаҳои истиқомат мекунанд, ки онҳо дар он ҷо кор мекунанд (масалан, дар хонаи кӯдакон, беморхонаҳо барои пиронсолон ва ғайра), ҳамчун хонаводаи алоҳида ба ҳисоб гирифта мешаванд.

б) Дар ҳар як хонавода нисбат ба ҳамаи аъзоёни хонавода ҳисобчӣ муқаррар менамояд:

- **кӣ аз истиқоматкунандагони доимӣ шаби 9 ба 10 октябр** дар хона буд ва ба қайди муваққатан ғоиббудан аз барӯйхатгирӣ мегузарад. Дар ин ҳолат, дар қисми I сутунҳои Б, 1 пур карда шуда, сутунҳои 2, 3, 4 пур карда намешаванд.

- **кӣ аз истиқоматкунандагони доимӣ шаби 9 ба 10 октябр** дар хона набуд ва ба қайди муваққатан ғоиб ба барӯйхатгирӣ таалуқ дорад. (барои ин сабаб ва давомнокии ғоиб будан муайян карда мешавад) Ба ин шахсон: дар сутуни Б – рақами тартибии вай дар ҳудуди хонавода, сутуни 1 насаб ва ном, дар сутуни 2 рамзҳои сабаби ғоиб будан, (рамзҳо дар поёни рӯйхат нишон дода шудаанд): 1- ба кор рафтааст, 2 – ба курсҳои кӯтоҳмуддат рафтааст; 3 – дар меҳмонӣ; 4 - дар сафари хизматӣ; 5- ба муолиҷа; 6 – дигар сабаб; дар сутуни 3 мӯҳлати ғоиб будан бо моҳи нишон дода мешавад, дар сутуни 4 кишвар ҷойи истиқомати муваққатӣ нишон дода мешавад. Ҳамаи сутунҳо дар росткунҷаҳои махсуси ҷудокардашуда дуруст пур карда мешаванд.

- **кӣ маъмулан дар бинои мазкур истиқомат намекунад, вале дар шаби аз 9 ба 10 октябр** ин ҷо ҳузур дошт ва ба рӯйхат ҳамчун истиқоматкунандаи муваққатӣ гирифта мешуд, ки ба ин шахсон шахрвандони хориҷӣ дохил мешаванд, ки дар лаҳзаи барӯйхатгирӣ дар ин бинои истиқоматӣ ҳузур доштанд. Ин шахсонро дар шакли 1М (рӯйхати муваққатан истиқоматкунандагони шахрвандони хориҷӣ) навишта мешавад.

в) Ба ҳар як рӯйхат ҳисобчӣ реквизитҳо (рақами шӯъбаҳои рӯйхатгирӣ, қитъаҳои дастурдиҳӣ ва ҳисобгирӣ), рақами рӯйхати истиқоматкунандагони манзил, ки дар ҷадвали 2 дафтарчаи қайди вай нишон дода шудааст. Дар Рӯйхат суроғайи бинои мазкур муфассал навишта мешавад, барои хонаи бисёрквартирагӣ рақами квартира дар чоркунҷаи махсусҷудогардида навишта мешавад.

Рӯйхати **алоҳида** тартиб дода мешавад:

- ба ҳар як квартира;

- ба ҳар як хона (агар вай аз як квартира иборат бошад), юрта, хайма, қалавурхона ва дигар сохтмонҳои як квартира;

- ба ҳар як ҳуҷраи хобгоҳ (ғайр аз хобгоҳҳои навъи (типи) квартира, дар кучо ба ҳар як квартира рӯйхат тартиб дода мешавад);

- ба ҳуҷраи табобатӣ, синфхона, шӯъба ва ғайра – дар хонаҳои кӯдакон, мактаб - интернатҳо барои кӯдакони ятим, кӯдаконе, ки бе парастории волидайн мондаанд, хона -интернатҳо барои пиронсолон ва маъҷубон, ва муассисаҳои дигари монанди инҳо;

- агар Рӯйхат пур шуда бошад ва дигар аъзоёни хонавода дар Рӯйхат навишта нашуда бошад, он гоҳ дар ин ҳолат дигар рӯйхат тартиб дода мешавад ва дар қисми реқвизитӣ “**тартиб дода шуд**” дар рӯйхати якуми рақами 1 ва дар рӯйхати дуюм 2 навишта мешавад.

г) **Агар рӯйхат дар муассисаҳои, ки хонаводаҳои дастаҷамъона истиқомат мекунанд**, тартиб дода шавад, он гоҳ дар қисми суроғавӣ дар сатри «муассиса» **номи он навишта мешавад**, масалан: мактаб -интернат, хона - интернат барои пиронсолон ва маъҷубон, истиқоматгоҳи аскарон, дайр, колонияи ислоҳотӣ - меҳнатӣ ва ғайра ва рамзҳои зерини муассисаҳо гузошта мешаванд:

Рамз

- хонаи кӯдакон, мактаб - интернат барои кӯдакони ятим ва кӯдаконе, ки бе парастории волидайн мондаанд1
- хона - интернат барои пиронсолон ва маъҷубон, муассисаҳои табобатӣ барои шахсоне, ки аз бемориҳои музмин азоб мекашанд2
- истиқоматгоҳҳои аскарони қисмҳои ҳарбии вазорати мудофия ва ВҚД3
- колонияҳои ислоҳотӣ - меҳнатӣ, изоляторҳои тафтишӣ...4
- ташкилотҳои динӣ (масҷидҳо, дайрҳо)5
- муассисаҳои институтсионалии дигар6

Агар Рӯйхат барои бехонаҳо тартиб дода шавад, пас дар қисми суроғавӣ бояд аломати «Бехона» гузошта мешавад (дар як Рӯйхат бояд ҳамаи бехонаҳои дар қитъаи баҳисобгирӣ ба ҳисобчӣ вохӯрдагон дохил карда шаванд). Дар ҳолати пур шудани Рӯйхат, варақаи дигар тартиб дода, шахсони вохӯрдашударо (Бехонаҳоро) дохил кардан лозим аст.

Қайди истиқоматкунандагони бино дар Рӯйхат аз рӯи хонаводаҳо анҷом дода мешавад. Агар дар бино якчанд хонавода истиқомат кунад, дар он сурат аввал аъзоёни як хонавода, баъд ҳамаи аъзоёни хонаводаи дигар ва ғайра навишта мешаванд.

д) Дар ҳудуди ҳар як хонавода яке аз калонсолони хонавода (Рӯйхати якуми аъзои хонавода ҳуди хонавода муайян менамояд) аввал навишта мешавад, баъд ҳамаи боқимонда аъзоёни хонавода қайд карда мешаванд. Дар чунин маврид тартиби зерини қайди аъзоёни хонаводаро риоя кардан зарур аст:

- шавҳар ва зан паси ҳамдигар навишта мешаванд;
- фарзандон (аз ҷумла, фарзандони калонсоли дар қайди никоҳ набуда) баъди волидайнашон навишта мешаванд;

- ҳангоми дар хонавода мавҷуд будани якчанд ҷуфти ҳамсар (зану шавҳар) аввал як ҷуфти ҳамсарон ва фарзандони оиладор нашудаи онҳо, баъд ҷуфти дуюми ҳамсарон ва фарзандони онҳо ва ғайра навишта мешаванд;

- аъзоёни хонавода, ки робитаи хешу таборӣ бо дигар аъзоёни хонавода надоранд, дар охир навишта мешаванд.

Масалан:

Чи тавре, ки шаҳрванд Бобоев С. ба ҳисобчӣ хабар дод, дар квартира як хонавода истиқомат мекунад, ки дар ҳайати он дохил мешаванд: худи Бобоев, модараш, занаш, писари зандор, духтари бешавҳар, келин, набера, хоҳари ҷудошуда (талоқшуда) ва мураббӣ, ки ба ҳайати хонавода дохил нест ва набераро тарбия медиҳад. Худи Бобоев хоҳиш кард, ки номи ӯ якум навишта шавад. Дар чунин ҳолат тартиби қайди аъзоёни хонавода бояд ба тартиби зайл сурат гирад:

якум Бобоев навишта мешавад баъд ҳамсари вай духтар	ҷуфти якуми ҳамсар ва кӯдаки дар қайди никоҳ набудаи вай
писар зани писараш (келини Бобоев) духтари писараш (набераи Бобоев)	ҷуфти дуюми ҳамсар ва кӯдаки вай
модари Бобоев хоҳари Бобоев	яке аз волидаине бо кӯдаки дар қайди никоҳ набуда
мураббӣ	ҳамчун хешигарӣ надошта навишта мешавад.

Ба ҳамаи дар Рӯйхат навишташудагон, яъне ба ҳар як аъзои хонавода дар сутуни Б рақами тартибӣ дар ҳудуди хонаводаи мазкур гузошта мешавад. Ба ҳамаи хонаводаҳое, ки аз як нафар иборатанд, дар сутуни Б рақами 1 гузошта мешавад. Насаб ва номи ҳар як шахс дар сутуни 1-и рӯйхат пурра навишта мешаванд.

Мисол:

Дар бинои мазкур се хонавода истиқомат мекунанд (Ҳасанов, Оқилов ва Раҷабов). Хонаводаи Ҳасанов аз ду нафар, Оқилов танҳо истиқомат мекунад, хонаводаи Раҷабов аз се нафар иборат аст. Агар дар рӯйхати истиқоматкунандагони манзил онҳо ба тартиби зикршуда навишта шаванд, дар он сурат рақамгузорӣ дар сутуни Б рӯйхат ва қайдҳо дар сутуни 1 бояд ба тартиби зайл бошанд:

р.т. дар ҳудуди бино	р.т. дар ҳудуди хонавода	Ному насаб
А	Б	1
1	1	Ҳасанов Рустам
2	2	Ҳасанова Гулизор
3	1	Оқилов Аҳтам
4	1	Раҷабов Муқим
5	2	Раҷабова Дилноза
6	3	Раҷабова Умринисо

Дар сутуни 1 ному насаби ҳар як шахси пурсидашударо навиштан лозим аст.

Сутунҳои 2-4 барои шахсоне пур карда мешаванд, ки дар лаҳзаи барӯйхатгири муваққатан дар хонавода ғоиб ҳастанд.

Дар сутуни 2 сабаби ғоиб будан нишон дода шавад (рамзи ғоиб будан); 1- ба кор рафтааст; 2 - ба курсҳои кӯтоҳмуддат рафтааст; 3- дар меҳмонӣ; 4 – дар сафари хизматӣ; 5 – ба муолиҷа; 6 – дигар сабаб.

Дар сутуни 3 муҳлати муваққатан ғоиб нишон дода мешавад, дар ҷои махсус, шахси мазкур чанд моҳ ғоиб буд (танҳо моҳ) нишон дода мешавад. Дар ҳолате, агар шахс то 1 моҳ (мисол 15 рӯз) ғоиб бошад, он гоҳ 1 (1 моҳ) навишта мешавад.

Дар сутуни 4 кишвар, ҷойи истиқоматии муваққатӣ, бояд қайд Тоҷикистон, Россия аломатгузори карда шавад, агар шахс дар дигар давлатҳо ҳузур дошта бошад, он гоҳ дар ҷойи махсуси ҷудошуда кишвар ҷойи истиқомати муваққатӣ навишта мешавад (мисол, Қазоқистон, Ўзбекистон, Лаҳистон, Хитой ва дигар).

е) **Шахсоне, ки дар хонаводаи мазкур муваққатан истиқомат мекунад (шаҳрвандони хориҷӣ)**, ба ҳаёти ин хонавода (новобаста аз дараҷаи хешигарӣ) дохил карда намешаванд.

ж) Ҳангоми гузаронидани барӯйхатгирии **хонаводаҳои дастаҷамъона дар муассисаҳои институтсионалӣ** рӯйхати истиқоматкунандагони бино (шакли 1) пурра ба ҳамаи истиқоматкунандагон пур карда мешавад. Дар ҳолате, ки рӯйхат пурра пур шуд, дар ин маврид рӯйхати дуюм ва ҳоказо пур карда мешавад.

IV. ТАРТИБИ ПУР КАРДАНИ ШАКЛИ 1М

Шаҳрвандони хориҷие, ки дар меҳмонӣ ва муваққатан дар хонавода, меҳмонхона, дар хонаҳои истироҳатӣ, барои табобат дар беморхонаҳо (агар ҳузур доштани онҳо дар он ҷо аз 1 сол зиёд набошад) ҳузурдоранд, шакли 1М пур карда мешавад. Ин шахсонро бояд дар як рӯйхати шакли 1М новобаста аз он, ки онҳо дар хонаводаҳои гуногун ё дар дигар муассисаҳо истиқомат мекунад, навиштан зарур аст. Дар ҳолате, ки Рӯйхат пурра пур шуд, дар ин ҳолат онҳоро дар дигар Рӯйхат навиштан зарур аст.

Агар шаҳрвандони хориҷӣ зиёда аз як сол ё нақшадоранд (1 сол ва зиёдтар) дар маҳалли аҳолинишини мазкур истанд, дар ин ҳолат ин шахсонро ба шакли 1 Рӯйхати истиқоматкунандагони бино навишта ва ба онҳо шакли 2 пур карда мешавад, ин шахсҳо ба аҳолии доимии маҳаллии аҳолинишини мазкур дохил карда мешаванд.

Ба ҳар як рӯйхат ҳисобчӣ реквизитҳо (рақами шӯъбаҳои рӯйхатгирӣ, қитъаҳои дастурдиҳӣ ва ҳисобгирӣ, рақами рӯйхати истиқоматкунандагони манзил)-ро мегузорад. Тартиби пур кардани саволҳои шакли 1М.

Дар ҷойи махсуси ҷудогардида ному насаби пурсидашаванда навишта мешавад.

Саволи 1. Ҷинс

Ба яке аз гуфтаҳои дахлдори овардашуда аломат гузored.

Саволи 2. Санаи таваллуд

Чавобро оиди рӯз, моҳ ва соли таваллуд бо рақамҳо дар росткунҷаҳои махсус ҷудо кардашуда нависед. Масалан, агар пурсидашаванда 12 майи соли 1946 таваллуд шуда бошад, пас ба таври мувофиқ «12», «05» ва «1946» навишта мешавад. Агар пурсидашаванда 7 октябри соли 1973 таваллуд шуда бошад, пас навиштан лозим аст «07», «10», «1973».

Агар пурсидашаванда барои муайян кардани санаи таваллудаш ё синну солаш душворӣ кашад, Шумо метавонед саволҳои ёрирасони иловагӣ диҳед, ки барои муайян кардани синну соли вай ёри расонад (аз тақвимҳо истифода бурдан зарур аст).

Саволи 3. Ҷои истиқомати доимӣ

Дар ҷои махсус ҷудо кардашуда ба онҳое, ки дар дигар давлатҳо таваллуд шудаанд, номи давлатро бо калимаҳо нависед. Мисол, Россия, дар сатр навишта мешавад. Агар шахсе, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст ва айни ҳол шаҳрванди дигар давлат мебошад, дар ин маврид ҷойи истиқомати доимии ҳамон шахс навиштан лозим аст.

Саволи 4. Миллат

Дар ҷои махсус ҷудо кардашуда миллат (ҳалқият)-е, ки **худи** пурсидашаванда нишон медиҳад, нависед.

Саволи 5. Забони модарӣ

Дар ҷои махсус ҷудо кардашуда номи забоне, ки **худи** пурсидашаванда забони модарии худ меҳисобад, нависед. Забони модарӣ метавонад бо миллат мувофиқат накунад.

Агар пурсидашаванда ҳангоми номбар кардани ягон забон ҳамчун забони модарии худ мушкิลӣ кашад, номи ҳамон забоне навишта мешавад, ки онро бештар медонад ё одатан дар хона истифода мебарад.

Саволи 6. Шаҳрвандӣ

Ба шахсоне, ки **шаҳрвандӣ** надоранд «**Бе шаҳрвандӣ**» аломатгузори карда мешавад.

Барои шаҳрвандони хориҷӣ, дар ҷои махсус ҷудо кардашуда номи давлате, ки пурсидашаванда шаҳрванди он мебошад («Россия», «Украина», «Италия» ва монанди инҳо), нависед.

Ба шахсоне, ки **ду шаҳрвандӣ** – **и давлатҳои хориҷаро** доранд, номи як давлат аз рӯи интихоби пурсидашаванда навишта мешавад.

Шаҳрвандӣ – и кӯдакони волидайн муайян менамоянд.

Саволи 7. Сабаби ҳузур доштан

Сабаби ҳузур будан дар манзили мазкур бояд аломатгузорӣ карда шавад: 1 - ба кор омадам; 2 – ба курсҳои кӯтоҳмуддат омадам; 3- дар меҳмонӣ; 4 – сафари хизматӣ; 5 – муолиҷа; 6 – сайёҳӣ, истироҳат; 7 – дигар сабаб.

Саволи 8. Давомнокии истиқомат

Ба он шахсоне, ки дар саволи 7 (сабаби ҳузур доштан) бо мақсади кор ё таҳсил омаданд, қайд карда шудаанд, шахс чанд моҳ дар манзили мазкур истиқомат дорад, бояд нишон дода шавад.

Саволи 9. Банақшагирии давомнокии истиқомат

Ба он шахсоне, ки дар саволи 7 (сабаби ҳузур доштан) бо мақсади кор ё таҳсил омадан қайд карда шудаанд, шахс чанд моҳ дар манзили мазкур истиқомат карданӣ аст (ба нақша гирифтааст), бояд нишон дода шавад.

V. ТАРТИБИ ПУР КАРДАНИ ВАРАҚАИ БАРҶҲАТГИРӢ (ШАКЛИ 2)

Ҳисобчӣ дар ҳар як варақаи барӯйхатгирӣ реквизит (рақамҳои шӯъбаи рӯйхатгирӣ, қитъаҳои дастурдиҳӣ ва ҳисобгирӣ) ва рақами рӯйхати истиқоматкунандагони биноро мегузорад, ки он дар ҷадвали 2 дафтарчаи қайди ӯ нишон дода шудааст. **Рақами варақа дар ҳудуди ҷузвдон (сумка) аз тарафи ҳисобчӣ пур карда намешавад.**

Варақаи барӯйхатгирӣ алоҳида ба ҳар шахсе, ки дар рӯйхати истиқоматкунандагони манзил навишта шудааст (шакли 1) тартиб дода мешавад. Агар хонавода аз як, ду, се ё зиёда нафар иборат бошад, пас ба таври мувофиқ як, ду, се ё зиёда варақаи барӯйхатгирӣ бояд пур карда шавад.

Ба шахсоне, ки дар бинои мазкур муваққатан истиқомат мекунанд (шаҳрвандони хориҷӣ), онҳоро дар шакли 1М (рӯйхати шахсони муваққатан истиқоматкунандаи шаҳрвандони хориҷӣ) навиштан лозим аст.

Саволи 1. Муносибат ба шахсе, ки дар хонавода аввал навишта шудааст

Ба яке аз гуфтаҳои дахлдори овардашуда аломат гузored.

Ба нафаре, ки дар хонавода аввал навишта шудааст (дар сутуни Б Рӯйхат ба ин шахс рақами 1 гузошта шудааст), рамзи 1 – «**шахсе, ки аввал навишта шудааст**» аломат гузошта мешавад. Ба ҳамаи аъзоёни боқимондаи хонавода рамзи дахлдор ба яке аз гуфтаҳои овардашуда, гузошта мешавад. Масалан, агар пурсидашаванда нисбат ба шахси дар хонавода аввал навишта шуда писар бошад, дар он сурат мувофиқи гуфтаи рамзи 3 «**духтар, писар**» аломатгузорӣ карда мешавад. Агар шахси пурсидашаванда дигар намуди хешовандӣ ё худӣ нисбат ба шахси дар хонавода аввал навишташуда дошта бошад, ғайр аз дар боло номбаршудагон (масалан, ҷиян, тағо), дар он сурат мувофиқи гуфта аломат ба рамзи 10 - «**дигар дараҷаи хешигарӣ**» гузошта мешавад.

Бояд дар хотир дошт, ки дар хонавода муҳочирӣ меҳнатӣ, ки ба санаи барӯйхатгирӣ берун аз марзи ҷумҳурӣ қарор дошт ва ба Рӯйхати истиқомати бино (шакли 1) ҳамчун муваққатан ғоиб навишта шудааст, бинобар ин ўро ҳамчун шахси аввал навишташуда (рамзи 1) аломатгузорӣ кардан мумкин нест.

Шахсоне, ки ба ҳайати хонаводаи мазкур дохил мешаванд, вале бо ягон аъзои хонавода муносибати хешовандӣ ё муносибате, ки аз никоҳ бармеояд, надоранд (масалан, мураббӣ ва духтари ӯ, пешхизмат, ки дар хонавода истиқомат мекунанд ва дар айни замон ҳиссаи худро ба он мегузоранд) рамзи 11 - «хеш не» аломатгузорӣ карда мешавад.

Рамзи 11 - «хеш не» инчунин ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад (ғайр аз аввал навишташуда), ки доимӣ дар хонаводаи дастаҷамъона истиқомат мекунанд, ғайр аз онҳое, ки муносибати хешовандӣ ё худӣ доранд (масалан, зану шавҳар дар хона - интернати пиронсолон ва маъюбон, бародару хоҳар дар хонаи кӯдакон), мутобиқи тартиботи дар боло зикршуда навишта мешаванд.

Ба ҳар як **аъзои хонавода** (сарфи назар аз синну сол, ҳамчунин новобаста аз он, ки дар қайди никоҳ ҳаст ё не), **ки дар ҳайати як хонавода бо ҳар ду волидайн** ё танҳо бо яке аз онҳо истиқомат мекунад, дар росткунҷаи махсус ҷудо кардашуда **рақами тартибие, ки дар ҳудуди манзил модари вай** (худӣ ё бегона) навишта шудааст, яъне рақаме, ки пеш аз ному насаби вай дар чоркунҷаи махсуси сутуни А варақаи барӯйхатгирӣ (шакли 2) ё дар сутуни А-и Рӯйхати истиқоматкунандагони бино (шакли 1) нишон дода шудааст, гузошта мешавад. Агар модар дар ҳайати хонавода мавҷуд набошад, танҳо падар (худӣ ё бегона (падархонд)) вучуд дорад, дар он сурат рақами падар гузошта мешавад. Агар дар ҳайати хонавода на модар, на падар набошанд, дар ин маврид ягон рақам гузошта намешавад.

Агар хонавода аз як шахс иборат бошад, рамзи 1 - «**шахси аввал навишташуда**» - аломатгузорӣ карда мешавад. Аломати «**№ - модар (падар)**» дар ҷунин хонавода пур карда намешавад.

Саволи 2. Ҷинс

Ба яке аз гуфтаҳои дахлдори овардашуда аломат гузored.

Саволи 3. Санаи таваллуд

Саволро маҳз ҳамон тавре диҳед, ки чӣ тавр дар варақаи барӯйхатгирӣ оварда шудааст, (напурсед, ки «Шумо чандсола ҳастед?»). Санаи таваллудатонро номбар кунед.

Ҷавобро оиди рӯз, моҳ ва соли таваллуд бо рақамҳо дар росткунҷаҳои махсус ҷудо кардашуда нависед. Масалан, агар пурсидашаванда 12 майи соли 1946 таваллуд шуда бошад, пас ба таври мувофиқ «12», «05» ва «1946» навишта мешавад. Агар пурсидашаванда 7 октябри соли 1973 таваллуд шуда бошад, пас навиштан лозим аст «07», «10», «1973», ва «46» (синну сол).

Агар пурсидашаванда барои муайян кардани санаи таваллудаш ё синну солаш душворӣ кашад, Шумо метавонед саволҳои ёрирасони иловагӣ диҳед, ки барои муайян кардани синну соли вай ёри расонад (аз тақвимҳо истифода бурдан зарур аст).

Саволи 4. Ҷои таваллуд

Дар ҷои махсус ҷудо кардашуда ба онҳое, ки дар лаҳзаи барӯйхатгирӣ дар ҳамин минтақа таваллуд шуданд ва истиқомат мекунанд, аломати 1 қайд карда мешавад ва **номи шаҳр ноҳия пур карда намешавад.**

Шахсоне, ки дар дигар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудаанд, **аломати 1 (шаҳр) ё 2 (ноҳия) қайд намекунанд**, танҳо номи шаҳр, ноҳия ё дигар давлатро бо калимаҳо навишта мешавад.

Шахсоне, ки дар шаҳрҳои тобеи ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ таваллуд шудаанд, аломати 1 (шаҳр) ё 2 (ноҳия) қайд намуда, номи ҳамон шаҳре, ки шахс таваллуд шудааст навишта мешавад. Ба чунин шаҳрҳо дохил мешаванд: Турсунзода, Ваҳдат, Роғун, Истаравшан, Конибодом, Исфара, Панҷакент, Кӯлоб, Норақ, Сарбанд. Ба чунин тартиб дар **саволи 14 “Шумо аз рӯзи таваллудатон дар маҳалли аҳолинишини мазкур доимӣ истиқомат мекунед”** ва дар **саволи 18 “Кори Шумо дар ҳудуди маҳалли аҳолинишине, ки истиқомат мекунед, ҷойгир аст?”** пур карда мешавад.

Мисол 1: Каримов А. дар ш. Турсунзода таваллуд шудааст ва ба вай аломати 1 “шаҳр” аломатгузори карда, дар ҷойи махсуси ҷудогардида Турсунзода навишта мешавад.

Мисол 2: Салимов Х. дар маҳалли деҳоти ш. Турсунзода таваллуд шудааст ва ба вай аломати 2 “ноҳия” аломатгузори карда, дар ҷойи махсуси ҷудогардида Турсунзода навишта мешавад.

Мисол 3: Акбаров Д. дар ноҳияи Темурмалик таваллуд шудааст, ба вай аломати 1 “шаҳр” ва 2 “ноҳия” аломатгузори карда намешавад, танҳо дар ҷойи махсуси ҷудогардида Темурмалик навишта мешавад.

Барои онҳое, ки дар ҳудуди дигар мамлакат берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, таваллуд шудаанд, номи мамлакат ё ҷумҳурие, ки онҳо таваллуд шудаанд навишта мешавад (мисол, Россия, Узбекистон, Полша, Италия).

Саволи 5. Миллат

Саволро маҳз ҳамон тавре диҳед, ки дар варақаи барӯйхатгирӣ оварда шудааст (напурсед, ки «Шумо тоҷик?», «Шумо ўзбек?»), пурсед, ки «миллати Шумо?»

Дар миллати пурсидашаванда бояд як нишона қайд карда шавад. Дар ҳолате, ки агар пурсидашаванда дигар миллат ҷавоб дода бошад, он гоҳ дар ин маврид дар ҷойи махсуси ҷудогардида миллат (халқият)-е, ки **ҳуди** пурсидашаванда посух додааст, навишта мешавад.

Миллат (халқият) – и фарзандонро волидайн муайян мекунанд.

Саволи 6.1. Забони модарӣ

Дар забони модарии пурсидашаванда бояд як нишона қайд карда шавад. Дар ҳолате, ки агар пурсидашаванда дигар забони модарӣ ҷавоб дода бошад, он гоҳ дар ин маврид дар ҷойи махсуси ҷудогардида забони модарие, ки **худи** пурсидашаванда посух додааст, навишта мешавад.

Забони модарӣ метавонад бо миллат мувофиқат накунад.

Агар пурсидашаванда ҳангоми номбар кардани ягон забон ҳамчун забони модарии худ мушкилӣ кашад, номи ҳамон забоне қайд ё навишта мешавад, ки онро бештар медонад ё одатан дар хона истифода мебарад.

Забони модарии кӯдаконе, ки ҳоло гап зада наметавонанд ва дигар кӯдакони хурдсол аз тарафи волидайн муайян карда мешавад. Агар ба волидайн муайян намудани забони модарии кӯдак мушкил бошад, ҳамон забоне, ки бо он дар хона гуфтугӯ мекунанд, қайд ё навишта мешавад.

Забони модарии каррону гунгон ҳамон забоне ҳисобида мешавад, ки онҳо бо он забон мехонанд ва менависанд ва ё забоне, ки аъзоёни хонаводаи онҳо ё шахсоне, ки бо онҳо гуфтугӯ мекунанд, истифода мебаранд.

Саволи 6.2. Дигар забонҳое, ки озодона гуфтугӯ мекунад

Ба шахсоне, ки забонҳои дигарро **истифода мебаранд**, яъне бо забонҳои дигар **мехонанд, менависанд ва озодона гуфтугӯ мекунанд** ё **танҳо озодона сӯҳбат мекунанд**, аломатгузори ё дар ҷои махсус ҷудо кардашуда номи ин забонҳо (украинӣ, англисӣ, испанӣ ва монанди инҳо), навишта мешаванд. Агар пурсидашаванда се ё зиёдтар забонро истифода барад, дар ин маврид якчанд забон аломатгузори ё забоне, ки истифода мебарад навиштан лозим аст.

Ба шахсоне, ки забонҳои дигарро истифода намебаранд, инчунин кӯдаконе, ки ҳоло гап зада наметавонанд, **аломатгузори карда намешавад**.

Саволи 7. Эътиқоди динӣ

Саволро маҳз ҳамон тавре диҳед, ки дар варақаи барӯйхатгирӣ оварда шудааст (напурсед, ки «Шумо мусулмон?», «Шумо насронӣ?»), пурсед, ки «Эътиқоди динии Шумо?».

Ба ҳар як шахс дар бораи дин аломатгузори карда мешавад. Агар пурсидашаванда қайд намояд, ки пайрави “ислом” аст, бояд “ислом”, яъне аломати 1 қайд карда шавад. Агар пурсидашаванда ба ин савол ҷавоб доданро рад кунад, дар ин маврид аломати 4 “рад кард” қайд карда мешавад.

Эътиқоди динии кӯдаконе, ки ҳоло гап зада наметавонанд ва дигар кӯдакони хурдсол аз тарафи волидайн муайян карда мешавад.

Саволи 8. Шаҳрвандӣ

Ба **шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон** аломати дахлдори гуфтаи рамзи 1 - «**Ҷумҳурии Тоҷикистон**» - ро гузоред.

Ба шахсоне, ки **шаҳрвандӣ** надоранд рамзи 2 - «**бе шаҳрвандӣ**» аломатгузори карда мешавад.

Барои шаҳрвандони хориҷӣ, дар ҷои махсус ҷудо кардашуда номи давлате, ки пурсидашаванда шаҳрванди он мебошад («Россия», «Украина», «Италия» ва монанди инҳо), нависед.

Агар шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин **шаҳрвандӣ**-и давлати дигарро дошта бошад, пас аломати дахлдори гуфтаи «**Ҷумҳурии Тоҷикистон**» гузошта мешавад ва номи давлати дигар, ки инчунин шаҳрванди он мебошад, навишта мешавад.

Ба шахсоне, ки **ду шаҳрвандӣ – и давлатҳои хориҷаро** доранд, номи як давлат аз рӯи интихоби пурсидашаванда навишта мешавад.

Шаҳрвандӣ – и кӯдакони волидайн муайян менамоянд.

Саволи 9. Оё кӯдак ба муассисаҳои томактабӣ меравад

(барои кӯдакони синни 1-6 сола)

Ин савол ба волидайн кӯдакони синни томактабӣ, (ки ҳоло ба мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ намераванд) дода мешавад. Аз ин рӯ, аломат ба яке аз гуфтаҳои мутобиқан овардашуда гузошта мешавад:

Рамзи 1 – “**ҳа**” ба кӯдаконе, ки ба муассисаҳои томактабӣ – кудакистонҳо (яслиҳои бачагона, ясли – боғчаҳо, боғчаҳои бачагон) новобаста аз шакли моликиятшон мераванд, гузошта мешавад. Агар дар лаҳзаи барӯйхатгирӣ кӯдак муваққатан ба муассисаҳои томактабӣ наравад, масалан бо сабаби беморӣ дар он ҳолат ба вай аломати “**ҳа**” гузошта мешавад.

Рамзи 2 – “**не**” ба кӯдаконе, ки ҳоло ба муассисаҳои томактабӣ намераванд гузошта мешавад.

Саволи 10. Навъи муассисаи таълимӣ, ки дар он таҳсил мекунад

(барои шахсони синни 6 – 60 сола)

Ба шахсони синни 6 - 60 сола, ба таълимгирандагони муассисаҳои таълимии рӯзона, шабона, ғоибона ва экстернӣ аломати дахлдори яке аз гуфтаҳои овардашуда, гузошта мешавад.

Рамзи 1 - «**муассисаи таҳсилоти умумӣ**» ба таълимгирандагони мактабҳои таҳсилоти ибтидоӣ, асосӣ, миёна (аз он ҷумла, бо омӯзиши амиқи фанҳои алоҳида), гимназияҳо, литсейҳо ва муассисаҳои таълимии монанди инҳо аломатгузорӣ карда мешавад.

Рамзи 2 - «**муассисаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ**» ба таълимгирандагони омӯзишгоҳҳои касбӣ, литсейҳои касбӣ, марказҳои таҳсилоти мутассили касбӣ, мактабҳои техникӣ (ОКТ, ОКТМ) ва монанди инҳо аломатгузорӣ карда мешавад.

Рамзи 3 - «**маркази таҳсилоти калонсолон**» ба таълимгирандагоне, ки дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ ба роҳ монда шуда, он бо гирифтани ҳуҷҷати тасдиқунандаи касбӣ ба анҷом мерасад. Маҷмӯи равандҳои таҳсилот, ки бо кӯмаки он калонсолон қобилият ва дониши худро инкишоф дода, дараҷаи таҳассуси касбӣ ва техникашонро баланд мебардоранд ё самти навро интихоб менамоянд

Рамзи 4 - «**муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ**» ба таълимгирандагони техникумҳо (омӯзишгоҳҳо), коллеҷҳо, техникумҳои корхонаҳо ва монанди инҳо аломатгузорӣ карда мешавад.

Рамзи 5 - «**муассисаи таҳсилоти олии касбӣ**» ба таълимгирандагони муассисаҳои таълимии олий: - донишкадаҳо, академияҳо, донишгоҳҳо аломатгузорӣ карда мешавад.

Рамзи 6 – «**баъд аз муассисаи олии касбӣ**» - ба шахсони дар аспирантура ва докторантура таҳсилкунанда қайд карда мешавад.

Рамзи 7 - «**таҳсил намекунам**» - ба шахсони синни 6-60 сола, ки **дар ягон ҷой таҳсил намекунамд**, инчунин иштироккунандагони муассисаҳои таълимии иловагӣ барои кӯдакон ва калонсолон: мактабҳои мусиқӣ (бадеӣ, хореографӣ), мактабҳои санъат, марказҳои (қасрҳо, хонаҳо, стансияҳо, клубҳо) эҷодиёти кӯдакона, варзишӣ, техникӣ, экологӣ ва монанди инҳо, курсҳои равияи гуногун ва дигар муассисаҳо, ки **бо гирифтани маълумотҳои умумӣ ва касбиро таъмин намекунамд**.

Ба таълимгирандагоне, ки якбора дар ду муассисаи таълимӣ таҳсил мекунамд, аз рӯи навъи болотари муассисаи таълимӣ аломатгузорӣ карда мешавад.

Ба шахсоне, ки дар муассисаҳои таълимии динӣ таҳсил мекунамд, новобаста аз мансубият ва тобеият аломати мувофиқи гуфтаҳо гузошта мешавад.

Ба кӯдакони аз синни 6 сола хурдтар ва шахсони аз синни 60 сола калонтар ҷавоб ба ин савол пур карда намешавад.

Саволи 11.1 Таҳсилот (*барои шахсони синни 10 – сола ва калонтар*)

Ба шахсони дар синни 10-сола ва калонсолтар аломати мувофиқи яке аз гуфтаҳои овардашуда гузошта мешавад.

Дараҷаи баландтарини таҳсилот аз тарафи пурсидашудагон ба даст оварда шуда ба маълумот гирифта мешавад.

Инчунин, ба шахсони синни 10 сола ва калонсолтар, ки мактаби ибтидоиро хатм накардаанд аломатгузорӣ карда мешавад (рамзи 9 “**таҳсилоти ибтидоӣ надорам**”).

Дар ҳолати душворӣ кашидани пурсидашавандагон дар муайян кардани сатҳи таҳсилотнокии худ, аз қоидаҳои зерин истифода баред:

“**Ибтидоӣ**” рамзи 1;

“**Умумии асосӣ**” – рамзи 2. Маълумотро Шумо метавонед аз рӯи шумораи синфҳои хатм намуда ва соли хатмкунӣ бо истифода аз ҷадвали дар замимаи 1 Дастурамали мазкур муайян намоед.

“**Миёнаи умумӣ**” - рамзи 3 ба хатмкунандагони мактабҳои таълимоти миёна (аз он ҷумла бо таълими чуқури фанҳои алоҳида), литсейҳо, гимназияҳо ва ғайраҳо ва шахсони дорои номаи камол дар бораи маълумоти миёнаи пурра, қайд карда мешавад.

“**Ибтидоии касбӣ**” –ду аломатгузорӣ карда мешавад, ба хатмкунандагони синфҳои 8 ё 9 мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва хатмкунандагони омузишгоҳҳои касбӣ - техники ё литсеи касбӣ рамзҳои 4 ва 2 ва шахсони дорои маълумоти миёнаи умумӣ

(синфҳои 10, 11) ва хатмкунандагони омузишгоҳҳои касбӣ - техникӣ ё литсеи касбӣ, рамзҳои 4 ва 3 қайд карда мешавад.

“**Миёнаи касбӣ**” – рамзи 5 ба хатмкунандагони муассисаҳои таълимии миёнаи махсус, техникумҳо, омузишгоҳҳо (мисол: тиббӣ, педагогӣ), коллеҷҳо, техникуми муассиса ва ғайра, қайд карда мешавад.

“**Олии касбӣ**” – рамзи 6 ба шахсоне, ки муассисаҳои олии таълимиро хатм кардаанд: институт, академия, донишгоҳ ва ғайра, зерсаволҳои зерин қайд карда мешавад.

а) *бакалавр* – шахси дорои дараҷаи аввали таҳсилоти олии касбие, ки доир ба назария ва амалияи самти ихтисосаш дониш, маҳорат ва малакаи касбиро соҳиб шудааст;

б) *мутахассис* – шахсе, ки соҳиби таҳсилоти олии касбӣ буда, доир ба назария ва амалияи самти ихтисосаш дониш, маҳорат ва малакаи касбиро соҳиб шудааст ва барои иҷро намудани кори илмӣ имконият дорад;

в) *магистр* – дараҷаи дуҷуми таҳсилоти олии касбие, ки ба хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ пас аз супоридани имтиҳонҳои давлатӣ ё ҳимояи рисолаи магистрӣ дипломи намунаи давлатиро медиҳад;

“**Баъд аз муассисаи олии касбӣ**” – рамзи 7 ба шахсоне, ки аспирантура ё докторантураро тамом кардаанд, бо нишондиҳии доштани дараҷаи илмии номзоди илм, доктори илм ё дараҷаи илмӣ надорад, аломатгузори қайд карда мешавад.

“**Таҳсилоти ибтидоӣ надорам**” – рамзи 8 ба шахсоне, ки тамоман дар системаи таълимӣ таҳсил накарданд қайд карда мешавад. Агар ин рамз аломатгузори қайд карда шуда бошад, он гоҳ саволи 11.2 (хонда ё навишта метавонад) ҷавоб додан зарур аст.

Хатмкунии муассисаҳои таълимӣ аз рӯи таълими намудҳои **ғоибона ва шабона**, ҳамчунин экстерн ба хатмкунии муассисаҳои таълимии мувофиқ баробар ҳисобида мешавад.

Ба таълимгирандагон ва хатмкунандагони **муассисаҳои таълимие, ки таҳсилоти умумӣ намедиҳанд** (мисол комбинати (пункти) таълимӣ - курсӣ), маркази таълимӣ - истеҳсолӣ, курсҳои тайёри ва баландбардории дараҷаи маълумотнокӣ, курсҳои тайёри дар назди муассисаҳои таълимӣ, курсҳо оиди тайёрии мусоҳибон, операторон, ронандагон дар назди комбинатҳои таълимӣ ва ғайраҳо, дараҷаи маълумотнокие, ки онҳо **то дохил шудан ба ин муассисаҳои таълимӣ** доштанд, қайд карда мешавад.

Саволи 11.2 Барои шахсони синни 6-9 сола ва онҳое, ки ба саволи 11.1 таҳсилоти ибтидоӣ надоранд қайд шудаанд, Шумо хонда ва навишта метавонед?

Ба шахсони синни 6-9 сола ва шахсоне, ки таҳсилоти ибтидоӣ надоранд барои муайян намудани хонда ва навишта метавонанд, саволи мазкур пурсида шавад. Хонда ва навишта метавонед?

“**ҳа**” – аломати 1;

“**не**” – аломати 2.

Саволи 11.3 Барои шахсоне, ки таҳсилоти олий (мутахассис ва магистр) ва баъд аз муассисаҳои олии касбӣ дар саволи 11.1 қайд шудаанд, нишон диҳед дараҷаи илмӣ доранд?

Шахсоне, ки дараҷаи илмӣ номзади илм, доктори PhD, доктори илм ё дараҷаи илмӣ надоранд нишон дода мешавад. Агар шахс дараҷаи илмӣ надошта бошад, он гоҳ аломати 1 “надорад” қайд карда мешавад. Мутобиқан ба онҳо аломатгузорӣ карда мешавад.

Аломати 1 “номзади илм”;

Аломати 2 “доктори илм”;

Аломати 3 “доктори PhD”

Аломати 4 “надорад”.

Саволи 12. Вазъи оилавӣ (барои шахсони синни 15- сола ва калонтар)

Ба шахсони синни 15 - сола ва калонтар аломати дахлдори яке аз шаш гуфтаҳои овардашуда гузошта мешавад.

Рамзи 1- «**ҳеҷ вақт дар ақди никоҳ набудам**» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки ҳеҷ вақт дар ақди никоҳ, на дар қайдшуда ва на дар қайднашуда, қарор надоштаанд.

Рамзи 2 - «**дар ақди никоҳи ба қайд гирифташуда дар САҲШ мебошам**» - ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад, ки дар ҳолати ақди никоҳ қарор доранд ва ақди никоҳ дар мақомотҳои САҲШ ба қайд гирифта шудааст.

Рамзи 3 - «**дар ақди никоҳи беқайд қарор дорам**» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки ақди никоҳашон дар САҲШ ба қайд гирифта нашудааст.

Ба шахсоне, ки дар ақди никоҳ қарор доранд (ба онҳое, ки рамзҳои 2 ва 3 гузошта шудааст) дар росткунҷаҳои махсус рақами тартибии **ҳамсар**, ки дар сутуни А-и Рӯйхати истиқоматкунандагони бино (шакли 1) навишта шудааст, гузошта мешавад. Агар зан (шавҳар) дар бинои мазкур **ба рӯйхат гирифта нашуда бошад, пас ягон рақам гузошта намешавад.**

Рамзи 4 - «**марди занмурда (бевамард), бевазан**» - ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад, ки пештар дар ақди никоҳ қарор дошта буданд (новобаста аз он, ки ақди никоҳ ба қайд гирифташуда буд ё не), вале ин никоҳ бо сабаби фавтидани зан (шавҳар) қатъ гардид ва шахс дар ақди никоҳи нав қарор надорад.

Рамзи 5 - «**талоқшуда**» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки пештар дар ақди никоҳ қарор доштанд, ҳоло бошад **қарор надоранд** ва **ҷудошавӣ** аз тарафи мақомотҳои САҲШ **сабт карда шудааст.**

Рамзи 6 - «**ҷудошуда**» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки пештар дар ақди никоҳи беқайд қарор доштанд, ҳоло бошад ҷудо шудаанд, инчунин ба онҳое, ки дар ақди никоҳи ба қайд гирифта шуда қарор доштанд ҷудо шудаанд, вале ҷудошавӣ дар мақомотҳои САҲШ сабт карда нашудааст.

Дар синни ҳадди аққал издивоҷе, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, барои мардон ва занон 18 сол мебошад. Бо қарори ҳукумати маҳаллӣ, он метавонад дар баъзе мавридҳо то 16 сол кам карда шавад.

Саволи 13. Манбаъҳои васоити зиндагӣ

Пеш аз ин саволро додан, бояд ба пурсидашаванда варақаро, ки дар он рӯйхати ҳамаи намудҳои ҷавоб ба саволи 13 оварда шудаанд, нишон дода мешавад.

Баъд аз шиносӣ бо рӯйхат, пурсидашаванда як ё якчанд манбаъҳои васоити зиндагиро номбар мекунад.

Мувофиқ ба ҷавоб ба варақаи барӯйхатгири, аломатҳои дахлдори як ё якчанд гуфтаҳои овардашударо, гузоред.

Шуғлноки дар асоси ду категорияи мақом дар шуғл муайян карда мешавад: кироҷкор ва худмашғул. Ба шуғлноки ҳамаи шахсони синну соли муқарраршуда (15 сола ва калонтар), ки дар муддати вақти муайян, як ҳафта ё як рӯз буданд;

"кироҷкор" – рамзи 1.1 ба он шахсоне, қайд карда мешавад, ки:

- дар ҷои кор, ё ин, ки ҳамчун кироҷкор кардан ва дар айни замон баъзе корхоро барои пардохти ҳаққи хизмат дар шакли пули нақд ё дар шакли молӣ иҷро кардаанд;

- дар ҷойи кор ғоиб буданд омадаанд, ҷойи кор доштанд, ё дар лаҳзаи барӯйхатгири дар он мавҷуд набуданд ва дар он ҳолат онҳо бо ҷойи кори доимӣ алоқаманд буданд.

«худмашғул» - рамзи 1.2 барои он шахсоне (шахсони худмашғул) зикр шудаанд, ки:

- дар ҷойи кор, шахсоне, ки дар лаҳзаи барӯйхатгири ягон намуди кор карданро барои фоида ё даромади оилави дар шакли пули нақд ё дар шакли молӣ иҷро кардаанд;

- дар корхона / соҳибкори, аммо дар ҷойи кор мавҷуд набуданд, ё шахсони дорои корхона /соҳибкор, ки муваққатан дар рафти барӯйхатгири ба ягон сабаби муайян кор намекунанд.

Ба шахсони машғул, ба онҳое аломатгузори карда мешавад, ки аз рӯи фаъолияти меҳнати худашон мукофоти пули ё озуқавори мегиранд, аз он ҷумла, онҳое, ки хоҷагии фермери доранд, хоҷагии фермери пеш мебаранд, бо парвариши маҳсулоти кишоварзи, чорво ва парранда, ки асосан барои фурӯш ё мубодила, инчунин дорои даромад аз шуғл дар хона ва хоҷагии ёрирасони наздиҳавлиги дошта бошанд, агар маҳсулоти истеҳсолкардашуда ё хизматрасони асосан барои **фурӯш ё мубодила** равон карда шуда бошад. Ин манбаъ новобаста аз он, ки пурсидашаванда як ё якчанд ҷои кор дорад, гузошта мешавад (масалан, дар ду ҷой кор мекунад). Даромад аз фаъолияти меҳнати инчунин ба хизматчиёни ҳарбӣ, ки хизматашон аз рӯи шартнома ва даъвати ҳарбӣ мегузарад ва хизматкунандагони парастии динӣ аломатгузори карда мешавад.

Рамзи 2 - **«истеҳсоли маҳсулот барои истеъмоли худӣ»** ба онҳое аломатгузори карда мешавад, ки дар хоҷагии ёрирасони наздиҳавлигии худ (аз он ҷумла, боғҳо, полезҳо ва монанди инҳо) бо корҳои кишоварзи ва (ё) парвариши чорво машғуланд, агар маҳсулоти дар он истеҳсолшуда асосан барои истеъмоли хонавода сарф карда шаванд.

Рамзи 3 - **«стипендия»** - ба таълимгирандагоне аломатгузори карда мешавад, ки стипендия мегиранд (аз он ҷумла, стипендияҳое, ки ба таълимгирандагони аз тарафи корхона ё ташкилот аз рӯи қарордод, ҳадамоти шуғл барои таҳсил равоншуда, пардохт мешаванд).

Рамзи 4 - **«нафақа (ғайр аз нафақаи маъҷубӣ)»** - ба онҳое аломатгузори карда мешавад, ки нафақа аз рӯи пиронсоли (синну сол), бо сабаби маҳрум шудан аз саробон, барои хизмати дарозмуддат, иҷтимоӣ (барои шаҳрвандоне муқаррар карда

мешавад, ки аз рӯи ягон сабаб ҳуқуқи гирифтани нафақаи меҳнатӣ надоранд) мегиранд. Аломати дахлдори ин гуфта бояд ба ҳамон касе гузошта шавад, ки ба он нафақа муқаррар шудааст, на ба он касе, ки ӯро мегирад. Ҳамин тариқ, нафақа ҳангоми талаф додани парастор, ки ба кӯдак муқаррар карда шудааст, ба кӯдак қайд карда мешавад, вале на ба модар, ҳатто агар ин нафақаро модар гирад.

Чубронпулиҳои имтиёзӣ ба нафақахӯрон (барои рафту омади бепул дар нақлиёт, табобат, доруворӣ ва монанди инҳо) қисми нафақаи асосӣ ҳисобида мешаванд.

Рамзи 5 - «**нафақа аз рӯи маъюбӣ**» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки нафақаи маъюбӣ мегиранд. Аломати дахлдори ҳамин гуфта ба ҳамон касе гузошта мешавад, ки ба ӯ нафақа муқаррар карда шудааст, на ба он касе ки онро мегирад.

Рамзи 6 - «**ёрдампулӣ (ғайр аз ёрдампулии бекорӣ)**» ба ҳамон касе қайд карда мешавад, ки ба ӯ ёрдампулии иҷтимоии ҳармоҳа муқаррар карда шудааст:

- ба модарони коркунанда дар давраи руҳсатӣ оиди нигоҳубини кӯдак то яқунимсолагӣ ба модароне, ки истехсолотро тарк карда таҳсил мекунанд;

- ба таълимгирандагони муассисаҳои таълимоти умумӣ дар синни 7-15 сола, ки аз оилаҳои камбизоат мебошанд;

- барои занҳое, ки 10 ва зиёда фарзанд таваллуд кардаанд барои пардохти манзили зист ва хизматҳои коммуналӣ (рифой).

Дар ин ҳолат ёрдампулӣ ба ҳамон касе аломатгузорӣ карда мешавад, ки ба вай муқаррар карда шудааст, на ба он касе ки ёрдампулиро мегирад (масалан, агар ёрдампулӣ барои кӯдак муқаррар карда шудаасту, вале ба модараш дода мешавад, пас ёрдампулӣ ба кӯдак аломатгузорӣ мегардад, на ба модар).

Рамзи 7 - «**ёрдампулӣ аз рӯи бекорӣ**» - ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад, ки дар мақомотҳои ҳадамоти шуғли аҳоли ҳамчун бекор ва аз рӯи бекорӣ ба қайд гирифта шудаанд ва ёрдампулӣ аз рӯи бекорӣ, инчунин кӯмаки моддӣ аз ҳисоби маблағҳои фонди шуғли аҳоли мегиранд.

Рамзи 8 - «**ёрдампулӣ аз хешу табор ва дигар шахсон (ғайр аз аъзоёни хонавода)**» - танҳо ба шахсе, ки дар хонавода аввал навишта шудааст ва ин хонавода бо низом аз аъзоёни, ки аз хешу табор ё дигар шахсон, ёри моддиро мегирад.

Рамзи 9 - «**дигар намуди таъминоти давлатӣ**» - ба тарбиятгирандагони хонаҳои кӯдакон, хонандагони мактаб -интернатҳо, истиқоматкунандагони хона - интернатҳо барои пиронсолон ва маъюбон ва монанди инҳо, ба шахсоне, ки дар таъминоти давлат қарор доранд, аломатгузорӣ карда мешавад.

Рамзи 10 - «**пасандозҳо, ҳаққи саҳм, фоизҳо**» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешаванд, ки манбаи васоити зиндагиашон пули ҷамъоварӣ гашта аз ҳисоби қисми истифоданашудаи манбаҳои гуногуни даромади пулии пештар воридшуда, мебошад. Ҳамчунин ба шахсе, ки аз ҳисоби иҷора, ҳуқуқҳои муаллифӣ, ҳаққи саҳм ва фоизҳо аз рӯи амонатҳо ва қоғазҳои қимматбаҳо даромад мегиранд, қайд карда мешавад.

Рамзи 11 - «**даромад аз моликият**» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки даромад дар шакли маблағи иҷоравӣ аз рӯи қитъаҳои замини ба иҷора додашуда, ба иҷора додани квартирахо, гараж, мошин, олотӣ меҳнат мегиранд, қайд карда мешавад.

Рамзи 12 - «даромад аз аъзоёни оила, ки дар дигар давлатҳо кор мекунанд» - танҳо ба шахсе, ки дар хонавода аввал навишта шудааст ва ин хонавода мунтазам аз аъзоёни, ки берун аз Тоҷикистон барои кор рафтаанд, ёри моддиро мегирад.

Рамзи 13 «дар сарпарастӣ» - ба онҳое аломатгузори карда мешавад, ки бо маблағҳои волидайн, хешу табор ё шахсони дигар зиндагонӣ мекунанд, инчунин ба онҳое, ки барояшон алимент пардохт мешавад. Агар алимент барои кӯдакони ноболиғ пардохт шавад, пас аломати «дар сарпарастӣ» ба кӯдакон гузошта мешавад, на ба модар ё падар, ҳарчанд ки онҳо ин алиментҳоро мегиранд.

Рамзи 14 - «дигар манбаъ» ба нафароне аломатгузори карда мешавад, ки манбаи васоити зиндагиашон чизи дигар, аст на оне, ки дар боло номбаршудаанд, мебошад. (масалан, даромад аз гадоӣ, ёри башардӯстона ҷамъоварӣ ва супурдани шишаҳо, фуруши моли шахсӣ ва монанди инҳо).

Агар пурсидашаванда **якчанд манбаи** васоити зиндагиро номбар карда бошад, пас дар росткунҷаҳои махсус рамзи ҳамон манбае, ки пурсидашаванда онро асосӣ меҳисобад, гузored.

Пурсиши аҳолие, ки дар хонаводаҳои дастаҷамъона зиндагӣ мекунанд ва беҳонаҳо аз рӯи шакли 2 ба охир расид, ба ғайр аз саволҳои 21.1, 21.2, 21.3 барои занҳои синни 15–сола ва калонтар.

Саволи 14. Шумо аз рӯзи таваллудатон дар маҳалли аҳолинишини мазкур доимӣ истиқомат мекунед

Мутассилии истиқомат аз будани қайд ва хусусияти он (доимӣ ё муваққатӣ) вобастагӣ надорад ва аз ивазшавии суроға дар ҳудуди ҳамон як маҳалли аҳолинишин қатъ намегардад.

Аломати «**ҳа**» - ба онҳое аломатгузори карда мешавад, ки аз вақти таваллуд дар маҳалли аҳолинишини мазкур мутассил истиқомат мекунанд. Дар ин ҳолат **мутассилии истиқомат дар он қатъ намегардад:**

- кӯчидан аз як деҳа ба деҳаи дигар дар ҳудуди ҳамон як ноҳияи маъмури, кӯчидан аз як ноҳияи дохилишаҳрии шаҳри Душанбе ба дигар;

- ҳамаи раҳсипоршавиҳо аз маҳалли аҳолинишини мазкур, ки бо ивазшавии ҷои истиқомати доимӣ пайваст нестанд.

Агар гуфтаи «**ҳа**» аломатгузори карда шуда бошад, пас ба саволи 15 гузаред.

Гуфтаи «**не**» ба онҳое аломатгузори карда мешавад, ки ҷои истиқоматашонро тағйир додаанд. Ба онҳое, ки “не” қайд шудаанд, муайян намоед, оё шахс аз маҳалли аҳолинишини шаҳрӣ ё маҳалли деҳот ноҳияи мазкур ба дигар маҳалли аҳолинишини дигар шаҳр, ноҳия, давлат то октябри соли 2008 барои истиқомати доимӣ баромада рафта бошад, он гоҳ **гузаред ба саволи 15.**

Агар пурсидашаванда ба дигар маҳалли аҳолинишини дигар шаҳр, ноҳия, давлат аз 10 октябри соли 2008 барои истиқомати доимӣ баромада рафта бошад, он гоҳ ба ӯ зерсаволҳои зеринро диҳед:

а) **ҷои истиқомати пешина** (шаҳр, ноҳия, ё дигар давлат) – номи шаҳр ё ноҳия, ё давлати дигар (шаҳри Душанбе, ноҳияи Ҳисор, Россия, Украина ва ғайра)-ро нависед.

Тартиби пур кардан, дар савол 4 дар бораи “**Ҷойи таваллуд**” оварда шудааст, **нигар ба саҳифаи 19;**

б) **аз кадом маҳалли аҳолинишин омадед** – аломати мувофиқи навъи маҳалли аҳолинишине, ки пурсидашаванда пеш аз кӯчидан ба ин маҳалли аҳолинишин зиндагонӣ мекард, гузored. Агар пурсидашаванда дар шаҳр ё шаҳрак истиқомат мекард, аломати дахлдори гуфтаи «**шаҳрӣ**» ва агар дар маҳалли аҳолинишини деҳот, пас аломати дахлдор ба гуфтаи «**деҳот**» гузошта мешавад.

Дар ин ҳолат тағйиротҳои маъмурӣ – ҳудудие, ки пас аз кӯчидани пурсидашаванда аз ҷои истиқомати пештара рӯй доданд, ба назар гирифта намешаванд.

Мисоли 1. С. Каримов дар соли 2009 ба ноҳияи Файзобод барои истиқомати доимӣ кӯчида омад, сипас моҳи октябри соли 2013 ба ноҳияи Рашт кӯчид, ки айна ҳол истиқомат дорад. Ҳангоми дар бораи давомнокии истиқомат, ба ӯ аломатгузорӣ “не” қайд карда мешавад. Сипас, моҳ ва соли кӯчида омадан нишон дода, дар ҷои истиқомати пештара ноҳияи «Файзобод» навишта ва пас аз он, ба саволи б «аз кадом маҳалли аҳолинишин кӯчида омад», қайди "деҳот" аломатгузорӣ карда мешавад.

Мисоли 2. Салимов Х. дар ноҳияи Восеъ таваллуд шудааст, аммо соли 1993 ӯ ба истиқомати доимии ба шаҳри Душанбе кӯчид, ки айна ҳол истиқомат дорад. а, дар он ҷо зиндагӣ мекунад. Ҳангоми дар бораи давомнокии истиқомат, ба ӯ аломатгузорӣ “не” қайд карда мешавад. Ҳисобчӣ муайян намуд, ки аз давраи октябри соли 2008 ҷои истиқомати доимиро дигар накардаст ва зерсаволҳои а) ва б) пурсиш гузаронида намешавад ва ба саволи дигар мегузарад.

Саволҳои 15 - 20 барои шахсони синни 15 – сола ва калонтар

Саволи 15. Оё дар давоми ҳафтаи то оғози барӯйхатгирии ягон кор ё машғулияте, ки маош ё даромад биёрад доштед?

Ба шахсони синни 15-сола ва калонтар аломати дахлдори яке аз гуфтаҳои овардашуда гузошта мешавад.

«**Ҷа**» ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки дар давоми ҳафтаи пеш аз барӯйхатгирии кор ё машғулияте, ки аз рӯи он маош ё даромад ба даст гирфтаанд, доштанд:

1) кори кироя (ақаллан ба 1 соат) барои мукофот, новобаста аз он, ки кор доимӣ, муваққатӣ, мавсимӣ, ногаҳонӣ ё дигар намуд буд;

2) кори ғайрикироя (дар корхона ё ташкилоти шахсӣ, дар кори шахсии худ), ки даромад меорад ва мустақилона ё бо як ё якчанд ҳамкорон, бо роҳи ҷалб кардан ё ҷалб накардани кормандони кироякор иҷро карда шудааст;

3) кори бемузд дар корхонаи оилавӣ ё хоҷагии деҳқонӣ -фермерӣ;

4) кор дар хоҷагии ёрирасони хонагӣ ё шахсӣ, агар маҳсулоти дар он истеҳсолшуда ё хизматрасониҳо асосан ба фурӯш раванд;

5) дар ҷои кор муваққатан ғоиб буд, вале алоқаи расмиро бо ҷои кор нигоҳ медошт (масалан, тарҷумон, ки дар ширкат кор мекунад ва даъватро интизор аст).

Сабаби муваққатан ғоиб будан дар ҷои кор ҳисобида мешавад:

- беморӣ ё захмдор шудан, нигоҳубини беморон;
- рухсатии меҳнатии ҳарсола ё рӯзҳои истироҳат, рухсатии ҷубронӣ ё бемузд, пардохти корҳои аз меъёр зиёд ба анҷом расида ё корҳо дар рӯзҳои ид (истироҳат);
- рухсатии аз тарафи қонун муайяншуда аз рӯи ҳомиладорӣ, таваллуд ва нигоҳубини кӯдак то 3 - сол;
- таҳсил, азнавтайёркунӣ берун аз ҷои кори худ, рухсатии таълимӣ;
- рухсатии меҳнатӣ бе нигоҳдорӣ ё нигоҳдории музди меҳнат бо ташаббуси маъмурият;
- посбонӣ ё дигар тартиби махсуси кор;
- корпартоӣ;
- дигар сабабҳои монанд.

Донишҷӯён ва нафақагироне, ки дар давоми ҳафтаи то барӯйхатгирӣ **ягон ҷои кор доштанд**, ки маош ё даромад меовард, ба коркунанда тааллуқ доштанд. Ба онҳо «**ҳа**» аломатгузорӣ намоед.

«**Не**» ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки дар давоми ҳафтаи то оғози барӯйхатгирӣ кор ё машғулияти даромаднок надоштанд, хатто агар пурсидашаванда:

- дар академияи ҳарбӣ, аспирантура, докторантураи шакли рӯзонаи таҳсилот таҳсил мекард;
- дар хоҷагии ёрирасони шахсӣ барои истифодаи худ маҳсулот истеҳсол мекард;
- дар хонаводаи шахсӣ дар рӯбучини хона, хӯрокпазӣ ба аъзоёни хонавода, дӯхтан, таъмир ва тоза нигоҳ доштани либосҳои аъзоёни хонавода, тарбияи фарзандон, нигоҳубини аъзоёни пиронсол ва бемори хонавода хизмат мерасонд;
- ихтиёрӣ, бемузд ба одамони гуногун ё ташкилотҳои хайриявӣ, кумитаҳои падару модар, кумитаҳои қаҳрамонон, беморхонаҳо, хонаҳои кӯдакон ё хона-интернатҳо барои пиронсолон ва маъҷубон хизмат мекард;
- саҳмияҳои ягон корхона ё ҷамъиятро бе иштироки бевосита дар фаъолияти иқтисодии ин корхона ё ҷамъият дошт;
- бо гадогӣ ва ҷамъовариҳои шишаҳо ва монанди инҳо машғул буд.

Агар Шумо «не» аломатгузорӣ карда бошед, пас ба саволи 20.1 гузаред.

Саволи 16. Дар қадом соҳа машғул будед (намуди фаъолияти иқтисодӣ)?

Тибқи ҷавоб дар варақаи барӯйхатгирӣ аломатгузори мувофиқи 1 ҷавоб гузошта шавад.

Қайди 1. «Кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва моҳипарварӣ»

Кишоварзӣ, шикорчигӣ ва пешниҳоди хизматрасонӣ дар ин соҳаҳо, инчунин хоҷагиҳои давлатӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ-фермерӣ, дигар хоҷагиҳои кишоварзии ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба парвариши зироатҳои яқсол ғалладонагӣ, лӯбиё ва зироатҳои рағандор ва ҳама намуди сабзавотҳо.

Оид ба чорводорӣ- парвариши чорвои калони шохдор ва говмешҳо, қутосҳо, гӯсфандҳо ва бузҳо, аспҳо, харҳо, шутурҳо, харгӯшҳо, паррандаҳо, занбӯр, кирмаки

абрешим, ҳайвонот, паррандагони қисман хонагикардашуда ё ваҳшӣ, ҳашаротҳо ва дигарҳо.

Ташкилотҳо ва муассисаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият, ки хизматрасонии кишоварзиро амалӣ мегардонанд - истифодаи шабакаҳои обёрӣ ва хушккунӣ, шабакаҳои обтаъминкунии кишоварзӣ, каналҳои обёрӣ ва сарбандҳо.

Баланд бардоштани ҳосилнокии заминҳо ва киштзорҳо, ҳимояи растаниҳо ва кабудизор аз касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасони зироатҳои кишоварзӣ (аз он ҷумла агроаэрокимийвӣ) бо таври лабораторӣ санҷидани тухмиҳо бунёдкунӣ, коркард ва нигоҳубини боғҳо, аз он ҷумла шинонидан, рост кардани растаниҳо, бунёд кардани кабудизор ва нигоҳубини он, буридан ва яккакунии дарахтҳо ва растаниҳои ородиҳанда.

Шикор. Корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият бо хизматрасонӣ дар соҳаи шикор, куштан, кандани пӯст, тарошидани чорво, тозакунии ва ғ.

Ҳоҷагиҳои шикорчиғии давлатӣ – фармойндагон, нозироти ҳифзи олами ҳайвонот, дигар корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба амалигардонии шикор ва дастгиркунии ҳайвонот барои тайёр кардани хӯрок.

Ҳоҷагии ҷангал ва пешниҳоди хизматрасонӣ дар ин соҳа.

Ташкилотҳои ҳисоби ҳоҷагӣ, ҷумҳуриявӣ ва давлатии захираи ҷӯбу тахта ва ҷангалзоркунӣ, ниҳолхонаҳо, стансияҳои ҷангал, ҳифзи ҷангал, тухмии дарахтон, обёрикунии ҷангал. Марказҳои селекционӣ, ҳоҷагиҳо оид ба парвариши майдонҳои растаниҳои пайванд, алафҳои доругӣ.

Моҳидорӣ ва моҳипарварӣ, ҳоҷагиҳои моҳипарварӣ, ҳоҷагиҳои ҳавзавӣ, ҳоҷагиҳои тухммонӣ, идораҳои ҳифзи захираҳои моҳӣ. Корхонаҳои ҳамаи намудҳо ва шаклҳои моликият оид ба моҳидорӣ дар баҳри кушод, ҳавзҳо, кӯлҳо, дарёҳо, обанборҳо.

Қайди 2. «Коркарди канданиҳои фойданок»

Коркарди ангиштсанг ва ангишти бўрранг (лигнит) Корхонаҳо оид ба коркард ва ғурӯшакунии хокаи ангиштсанг ва ангишти бўрранг. Корхонаҳо оид ба тозакунии ангиштсанг ва лигнит фабрикаҳои тозакунии.

Коркардиашёи хоми нафт ва гази табиӣ. Корхонаҳо оиди коркардиашёи хоми нафт ва гази табиӣ, идораҳои коркардинафту битум идораҳои коркардинафту газ, чоҳҳои нафт, иттиҳодияҳои истеҳсолӣ, трестҳо, идораҳои корҳои пармакунӣ.

Корхонаҳо оид коркардигази табиӣ (сӯзанда) ва конденсати газ, корхонаҳо оид ба сохтмони манораҳои пармакунӣ, таъмир ва таҷдиди онҳо иттиҳодияҳои истеҳсолӣ оид ба истифодаи стансияҳои компрессории газпуркунии автомобилӣ, Корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият, дорои хизматрасонии алоқаманд бо коркардинафт ва газ.

Коркарди маъданҳои металл. Конҳо, идоракунии конҳо, маъданҳо, идоракунии маъданҳо, шахтаҳо, идоракунии шахтаҳо, комбинатҳои тозакунии маъдан, фабрикаҳои маъдантозакунии.

Коркарди дигар канданиҳои фойданок. Истеҳсолоти майдакунӣ – сангрезабарорӣ, корхонаҳо оид ба таҳияи конҳои санг, маъданҳо, идоракунии маъданҳо.

Дигар корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оиди коркарди сангҳои ороишӣ ва сохтмонӣ (мармар, санги хоро, регсанг ва ғайра), оҳаксанг, гач (ангидрид) ва бўр.

Коркарди рег ва гил. Корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба тайёр кардани омехтаҳои регу сангреза ва регу шағал, оид ба майда кардани сангҳо, сангреза ва рег, оид коркарди сангреза, рег, гили оташбардор ва сафедгил (каолин), оид коркарди дигар канданиҳои фойданок.

Коркарди намак. Корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид коркарди намак аз конҳои зеризаминӣ, аз ҷумла маҳлулкунӣ ва кашида баровардани он, дигар соҳаҳои саноати истихроҷи намак, ки ба дигар категорияҳо дохил нашудаанд, пешниҳоди хизматрасониҳо оид коркарди канданиҳои фойданок, оид коркарди нафт ва гази табиӣ, дигар канданиҳои фойданок.

Қайди 3. “Саноати коркард”

Истеҳсоли маҳсулоти хурока (бо назардошти нӯшокиҳо) ва маснуоти тамоку, истеҳсол ва коркарди консерваҳои гуштӣ ва маҳсулоти гуштӣ.

Корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба истеҳсоли маснуоти ҳасибӣ, гӯшт, гӯшти паррандаҳо дигар маҳсулоти гуштӣ куштан ва коркарди гӯшти чорвои калони шохдор, хукҳо, бузҳо, аспҳо, харгӯшҳо, паррандаҳо.

Коркард намудан ва консервокунии моҳӣ, дигар корхонаҳои саноати коркарди моҳии ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба аз нав коркард ва консервокунии моҳӣ.

Аз нав коркард намудан ва консервокунии меваҳо ва сабзавот, комбинатҳо, заводҳо, сеҳҳои консервокунии меваҳо оид ба истеҳсоли шарбат аз меваҳо ва сабзавот, мураббоҳо, парвардаҳо, полуда аз меваҳо.

Истеҳсоли равғанҳо ва равғанҳои растанӣ ва ҳайвонот, комбинатҳо, заводҳо, сеҳҳо, Заводҳои фишурдани равған ва кашидани равғани донакҳо, равғанҳо ва чарбҳои поккарданашудаи (тозакарданашудаи) растаниҳо ва ҳайвонот.

Истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, истеҳсоли орд ва ярма, крахмалҳо ва маҳсулоти крахмалдор, маснуоти нону булка, пухтупаз ва дигар маҳсулоти хӯрока, истеҳсоли нӯшокиҳо, истеҳсоли хӯроки тайёр барои ҳайвонот, маснуоти тамоку.

Истеҳсоли молҳои нассоҷӣ, истеҳсоли либосҳо ва пойафзол, чарм ва дигар маснуоти чармӣ, истеҳсоли маснуоти ҷубин ва қоғазӣ, фаъолияти матбаавӣ.

Истеҳсоли кокс ва маҳсулоти тозакардашудаи нафт, истеҳсоли маҳсулоти кимиёвӣ, истеҳсоли маҳсулоти дорусозӣ, истеҳсоли маснуоти резинӣ ва пластмассӣ, истеҳсоли дигар маҳсулоти ғайриметаллии минералӣ.

Истеҳсоли лавҳачаҳо ва лавҳаҳои сафолӣ, истеҳсоли хишт, сафоли бомпушӣ аз гили сӯзонидашуда, истеҳсоли семент, оҳак ва гач, буридан, коркард ва зиннатдиҳии сангҳои ороишӣ ва сохтмонӣ.

Истеҳсоли автомобилҳо таъмир ва насбкунии мошинҳо ва таҷҳизот.

Қайди 4. «Таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва ҳавои кондитсионӣ»

Корхонаҳо ва ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба истеҳсол, тақсимот, интиқол ва фуруши нерӯи барқ, новобаста аз сарчашмаҳо. Стансияҳои барқии гармидиҳӣ, стансияҳои обӣ-барқӣ, истеҳсоли газ, тақсимоти сӯзишвории газмонанд.

Қайди 5. «Обтаъминкунӣ, тозакунӣ, коркарди партовҳо ва ҳосил кардани ашёи хоми дуумдараҷа»

Чамъоварӣ, коркард ва тақсимоти об (обтаъминкунӣ). Корхонаҳо, ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба истеҳсол, чамъоварӣ ва тақсимоти оби гарм; оби хунук

Чамъоварӣ, коркард ва несткунии партовҳо, ҳосил кардани ашёи хоми дуумдараҷа, безараркунӣ ва дигар коркарди партовҳо.

Қайди 6. «Сохтмон» (аз ҷумла таъмири хона)

Сохтмони биноҳо. Корхонаҳо ва ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба амалигардонии тайёр кардани қитъаи сохтмонӣ ба қисмҳои ҷудо кардан ва вайрон кардани биноҳо корҳои заминӣ, сохтмон, таҷдид, таъмири ҷорӣ ва асосии ҳамаи намудҳои биноҳо (истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ) хонаҳои истиқоматӣ, квартирахои (аз он ҷумла бо фармоиши) аҳоли.

Сохтмон, таъмири ҷорӣ ва асосии таъмири дастгоҳҳои шахрвандии муҳандисӣ кӯпрукҳо, роҳнамоҳо барои роҳҳои автомобилгард нақбҳо ва роҳҳои зеризаминӣ.

Қайди 7. «Савдои яклухт ва чакана; таъмири воситаҳои нақлиёт»

Савдои яклухт ва чаканаи автомобилҳо ва мотосиклҳо; таъмири автомобилҳо ва мотосиклҳо, хизматрасонии техникӣ ва таъмири автомобилҳо, мотосиклҳо.

Савдои яклухт, ба ғайр аз савдои автомобилҳо ва мотосиклҳо. Корхонаҳои ҳамаи намудҳо ва шаклҳои моликият ва агентҳо оид ба амалигардонии додугирифт аз номи ё аз ҳисоби дигар шахсон ё фирмаҳо оид ба намудҳои зерини фурӯш, хариду фурӯш, харид ва савдои яклухти ғалла, тамоқуи коркарднашуда, тухмиҳо ва хӯроки чорво, меваҳо ва сабзавот, маҳсулоти ширӣ, тухм, равғанҳои хӯрока ва чарбҳо, нӯшоқиҳои спиртӣ ва дигар нӯшоқиҳо, маснуоти тамоқу, шакар, шоколад ва маҳсулоти қаннодӣ аз шакар, қаҳва, чой, какао ва дигар маҳсулоти хӯрока, аз он ҷумла моҳӣ молҳои насочӣ, либосҳо ва пойафзол ва ғайраҳо.

Савдои чакана, ба ғайр аз савдои автомобилҳо ва мотосиклҳо (киоскҳо дӯкониҳо дӯкониҳо, гастронимиҳо мағозаҳо, муассисаҳои дорухонагӣ, бозорҳо). Корхонаҳои ҳамаи намудҳо ва шаклҳои моликият оид ба савдои чаканаи бо бартарӣ доштани маҳсулоти хӯрока, бо ҳисоби нӯшоқиҳо, ва маснуоти тамоқу меваҳо ва сабзавот гӯшт ва маҳсулоти гӯшти паррандаҳои хонагӣ, сайдҳо ва маснуот аз онҳо моҳӣ, харчангшаклҳо ва моллюскҳо нону булка, маснуоти хамирӣ ва қаннодӣ аз шакар нӯшоқиҳои спиртӣ ва дигар нӯшоқиҳо.

Қайди 8. «Фаъолияти нақлиётҳо ва нигоҳдории борҳо»

Фаъолияти нақлиёти рӯизаминӣ ва қубургузар, нақлиёти хушкгард, нақлиёти роҳи оҳан, идораи роҳҳои оҳан, агентии нақлиётии байналхалқӣ, ширкатҳои нақлиётӣ – экспедитсионӣ, чойҳои ист ва таъмири вагонҳо, хадамоти хоҷагиҳои вагондорӣ.

Фаъолияти дигар нақлиёти рӯизаминӣ, корхонаҳои нақлиёти автомобилҳои мусофирбар, корхонаҳои нақлиёти автомобилҳои боркашӣ, қароргоҳҳои автобусҳо, қароргоҳҳои троллейбусҳо, қароргоҳҳои таксимухаррикӣ.

Фаъолияти нақлиёти ҳавоӣ, агентииҳои алоқаи ҳавоӣ, ширкатҳои ҳавопаймоӣ.

Анборкунии бор ва фаъолияти нақлиётии ёрирасон, корхонаҳои нақлиётии автомобилҳои маҳсусгардонидашуда, ташкилотҳои истифодабарии роҳҳо ва таъмиру

сохтмони роҳҳо, нозирот оид ба бехатарии ҳаракат ва назорати техникӣ аз рӯи нақлиёти автомобилӣ, нақлиёти ҳавопаймой ва роҳи оҳан.

Фаъолияти почта ва хаткашонӣ, главпочтамп, шӯъбаҳои почта, шӯъбаҳои алоқа. **Қайди 9. «Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо»**

Фаъолияти меҳмонхонаҳо, меҳмонхонаҳо, меҳмонсаройҳо, базаҳои сайёҳии ҷавонон, базаҳои сайёҳии кӯҳӣ, хобгоҳҳои ҷавонон, лагерҳои тандурустии бачагона, маҷмааҳои варзишӣ – тандурустӣ, маҷмааҳои табобатӣ – тандурустӣ.

Фаъолияти тарабхонаҳо, кафетерияҳо, корхонаҳои хӯроки «тезтайёр», киоскҳои савдои хӯроки зудтайёршаванда, қаҳвахона – яхмос, тарабхонаҳо, барҳо, қаҳвахонаҳо, ошхонаҳо ва буфетҳо.

Қайди 10. «Иттилоот ва алоқа»

Фаъолияти нашриявӣ; сабти овоз ва видео; телевизион ва радиошунавонӣ, нашри китобҳо, китобҳои маълумотгирӣ ва рӯйхати суроғаҳо, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва нашрияҳои даврӣ.

Истеҳсоли кинофилмҳо, барномаҳои видео ва телевизионӣ, сабти овоз ва мусиқӣ. Радиошунавонӣ ва телевизион.

Алоқа, Хадамотҳои алоқавӣ ва алоқавӣ махсус оид ба амалигардонии расонидани овоз, тавсир, маълумотҳо ё дигар ахборот ба воситаи системаҳои кабелӣ, радиотранслясионӣ ва алоқавӣ радиовӣ (алоқавӣ телефонӣ, телеграфӣ ва телекс) хизматрасонии техникӣ шабака расонидани (пахши) барномаҳои телевизионӣ ва радио.

Таҳияи таъминот бо барнома, маслиҳатдиҳӣ ва дигар фаъолият дар соҳаи техникаи ҳисоббарор.

Фаъолият дар соҳаи хизматрасонии иттилоотӣ, коркарди маълумотҳо, ҷойгиркунии барномаҳои амалӣ ва фаъолияти бо ин алоқаманд, истифодабарии Web-порталҳо (Интернет), фаъолияти агентҳои иттилоотӣ.

Қайди 11. «Миёнаравии молиявӣ ва суғурта»

Миёнаравии молиявӣ, ба ғайр аз хизматрасонӣ оид ба суғурта ва таъмини нафақа, банкҳо, филиалҳо, шӯъбаҳои саҳомӣ, давлатӣ, муштарак, марказӣ.

Суғурта, азнавсуғуртакунӣ ва таъминот бо нафақа, ба ғайр аз таъминоти ҳатмии иҷтимоӣ, ширкатҳои суғуртавӣ.

Фаъолияти ёрирасон дар соҳаи миёнаравии молиявӣ ва суғурта, биржаҳои фондӣ, депозитсиякунонии қоғазҳои арзишнок, идораҳои брокерӣ, нуқтаҳои мубодилаи асъор.

Қайди 12. «Амалиётҳо бо молу мулки ғайриманқул»

Ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба амалигардонии таҳияи лоиҳаҳои алоқаманд бо молу мулки ғайриманқул, ки барои зист, фурӯш ё мақсадҳои дигар таъин шудаанд харид ва фурӯши молу мулки ғайриманқул: хонаҳои бисёркватирагӣ ва манзилҳо, биноҳои навъи ғайриистикоматӣ, заминҳо.

Ба иҷора додани молу мулки ғайриманқули хусусӣ, амалиётҳо бо молу мулки ғайриманқул бо даромади пулӣ ё дар асоси шартнома.

Қайди 13. «Фаъолияти касбӣ, илмӣ ва техникӣ»

Фаъолият дар соҳаи ҳуқуқ ва баҳисобгирии муҳосибӣ, судҳои арбитражӣ, коллегияҳои нотариалӣ ва адвокатӣ, бюро, агентҳои марказҳои ҳуқуқӣ, агентҳои

маслиҳатдиҳӣ, адвокатҳои хосакори хусусӣ, ширкатҳои аудиторӣ, палатаҳои аудиторҳо ва муҳосибон.

Фаъолияти офисҳои марказӣ, фаъолият дар соҳаи идоракунӣ, муассисаҳо, ташкилотҳо ва монанди инҳо барои маслиҳатдиҳӣ оид ба масъалаҳои фаъолияти тижоратӣ ва идоракунӣ.

Фаъолият дар соҳаи меъморӣ ва тадқиқоти муҳандисӣ; санҷишҳои техникӣ ва назорат

Идораҳо, институтҳо, устухонаҳо, бюро, шӯъбаҳо ва дигар ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба хизматрасониҳои маслиҳатдиҳӣ дар соҳаи меъморӣ, корҳои лоиҳавию конструкторӣ, тартибдиҳии нақшаҳо, назорат дар сохтмон, банақшагирии шахрҳо ва кабудизоркунии онҳо.

Геологӣ-тадқиқотӣ, геологӣ - кофтукобӣ, геологӣ – техникӣ, экспедитсияҳои кӯҳӣ – геологӣ, марказҳои геологӣ – техникӣ, лабораторияҳои геологӣ.

Санҷишҳои техникӣ ва назорат, нозироти тафтиши сифат, марказҳои санҷиш, марказҳои сертификатсионӣ.

Фаъолияти муассисаҳои санитарӣ – эпидемиологӣ

Иттиҳодияҳои вилоятии «Дезинфексия», стансияҳои дезинфексионӣ, стансияҳои санитарӣ – эпидемиологӣ, пунктҳои дохилшавии изолятсионӣ.

Тадқиқотҳои илмӣ ва коркардҳо, корхонаҳо, ташкилотҳо оид ба амалигардонии тадқиқотҳо ва коркардҳо дар соҳаи биотехнология, илмҳои физикӣ, табиӣ, техникӣ, ва гуманитарӣ, Академияи илмҳо (илмӣ), Академияҳои бадеӣ, марказҳои илмии махсусгардонидашуда, марказҳои илмӣ – техникӣ, марказҳои илмӣ – муҳандисӣ.

Дигар фаъолияти касбӣ, илмӣ ва техникӣ, агентҳои рекламавӣ ва рекламавӣ - иттилоотӣ оид ба амалигардонии таҳия ва гузаронидани корҳои рекламавӣ, тадқиқоти вазъи бозор ва омӯхтани афкори омма, ташкилкунӣ ва ҷойгиркунии маводҳои рекламавӣ, масалан дар сутунҳои эълон.

Қайди 14. «Фаъолияти маъмурӣ ва ёридиҳанда»

Иҷора ва лизинг, ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба иҷора ва кироя додани воситаҳои нақлиёти бе ронанда ё ҳайати кормандони махсусгардонидашуда: автомобилҳо, автомобилҳои мусофирбари сабукрав, автофургонҳои сабукрав дигар нақлиёт.

Кирояи маснуоти маишӣ ва ашёҳои истифодабарии шахсӣ Ателе ва нуқтаҳои кирояи маснуоти насочӣ, мебелҳо, маснуоти кулолгарӣ ва маснуот аз шиша, зарфҳо барои ошхона ва рӯи миз, асбобҳои барқии маишӣ.

Ташкилотҳо ва корхонаҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба пешниҳоди биноҳо барои гузаронидани чорабиниҳои адабӣ, тӯйҳо ва ғайра бо фармоиши аҳоли.

Фаъолият дар соҳаи шуғл, марказҳои шуғл, биржаҳои меҳнат, агентҳои бюро ва монинди инҳо оид ба кортаъминкунӣ ва интихоби кадрҳо бо амалигардонии дарёфти кормандон, интихоби номзадҳо ва тақсимот ба ҷойҳои корӣ, дарёфт ва бо ҷои кор таъминкунии кадрҳо.

Фаъолият оид ба хизматрасонии биноҳо ва дигаргунсозии манзарҳо

Агентҳои бюроҳо, дигар корхонаҳо ва ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият, шахсони воқеӣ бо пешниҳоди хизматрасониҳои зерин: рӯбучини дохили

манзилҳо, биноҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳо, аз он ҷумла идораҳо, фабрикаҳо, заводҳо, муассисаҳо ва дигар манзилҳои тиҷоратӣ ва касбӣ ва хонаҳои истиқоматии бисёрквртирагӣ шустани тирезаҳо, поккунии фаршҳо, тозакунии кубурҳои оташдонҳо ва отшадонҳои деворӣ, партовсӯзонҳо.

Қайди 15. «Идоракунии давлатӣ ва мудофия; таъминоти суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ»

Идоракунии давлатӣ ва мудофия; таъминоти иҷтимоии ҳатмӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шӯрои Конституцсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссияи марказии интиҳобот ва раёспурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураи Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи оид ба корҳои дини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссияҳои давлатии (комиссияҳои) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентҳои миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазоратҳо ва идораҳо, Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо ва ғайраҳо.

Хизматрасониҳои афзалиятноки давлатӣ

Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофияи граждани назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Комиссариатҳои ҳарбӣ (ҳамаи сатҳҳо), Ташкилотҳои ҳарбии ҳамаи намудҳо, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураҳо, Судҳо, Прокуратураи нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсатҳои (департаментҳо, кумитаҳои) корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳо.

Қайди 16. «Маориф»

Кӯдакгонҳо (ясъл – боғчаҳо, боғчаҳои кӯдакона), мактабҳо: мусиқӣ, санъат, бадеӣ, варзишӣ, махсус, миёнаи таҳсилоти умумӣ, хореографӣ, мактабҳои махсус, мактаб – интернатҳо, қасрҳои эҷодӣ, коллечҳо, гимназияҳо, комбинатҳои таълимӣ – курсӣ, литсейҳо, коллечҳо, омӯзишгоҳҳои касбӣ – техника академияҳо (таълимӣ), донишқадаҳо, донишгоҳҳо, филиалҳои муассисаҳои таълимӣ, мактабҳои ронанда оид ба тайёр кардани ронандагон, комбинатҳои таълимӣ, мактабҳои шабонаи таҳсилоти умумӣ, мадрасаҳо, курсҳо оид ба тайёркунии ва тақмили кадрҳо ва ғ.

Қайди 17. «Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоии аҳоли»

Фаъолият оид ба ҳифзи саломатии инсон, беморхонаҳо, дармонгоҳҳо клиникаҳо, дармонгоҳҳои стоматологӣ, дорухонаҳои назди беморхонаҳо, госпиталҳо, таваллудхонаҳо, хонаҳои кӯдакон, шифохонаҳо, осоишгоҳҳо, истироҳатгоҳҳои бачагонаи махсусгардонидашудаи шифохонавӣ бо фаъолияти шабонарӯзӣ, хонаҳои истироҳатӣ, госпиталҳои назди пойгоҳҳои ҳарбӣ ва беморхонаҳои маҳбасхонаҳо, экспертизаи судӣ – тиббӣ, лабораторияҳои тиббӣ.

Хизматрасонии иҷтимоии аҳоли бо таъминоти зист, интернатҳо, паноҳгоҳҳо, хонаҳо ва хобгоҳҳо бо хизматрасонии иҷтимоӣ барои бачагони یتим, барои пиронсолон ва корношоямон, барои шахсони инкишофи фикриашон суст, шахсони зиёд истеъмолкунандаи машруботи спиртӣ ё нашъа, барои шахсони нуқсонҳои рӯҳӣ ё норасоии ҷисмонӣ дошта.

Хизматрасонии иҷтимоӣ бе таъминоти зист

Хадамотҳо ва ташкилотҳои ҳамаи намудҳои моликият бо расонидани ёри ба қурбониёни садаммаҳо, фирориёни офатҳои табиӣ, муҳочирон.

Қайди 18. «Санъат, фароғат ва истироҳат»

Артисти ва дигар фаъолият дар соҳаи санъат ва гузаронидани чорабиниҳои шавқовари фарҳангии оммавӣ, киностудияҳо (оиди истеҳсоли ҳамаи намудҳои филмҳо), кинопрокатҳо, кинотеатрҳо, марказҳои радио ва телевизион, театрҳо, толорҳои консерти, филармонияҳо, студияҳои сабти овоз, агентҳои оид ба фуруши чиптаҳо, китобхонаҳои ҳамаи намудҳо.

Фаъолияти варзишӣ ва дигар фаъолият оид ба ташкил намудани истироҳат ва фароғат, сиркҳо, боғҳои истироҳат ва фароғат, тирхонаҳо, боғҳои аттракционӣ, залҳои рақс, дискотекаҳо, мактабҳои рақс, дигар муассисаҳои намоишӣ фароғат, варзишгоҳҳо, майдончаҳои варзишӣ ва клубҳо, фитнес – клубҳо, ҳавзҳои шиноварӣ, мактабҳои варзишии ҳамаи намудҳо, варзишгоҳҳо, ипподромҳо мактабҳои аспасворӣ.

Қайди 19. «Дигар фаъолияти хизматрасонӣ»

Фаъолияти иттиҳодияҳо (ташкилотҳо)-и ҷамъиятӣ, ассотсиатсияҳо, иттифоқҳо, иттиҳодияҳои тижоратӣ, соҳибкорӣ оид ба амалигардонии фаъолияти ташкилотӣ, ки майлу рағбати аъзоёнашон ба тараққиёт ва рушдунамои корхонаҳои соҳаи муайян равона гардидааст ташкилотҳои касабавӣ дар соҳаи илм, фарҳанг ва соҳаи дин, иттифоқҳои касабавӣ (ассотсиатсияҳо) кормандони кироя, марказҳои фарҳангии миллӣ.

Таъмири компютерҳо ва таҷҳизоти музофотӣ, таҷҳизоти алоқа, молҳои барқии маишӣ, техникаи маишӣ ва таҷҳизоти боғҳо, пойафзол ва дигар маснуот аз чарм, мебел ва маснуоти хонагии монанд, соатҳо ва маснуоти заргарӣ, дигар ашёҳои истифодабарии шахсӣ ва молҳои маишӣ.

Дигар хизматрасонии инфиродӣ, ҷомашӯйхонаҳо, хушкшӯй, бо ҳисоби рангунӣ, сартарошхонаҳо, кошонаҳои ҳусн, дигар корхонаҳо ва ташкилотҳои ҳамаи навъҳо ва шаклҳои моликият оид ба хизматрасониҳои инфиродӣ.

Қайди 20. «Фаъолияти хонаводаҳои шахсӣ бо кироия кормандон; истеҳсоли молҳо ва хизматрасониҳои гуногун барои истеъмоли шахсӣ»

Фаъолияти хонаводаҳои шахсӣ бо кироия кормандон, фаъолияти агентҳои ҳамаи шаклҳои моликият ва шахсони хусусӣ оид ба пешниҳоди хизматрасониҳои хизматгорзанҳо, ошпазҳо, пешхизматҳо, хизматгорҳо, ҳавлирубон, либосшӯйҳо, боғбонҳо, аспбонҳо, ронандагон, посбонҳо, момодояҳо, машқдиҳандаҳо, котибаҳо ва ғайра.

Истеҳсоли молҳои гуногун дар хонаводаҳои шахсӣ ва хизматрасонӣ барои истеъмоли шахсӣ.

Қайди 21. « Фаъолияти ташкилотҳои байналхалқӣ»

Муассисаҳои махсусгардонидашудаи мақомотҳои минтақавӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагҳои Созмони Миллалӣ Муттаҳид, Ҷамъиятҳои Аврупоӣ, Ассотсиатсияи Аврупоии савдои овоз, Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд, Шӯрои ҳамкории гумрукӣ, Фонди байналхалқии асбор, Бонки умумиҷаҳонӣ,

Намояндагиҳои дипломатӣ ва консулгарии дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунанда.

Саволи 17. Машғулияти асосии Шумо дар ҳафтаи гузашта (касб, ихтисос)

Тибқи ҷавоб дар варақаи барӯйхатгирӣ аломатгузории мувофиқи 1 ҷавоб гузошта шавад.

Қайди 1. «Роҳбарони (намояндагони) ҳукумат ва идоракунӣ дар ҳамаи сатҳҳо, аз ҷумла роҳбарони ташкилотҳо, муассисаҳо ва корхонаҳо»

Хизматчиҳои давлатии дараҷаи олий, Қонунбарор, роҳбарони маъмурияти маҳаллӣ ва хоҷагии манзил, директорон ва роҳбарони дараҷаи олий, идоракунандагони фаъолияти молиявӣ, идоракунандагони захираҳои меҳнатӣ.

Роҳбарони қисмҳои махсусгардонидашуда дар соҳаи истеҳсолот ва хизматрасониҳои серверӣ, дар саноат, сохтмон, нақлиёт, дар соҳаи ТИК, хизматрасониҳои иҷтимоӣ, тиҷорати меҳмонхонаҳо, роҳбарони (идоракунандагон) мағозаҳо ва ба инҳо монанд, роҳбарони (идоракунандагон) дар савдои чакана ва яқлукт, роҳбарони дигар соҳаҳои хизматрасонӣ.

Қайди 2. «Мутахассисони дорои таҳсилоти олии касбӣ»

Мутахассисони касбӣ дар соҳаи илмӣ ва техникӣ, физикҳо, кимиёчиҳо ва мутахассисони касбии касбҳои ба инҳо монанд, физикҳо ва ситорашиносон, обухавосанҷӣ, кимиёчиҳо, геологҳо ва геофизикҳо, математикҳо, мутахассисон дар соҳаи суғурта ва оморчиён, биологҳо, ботаникҳо, зоологҳо ва мутахассисони касбии касбҳои ба инҳо монанд, мутахассисон (мушовир) дар соҳаи кишоварзӣ, ҷангал ва моҳипарварӣ, мутахассисон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист.

Мутахассисони касбӣ дар соҳаи техникӣ, ва ғайри электротехникӣ, муҳандисон дар саноат ва дар истеҳсолот, муҳандисон оид ба сохтмони шаҳрвандӣ, муҳандисон-механикони кӯҳ, маъданчиён ва мутахассисони касбии касбҳои ба инҳо монанд, муҳандисон-барқчиён, муҳандисон оид ба телекоммуникатсия.

Меъморон, лоихакашон, топографҳо. Муҳандисони касбӣ дар соҳаи тандурустӣ, духтурони таҷрибаи умумӣ, духтурони мутахассис, **мутахассисони касбӣ оид ба нигоҳубини тиббӣ ва момодоягӣ**, духтурони ҳайвонот, духтурони дандон, дорусозон, физиотерапевтҳо.

Мутахассисони касбӣ дар соҳаи маориф, омӯзгорони донишгоҳҳо ва дигар муассисаҳои таълимии олий, омӯзгорон дар муассисаҳои таҳсилот миёнаи касбӣ, омӯзгорон дар мактаби миёна, омӯзгорон дар мактаби ибтидоӣ, омӯзгорон дар таҳсилоти томактабӣ.

Мутахассисони касбӣ дар соҳаи бизнес ва маъмури, мутахассисони касбӣ оид ба фаъолияти молиявӣ, муҳосибон, таҳлилгарони молиявӣ.

Мутахассисони касбӣ оиди ТИК, таҳлилгарони системаҳо, таҳиякунандаҳои таъмини барномаҳо, таҳиякунандаҳои сомонаҳои интернетӣ ва пешниҳодҳои мултимедиявӣ, пешниҳодкунандаҳои барномаҳо.

Мутахассисони касбӣ дар соҳаи ҳуқуқ, соҳаҳои гуманитарӣ ва фарҳанг, мутахассисони касбӣ дар соҳаи ҳуқуқ, ҳуқуқшиносон, судяҳо.

Китобхоначиён, кормандони осорхона.

Мутахассисони- касбӣ дар соҳаи гуманитарӣ ва дин, сотсиологҳо, антропологҳо ва мутахассисони касбии касбҳои ба инҳо монанд, файласуфон, таърихчиён ва сиёсатшиносон, рӯҳшиносон, фаъолияти динӣ.

Нависандагон, рӯзноманигорон ва забоншиносон, нависандагон, шоирон ва дигар адибон, рӯзноманигорон, тарҷумонҳо.

Рассомон ва хунармандон, рассомон, оҳангсозон, сарояндагон ва бастакорон, раққосон ва хореографҳо, коргардонҳои кино, театр ва ходимони санъати ба инҳо монанд, хунармандон, директорони радио, телевизион ва дигар ҷамъи воситаҳои ахбори омма.

Қайди 3. «Мутахассисони сатҳи миёнаи касбӣ»

Мутахассисони техникӣ дар соҳаи илмҳои физика ва техника, усто (бригадирҳо) дар истехсолот ва сохтмон, техникҳо (операторҳо) оиди идораи равандҳои технологӣ, кормандони махсуси миёна дар биология, кишоварзӣ ва хоҷагии ҷангал, мутахассисони касбӣ оиди идора ва истифодабарии ҳавопаймоҳо, кормандони миёнаи тибби тандурустӣ, кормандони миёнаи тиббӣ оид ба нигоҳубин ва момодоягӣ, табибон бо таҷрибаи тибби халқӣ ва ғайри тибби халқӣ, бойторҳо-дастёрони духтурҳо ва ёварон, кормандони миёнаи махсус дар соҳаи фаъолияти молиявӣ, баҳисобгирӣ ва коркарди маълумотҳои рақамӣ, агентҳо оид ба харид ва миёнравони савдо, кормандони миёна, машғулиятҳо дар фаъолияти идоракунии маъмурӣ, кормандони миёнаи техникӣ дар хизмати давлатӣ, кормандони варзиш ва фитнес- маҳфилҳо, кормандони миёнаи соҳаи санъат, фарҳанг ва пухтупаз, мутахассисони техника оид ба истифодабарии ТИК ва оид ба дастгирии истифодабарандагони ТИК, мутахассисони техника оид ба телекоммуникатсия ва радиопахшкунандагон.

Қайди 4. «Кормандони идоравӣ»

Хизматчиёни нимрӯҳи умумӣ ва хизматрасонии идораи техникӣ, операторони машинаҳои тугмаҷадор, хизматчиёни соҳаи хизматрасонии ба аҳоли, кормандон оид ба ахбордиҳӣ ба мизочон, хизматчиён дар соҳаи коркади шумораи маълумотҳо ва баҳисобгирии арзишҳои моддӣ, хизматчиёни машғули баҳисобгирии маводҳо ва борҳои нақлиётӣ, дигар хизматчиёни идора.

Қайди 5. «кормандони соҳаи хизматрасонӣ, савдо, хоҷагии манзилию коммунали ва ба инҳо монанд»

Кормандони соҳаҳои хизматрасонии инфиродӣ, ошпазҳо, пешхизматон ва буфетчиён, саргарошхонаҳо, кошоноҳои ҳусн ва кормандони ба инҳо монанд, ёрдамчи оид ба хоҷагӣ, фурушандаҳо, тоҷирон ва фурушандаҳои кӯчагӣ дар бозорҳо, ҳазинадорон, якҷоя бо ҳазинадорони чиптафуруш, дигар кормандон дар соҳаи савдо, кормандоне, ки оид ба нигоҳубини инфиродӣ хизмат мерасонанд, кормандоне, ки оид ба нигоҳубини беморон хизмати инфиродӣ мерасонанд, кормандони ҳадамоте, ки муҳофизати шаҳрвандон ва моликиятро татбиқ менамояд (посбони сӯхторхомушкунандаҳо, посбони маҳбасхона).

Қайди 6. «Кормандони касбӣ дар соҳаи кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал, шикор, моҳигирӣ ва моҳидорӣ»

Кормандони соҳибхтисос, хоҷагии қишлоқ, истехсолкунандагони маҳсулот, истехсолкунандагони маҳсулоти обҷакорӣ, зироатҳои мевадиханда ва полезӣ, обҷакорон ва сабзаводкорон, боғбонон, боғпарварон ва кормандони гармхонаҳои мевапарварӣ, истехсолкунандагони маҳсулоти чорводорӣ, истехсолкунандагони маҳсулоти гуштӣ ва ширӣ, мурғпарварон, истехсолкунандагони маҳсулоти омехтаи растанипарварӣ ва чорводорӣ, истехсолкунандагони маҳсулоти ҷангал, моҳипарварӣ ва шикорчигӣ, кормандони хоҷагиҳои моҳипарварӣ ва моҳигирӣ, шикорчиён-тирандозҳо ва шикорчиён-домгузорҳо, кормандони соҳибхтисоси истехсолоти

кишоварзӣ, моҳипарварӣ ва чамъкунии ҳосил, ки барои истеъмоли шахсӣ маҳсулот истеҳсол мекунанд.

Қайди 7. «Коргарони касбӣ дар соҳаи саноат, сохтмон, нақлиёт, коммуникатсия, геология ва ба ҳамин ихтисосҳо наздик»

Коргароне, ки дар сохтмон ва ба инҳо монанд машғуланд (ғайр аз электрикон), коргарони пардозгар ва кормандони ба инҳо монанд, рангмолон, коргарон оид ба тозакунии қисми болоии биноҳо ва иншоотҳо ва ба инҳо монанд, қолибгарон, кафшергарон, варақсозон, тайёркунандагони металлӣ конструксионӣ ва касбҳои ба инҳо монанд, оҳангарон, челонгарон- асбобсозон ва кормандони ба инҳо монанд, механикҳо ва таъмиргарон, кормандони баландихтисосӣ, меҳнати дастӣ ва истеҳсоли нашриётӣ, кормандон дар соҳаи электронҳо-техникҳо, механикҳо ва таъмиргарони таҷҳизотҳои электронӣ ва телекоммуникатсионӣ, кормандони саноати хӯрокворӣ, коркарди чӯбу тахта, насочӣ ва дӯзандагӣ ва касбҳои ба инҳо монанд, кормандони меҳнати дастӣ, истеҳсолкунандаи либос ва пояфзол, кормандони соҳибхтисоси, машғули дигар намуди фаъолият.

Қайди 8. «Операторҳои дастгоҳҳо ва мошинаҳои истеҳсолӣ, челонгарон-васлгарон»

Операторони дастгоҳҳои саноатӣ ва таҷҳизотҳои истгоҳ, операторҳои дастгоҳҳои ғудози ва дастгоҳҳо оид ба коркарди металл, операторҳои дастгоҳҳо оид ба коркарди ашёи хоми кимиёвӣ ва операторҳои мошин оид ба истеҳсолоти маҳсулоти аксбардорӣ, операторҳои мошин оид ба истеҳсоли резин, пласмасс ва қоғаз, операторҳои мошин оид ба маҳсулотҳои насочӣ, пашмӣ ва чармӣ, операторҳои мошин оид ба коркарди хӯрокворӣ ва маҳсулотҳои ба инҳо монанд, операторҳои мошин оид ба коркарди чӯб ва таёркунии қоғаз, дигар операторҳои дастгоҳҳои саноатӣ ва мошин, ронандагон ва операторони дастгоҳҳои ҳаракатдиҳанда, ронандагони мошинҳои сабукрав, фургонҳо ва мотосиклҳо, ронандагони мошинҳои боркаш ва автобусҳо.

Қайди 9. «Кормандони беихтисос дар ҳама соҳаҳо»

Хизматгорон ва фаррошон, шӯяндагони воситаҳои нақлиёт ва тирезашӯйҳо, чомашӯйҳо ва дигар фаррошони дастӣ, кормандони беихтисоси кишоварзӣ ва хоҷагиҳои ҷангал, моҳипарварӣ ва моҳигирӣ, кормандони беихтисоси машғул дар саноати истиҳроҷ, сохтмон, саноати коркард ва дар нақлиёт, кормандони беихтисос, машғули дар саноати коркард, кормандони беихтисос дар соҳаҳои нигоҳдории нақлиёт, ёварон дар тайёрнамудани хӯрокҳо, савдогарони кӯчагӣ ва дигар кормандони беихтисос, ки ҳар гунна хизматрасонии кӯчагиро иҷро менамоянд, кормандони беихтисоси оид ба чамъкунии партовҳо ва дигар кормандони беихтисос.

Қайди 10. «Қувваҳои мусалаҳ»

Афсарони дар артиш амалкунанда, хизматчиёни ҳарбӣ унвони ғайри афсарӣ.

**Саволи 18. Кори Шумо дар ҳудуди маҳалли аҳолинишине,
ки истиқомат мекунад, ҷойгир аст**

Аломати “**ҳа**” ба пурсидашавандае, ки ҷои кораш дар ҳудуди маҳалли аҳолинишине, ки истиқомат мекунад, ҷойгир шудааст, гузошта мешавад. Тартиби пур кардан дар савол 4 дар бораи “**Ҷойи таваллуд**” оварда шудааст нигар ба саҳифаи 22

Агар пурсидашаванда берун аз маҳалли аҳолинишине, ки дар он истиқомат мекунад, (дигар шахр, ноҳия, давлат) кор карда бошад, пас аломати «не» гузошта мешавад ва баъдан дар қисми махсус ҷудо карда шуда номгӯи шахр ё ноҳия ё дигар давлат, ки ҷои кор он ҷо воқеъ гардидааст, навишта мешавад. Агар пурсидашаванда дар ҳудуди дигар давлат кор карда бошад, он гоҳ танҳо номи давлат мисол, Узбекистон навишта мешавад.

Шахсоне, ки ҷойи қорашон дар ҳудуди маҳалли шаҳрии ҳамин ноҳия, вале ҷойи истиқоматӣ дар маҳалли аҳолинишине деҳоти ҳамин ноҳия ҷойгир аст, дар сатри "шаҳр" номи шахр навишта мешавад. Ҳамин тартиб барои шахсоне, ки дар маҳалҳои шаҳрии ҳамин ноҳия зиндагӣ мекунанд, аммо дар деҳоти ҳамин ноҳия кор мекунанд, таъллуқ дорад.

Тартиби пур кардан, дар савол 4 дар бораи **“Ҷойи таваллуд”** оварда шудааст, **нигар ба саҳифаи 19;**

Мисол: 1. Б. Шарипов дар шахри Ваҳдат истиқомат мекунад, аммо дар деҳаи Андигони ҳамин ноҳия кор мекунад. Ба вай 2 "не" аломатгузорӣ карда, дар он 2 “ноҳия” аломатгузорӣ карда дар сатр ҷойгир аст “Ваҳдат” навишта мешавад, ки дар онҷо кор мекунад.

2. Усмонов К. дар деҳаи Янгиободи ноҳияи Турсунзода истиқомат мекунад, аммо дар ш. Турсунзода кор мекунад. Ба вай 2 "не" аломатгузорӣ карда, дар он 1 “шаҳр” аломатгузорӣ карда дар он номгӯи дар сатри шахр “Турсунзода” навишта мешавад.

3. Ризвонов С. дар ноҳияи Шуғнони ВМКБ зиндагӣ мекунад, аммо дар Хоруғ кор мекунад. Ба вай 2 "не" аломатгузорӣ карда, дар он номгӯи дар сатр ҷойгир аст, шахр “Хоруғ” навишта мешавад.

4. Сафаров Ш. дар ноҳияи Вахш зиндагӣ мекунад, аммо дар ноҳияи Ҷ. Румӣ кор мекунад. Ба вай аломати 2 «не» аломатгузорӣ намуда, дар сатр ҷойгир аст "Ҷ. Румӣ" навишта мешавад.

Бо хусусияти саёҳати мусоҳиба (роҳнамо, боркунакҳо, ҳавопаймоҳо ва ғ.), Ҷои кор дар ҷойи бақайдгирии шартномаи меҳнатӣ муайян карда мешавад.

Саволи 19. Мақом дар машғулият

Агар пурсидашаванда якчанд ҷои кор дошта бошад, пас маълум кардан лозим аст, ки вай кадомашро асосӣ меҳисобад ва ҳамаи саволҳо аз рӯи ҷои кори асосии вай пур карда мешаванд. Дар ҳолати мушкilotи пурсидашаванда ҳангоми муайян кардани ҷои кори асосӣ саволҳо оиди машғулият ба ҳамон коре тааллуқ доранд, ки шумораи зиёди соатҳо дар он сарф шудаанд ва ё ҳамон, ки даромади зиёд меорад.

Агар пурсандашаванда дар давоми ҳафтаи тадқиқотӣ ҷои кори асосиашро иваз карда бошад, савол ба ҳамон коре тааллуқ дорад, ки онро дар охири ҳафта иҷро кардааст.

Ба яке аз гуфтаҳои мувофиқи овардашуда аломат гузоред.

Рамзи 1 - **«кироякор»** (аз рӯи шартнома ё маслиҳати даҳонӣ) ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки аз рӯи шартнома, созишнома ё маслиҳати даҳонӣ бо маъмурияти корхона, ташкилот, муассисаи шакли моликиятш гуногун, хоҷагии

деҳқонӣ ё бо корфармои фардӣ барои мукофот дар шакли музди меҳнат (дар шакли пулӣ ё маҳсулотӣ) кор кардаанд.

Ин аломат инчунин гузошта мешавад:

- ба интихобшудагон, таъиншудагон ё тасдиқшудагон ба вазифаи идоракунандагон, директорон ва шахсони дигаре, ки ҳамчун роҳбар маош мегиранд;
- хонандагон ва тачрибаомӯзон, ки маош мегиранд;
- ба аъзоёни оила, ки дар корхонаи оилавӣ бо музд кор мекарданд ва аз ҳуқуқҳои истифода мебурданд ва дар ҳамин асос мисли дигар иҷрокунандагони чунин кор маош мегирифтанд;
- ба хизматчиёни ҳарбӣ;
- ба хизматкунандагони муассисаҳои динӣ.

Ба “худмашғул” гуруҳҳои зерин дохил мешаванд:

Рамзи 2.1 – «**корфармо**» бо идоракунии корхонаи шахсии худ, хоҷагии деҳқонӣ ё фаъолияти тиҷоратӣ банд буда, бо ҷалб кардани кормандон дар асоси доимӣ як ё зиёдтар кироҷкорро истифода мебурданд.

Рамзи 2.2 – «**машғулияти инфиродӣ**» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки бо шартҳои худмашғулшавӣ фаъолияти иқтисодиро иҷро мекунанд ва дар асоси доимӣ кироҷкоронро истифода намебаранд ё онҳоро аз маврид то маврид ҷалб мекунанд.

Рамзи 2.3 – “**дар хоҷагии ёррасони шахсӣ машғулбуда**”. Ба онҳое, қайд карда мешавад, ки дар қитъаи наздиҳавлигии шахсии худ кор мекунанд ва аз фаъолияти худ даромад доранд.

Рамзи 2.4 - «**аъзои кооперативи истеҳсолӣ**» - ба онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки дар кооперативҳои истеҳсолӣ кор мекунанд ва аъзои он буда, ҳуқуқҳои баробар дар масъалаҳои қабули қарорҳои, ки ба ташкили истеҳсолот, фурӯши маҳсулот ва ё фаъолияти дигар, сармоягузорӣ ва тақсим намудани даромад байни аъзоён тааллуқ доранд, иштирок мекунанд. Кироҷкорони кооперативҳои истеҳсолӣ ба ин гурӯҳ тааллуқ надоранд, ба онҳо «кироҷкор» аломатгузорӣ карда мешавад (аз рӯи шартнома, созишнома ё маслиҳати даҳонӣ).

Рамзи 2.5 - «**корманди бемузди корхонаи оилавӣ**» ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад, ки бемузд дар муассисаи оилавӣ кор мекунанд.

Рамзи 3 – “**дигар**” ба шахсоне гузошта мешавад, ки мақоми машғулияти дар боло зикр нашуда, доранд.

Саволи 20.1 барои шахсоне, ки ба саволи 15 “не” ҷавоб додаанд

Саволи 20.1 Дар муддати моҳи охир кор ҷустуҷӯ намудед?

Савол танҳо ба шахсони синни 15–сола ва калонтар, ки дар саволи 15 «не» аломат гузошта шудааст, яъне ба онҳое, ки дар давоми ҳафтаи пеш аз барӯйхатгирӣ кор ё машғулият надоштанд, пур карда мешавад.

Ба онҳое, ки дар давоми 4 ҳафта ба ҷустуҷӯи кор фаъолона машғул буданд ё ин ки кӯшиш намуданд, ки кори шахсӣ ташкил намоянд, аломати **1 «ҳа»** гузored.

Ҷустуҷӯи кор – ин муроҷиат ба:

- ҳадамоти давлатӣ ё тиҷоратии шуғл;
- роҳбарияти корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, соҳибкор;
- дӯстон, шиносон ва хешу таборон барои кӯмак.
- дар саҳифаҳои маъруза ва маҷаллаҳо эълонҳо ҷой кардан, ба эълонҳое, ки дар ҷустуҷӯи коргар мебошанд, ҷавоб додан;

- ҷараёни ташкил намудани кори шахсӣ (дастрас намудани иҷозатнома ё литсензия, ҷустуҷӯи мавқеи ҷойгиршавӣ, интихоби мошину таҷҳизот ва монанди онҳо).

Агар шахсоне, ки дар давоми 4 ҳафта кор ҷустуҷӯӣ накарданд аломати 2 «не» аломатгузорӣ карда мешавад ва дар ин ҳолат ба **саволи 20.2 гузаистан** зарур аст.

Аломати 2 «не» ба шахсе аломатгузорӣ карда мешавад, **ки кор ё машғулияти даромаднок надорад ва онро ҷустуҷӯ намекунад.**

Саволи 20.2 Агар ба Шумо кори муносиб пешниҳод мекарданд, оё Шумо метавонистед ба он дар 2 ҳафтаи наздик шурӯъ намоед?

Агар пурсидашаванда дар ду ҳафтаи наздик ба кор шурӯъ карда тавонад аломати 1 «ҳа» аломатгузорӣ карда мешавад. Агар пурсидашаванда ба кор шурӯъ карда натавонад, аломати 2 «не» гузошта **ба саволи 20.3 гузаред.**

Саволи 20.3 Сабабҳои асосии ҷустуҷӯ накардани корро нишон диҳед?

Шахсоне, ки дар ҷустуҷӯи кор набуданд, як сабаби асосии ҷустуҷӯ накардани корро маълум карда, аломати дахлдорро гузored:

- **«кор пайдо кардам ва дар 2 ҳафтаи наздик ба кор шурӯъ менамоем»** - рамзи 1, агар пурсидашаванда кор пайдо карда бошад ва ба он дар давоми 2 ҳафтаи наздик шурӯъ намояд;

- **«кор пайдо кардам ва ҷавобашро интизорам»** - рамзи 2 ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад, ки кор пайдо карданд ва оғози корро дар давоми мӯҳлати муайян интизоранд;

- **“саршавии мавсимро интизорам”** – рамзи 3 ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад, ки ба корҳои мавсимӣ машғуланд;

- **«имконияти кор пайдо карда наметавонам»** - рамзи 4 ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад, ки кор пайдо карда наметавонанд;

- **«ба корҳои хоҷагии хонавода машғулам»** - рамзи 5 ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад, ки кор ҷустуҷӯ намекунанд, зеро ўҳдадорҳои рӯзғорро дар хонаводаи шахсиашон бе музд иҷро мекунанд (масалан пухтани хӯрок, рӯбучин, ғамхорӣ дар ҳаққи кӯдакон ва аъзоёни дигари оила);

- **«аз рӯи вазъи саломатӣ»** - рамзи 6 ба онҳое аломатгузорӣ карда мешаванд, ки дар лаҳзаи барӯйхатгирӣ бемор ҳастанд ва аз рӯи вазъи саломатӣ кор карда наметавонанд;

- «**маъюбони гуруҳи 1**» - рамзи 7 барои онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки маъюбони гуруҳи якум мебошанд, ки доимӣ ё дарозмуддат фаъолияти меҳнатиро гум кардаанд. Илова бар ин, чунин беморон ба нигоҳубини доимӣ ва ғамхорӣ махсус ниёз доранд. Чун қоида, ба онҳо беморон бо бемориҳои ҷиддӣ, масалан, беморони саратон дар марҳилаи охирин, шахсони комилан фалаҷшуда, шахсони бе пою даст ҷудошуда дохил мешаванд. Шахсони куру нобинои модарзод ё гирифтори ин намуд низ, ба маъюбони гуруҳи якум тааллуқ доранд.

- «**маъюбони гуруҳи 2**» - рамзи 8 барои онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки маъюбони гуруҳи дуум мебошанд одамони гирифтори мушкilotи назарраси саломатӣ дошта бошад ва қариб тамоман бекор карда мешаванд. Дар ин ҳолат, маъюбони гуруҳи дуум ба нигоҳубини доимӣ ниёз надоранд, вале аксаран барои ҳаёти мӯътадил онҳо ба маблағҳои махсус ниёз доранд.

- «**маъюбони гуруҳи 3**» - рамзи 9 барои онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки маъюбони гуруҳи сеум мебошанд, ки одамони гирифтори нокифоягии эҳтиёҷоти иҷтимоие, ки ҳифзи иҷтимоӣ ё кӯмаки иҷтимоӣ талаб мекунад, ки дар натиҷаи мушкilotи саломатӣ бо бемориҳои вазнин ё мунтазам вазнинии узвҳои бадан, ки аз бемориҳо, оқибатҳои ҷароҳат ё норасоӣҳо ба таври ҷиддӣ ё мунтазам маҳдуд нашудаанд ва монади инҳо дохил мешавад.

- «**маъюби аз кӯдакӣ**» - рамзи 10 ба онҳое аломатгузорӣ карда мешаванд, ки гирифтори камбудӣҳо ё ҷароҳати вазнин ҳангоми таввалуд то ҳаҷдаҳсола гирифтанд ва дар оянда бо сабаби беморӣ маъюб шуданд (инчунин то ҳаҷдаҳсола);

- «**ба нафақа баромадан**» - рамзи 11 ба онҳое аломатгузорӣ карда мешаванд, ки нафақагиранд ва дар лаҳзаи барӯйхатгирии ягон намуд машғулият надоранд;

- «**дигар сабаб**» рамзи 12 ба шахсоне аломатгузорӣ карда мешавад, ки бо сабаби дигар кор ҷустуҷӯ намекунад (масалан, ба кор кардан эҳтиёҷ надорад, таҳсил дар муассисаҳои таълимии рӯзона ва монанди инҳо).

Барои занҳои синни 15– сола ва калонсол

Саволи 21.1 Чанд фарзанд таваллуд кардаед

(бе ҳисоби мурда таваллудшудагон)

Ба занҳои синну соли 15-сола ва калонтар (дар ақди никоҳ қарор дошта ва дар ақди никоҳ набуда) дар росткунҷаҳои махсус **шумораи умумии кӯдакони таваллудшуда, бе ҳисоби мурда таваллудшудагон** гузошта мешавад, аз онҳо чандто духтар ва чандто писар таваллуд кардаед, нишон диҳед новобаста аз он, ки оё кӯдакон дар айни замон дар қайди ҳаёт ҳастанд ё не, ба ҳайати хонаводаи ин зан дохил мешаванд ё алоҳида истиқомат мекунанд.

Дар баробари ин, кӯдакони писархонд (духтархонд) шуда, ё ба ҳимоя гирифташуда, инчунин фарзандони шавҳар аз оилаи пештара ба шумораи фарзандони **таваллудкардан** ҳамин зан дохил карда намешаванд.

Агар зан ягон фарзанд таваллуд накарда бошад, пас «0» навишта мешавад.

Ба занҳои аз 15–сола хурдтар ҷавоб ба ин савол **пур карда намешавад**, ҳатто агар онҳо фарзанд ҳам таваллуд карда бошад.

Агар ба саволи 21 «0» навишта шуда бошад, пас пурсиш ба анҷом расид.

Саволи 21.2 Аз фарзандони таваллудшуда чандтоашон дар қайди ҳаёт ҳастанд

Дар росткунҷаҳои махсус шумораи фарзандон – писарон ва духтароне, ки дар лаҳзаи ҳисобгирии аҳоли дар қайди ҳаёт буданд, новобаста аз он, ки онҳо ба ҳайати хонаводаи ҳамин зан дохил мешаванд ё алоҳида истиқомат мекунанд, нишон дода мешаванд.

Саволи 21.3 Шумо дар кадом сол фарзанди якуматонро таваллуд кардаед?

Дар росткунҷаҳои махсус моҳ ва соли фарзанди якум таваллуд кардашударо нависед.

VI. НИШОНДОДҶО ДАР БОРАИ ПУР КАРДАНИ ШАКЛИ 3 «ШАРОИТҶОИ МАНЗИЛИ АҶОЛИ»

Шакли 3 «Шароитҳои манзили аҳоли» ба ҳамаи биноҳое, ки дар онҳо аҳолии доимӣ истиқомат мекунад, тартиб дода мешавад.

Дар ҳар як шакли 3 маълумотҳои асосӣ (рақами шӯъбаи рӯйхатгирӣ, қитъаҳои дастурдиҳӣ ва ҳисобгирӣ) ва рақами Рӯйхат, ки дар дар шакли 1 «Рӯйхати истиқоматкунадагони бино» нишон дода шудааст, гузored.

Ҷавобҳо ба саволҳои 1, 2, 3, 4 варақаи барӯйхатгирии шакли 3 барои биное, ки дар он аҳолии доимии дар Рӯйхат навишташуда (шакли 1) истиқомат мекунад, пур карда мешаванд. **Ба ҳамаи шахсоне, ки дар манзили мазкур муваққатан истиқомат мекунанд, ҷавобҳо ба саволҳои шакли 3 пур карда намешаванд.**

Саволҳои 5, 6, 7, 8 ба хонаводаҳои хусусӣ пур карда мешаванд, ки дар манзили мазкур доимӣ истиқомат мекунанд.

Саволҳои шакли 3 ба хонаводаҳои дастаҷамъона ва беҳонаҳо пур карда намешаванд.

Саволи 1. Навъи манзили истиқоматӣ

Ба яке аз гуфтаҳои овардашуда аломати дахлдор гузошта мешавад.

Агар хонае, ки дар он як хонавода истиқомат кунаду ба шаҳрвандон ҳамчун ҳуқуқи моликияти шахсӣ тааллуқ дошта бошад, дар он сурат рамзи 1 - «**хонаи инфиродии истиқоматӣ**» аломатгузорӣ карда мешавад.

Рамзи 1 - «**хонаи инфиродии истиқоматӣ**» инчунин барои онҳое аломатгузорӣ карда мешавад, ки дар бӯстонсаройҳо истиқомат мекунанд.

Агар хона ду ё зиёда квартира дошта бошад, ки баромадгоҳҳои алоҳида ба қитъаи замини назди хона ва ё бинои истифодаи умумии ҳамин хона доранд, пас чунин **хона бисерквартирадор** ҳисобида мешавад. Дар хонаи бисерквартирадор

манзилҳои истиқоматӣ метавонанд навъи «квартираи алоҳида», «квартираи коммуналӣ» ва ё «хобгоҳ» дошта бошанд.

Квартира – манзили сохташ алоҳидаро дар хонаи бисёрквартирадор эътироф мекунад, ки имконияти дастрасии бевоситаро ба ҷойҳои истифодаи умумии хонаи зеринро таъмин мекунад ва аз як ё якчанд ҳуҷра, инчунин аз ҷойҳои истифодабарии ёрирасон иборат аст, ки барои қонеъ намудани эҳтиёҷоти маишӣ ва эҳтиёҷоти дигари шаҳрвандон муқаррар карда шудаанд, ки бо истиқомат дар чунин манзили алоҳида алоқамандӣ доранд.

Агар бино (квартира) ба ду бино таҷҳизонида шуда бошад, ки ду даромадгоҳ, ду ҷой барои тайёр намудани хӯрок, ду мустароҳ дорад ва байни онҳо алоқаи дохилӣ мавҷуд нест, пас он ҳамчун ду бинои истиқоматӣ (квартираи) алоҳида ҳисобида мешавад.

Агар як хонавода **квартираи алоҳидаро ишғол карда бошад**, аломати мутобиқи гуфтаи «**квартираи алоҳида**» – рамзи 2 гузошта мешавад.

Агар хонавода дар хонаи инфиродӣ ё **квартираи алоҳида** истиқомат намояду, вале танҳо як қисми масоҳати хона ё квартираро ишғол карда, **қисми боқимондари** ба иҷора диҳад, дар ин ҳолат чунин ҳисобида мешавад, ки хонавода дар хонаи инфиродӣ ё **квартираи алоҳида** истиқомат мекунад.

Агар хонаводаҳо дар квартирае истиқомат кунанд, ки барои он ду ё зиёда суратҳисоб кушода шудааст, пас аломат мувофиқи гуфтаи рамзи 3 – «**квартираи коммуналӣ**» гузored. Ба хонаводаҳое, ки дар ҳуҷраҳои хусусикунонидашудаи квартираҳои коммуналӣ истиқомат мекунад, аломатро мувофиқи гуфтаи рамзи 3 - «**квартираи коммуналӣ**» гузошта мешавад. Инчунин ба хонаводаҳое, ки дар хонаҳои навъи долон истиқомат мекунад, вале хобгоҳ шуморида намешаванд, аломат ба рамзи 3 - «**квартираи коммуналӣ**» гузored.

Ба хонаводаҳое, ки дар хобгоҳҳо истиқомат мекунад, новобаста аз намуди сохти хона - квартирагӣ, долонӣ, сексионӣ, барак аломат мутобиқан мувофиқи гуфтаи «хуҷра, квартира дар хобгоҳ» рамзи 4 аломатгузори карда мешавад.

Хобгоҳ – бинои истиқоматӣ ё манзил дар хонаи истиқоматӣ ва сохтмони ғайриистіқоматӣ ҳисобида мешавад, ки барои он ордери ягона дода шудааст ва ё ордер надорад, зеро биноҳои хобгоҳ аз биноҳои ғайриистіқоматӣ мувофиқ карда шудаанд, ки дар ҳудуди корхона (ташкилот) ҷойгир мебошанд.

Ба ҳайати кормандони хизматрасонии муассисаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ ва тиббӣ, ки дар квартираҳо ё ҳуҷраҳои назди ин муассисаҳо истиқомат мекунад, аломатро мувофиқи тавсифи манзили истиқоматии онҳо гузored, масалан, рамзи 2 - «**квартираи алоҳида**» ва ё рамзи 3- «**квартираи коммуналӣ**», масалан, ҳуҷраи духтур дар беморхона, ҳуҷраи омӯзгор дар мактаб (ба ин гурӯҳҳои аҳоли рамзи муассиса аз шакли 1-и Рӯйхат гузошта намешавад).

Ба шахсоне, ки дар меҳмонхонаҳо, мотелҳо, манзилҳо барои меҳмонон ва ғайра истиқомат мекунад, аломатро мувофиқи гуфтаи рамзи 5- «**меҳмонхона**» гузored.

Агар хонавода дар юрта, вагонча ва монанди инҳо истиқомат кунад, пас аломатро мувофиқи гуфтаи рамзи 6 «**дигар манзили истиқоматӣ**» гузored ва навъи манзилро дар ҳошияи махсус чудо кардашуда нависед.

Агар дар савол аломатҳои «**меҳмонхона**», «**дигар манзили истиқоматӣ**» гузошта шуда бошанд, пас саволҳои боқимонда пур карда намешаванд ва аз рӯи шакли 3 пурсиш ба охир расид.

Саволи 2. Масоҳати хонаи инфиродии истиқомат, квартираи алоҳида ё коммуналӣ (м²)

Дар ҷавоб ба ин савол дар росткунҷаҳои махсус барои гузоштани рақамҳои масоҳати умумӣ ва истиқоматии бинои мазкур, хонаи инфиродӣ, квартираи алоҳида ё коммуналӣ **бо метри мураббаи бутун (бе нишонаҳои даҳӣ)**-ро нависед.

Ҳангоми бутун кардани ҳаҷми касрии масоҳат то ҳосил шудани адади бутун мувофиқи тартиби зерин амал кардан зарур мебошад: агар баъд аз адади бутун аз даҳ панҷ ё зиёд ояд, ба қисми бутуни рақам як ҳамроҳ карда мешавад, агар аз даҳ панҷ камтар ояд, пас қисми касрии рақам гирифта мешавад (масалан, рақамҳои 83,50; 83,54 то 84 бутун карда мешаванд, рақами 83,49 бошад то 83).

Масоҳати умумии бинои истиқоматӣ дар хонаи инфиродӣ, як қисми хонаи инфиродӣ, дар квартираи алоҳида ё коммуналӣ ҳамчун масоҳати умумии ҳамаи ҳуҷраҳои истиқоматӣ (аз он ҷумла, масоҳати манзар, айвону пешайвон, ки гармшаванда мебошад барои истиқомат дар давоми тамоми сол мусоид аст) ва манзилҳои ёрирасон (ошпазхонаҳо, пешайвонҳо, долонҳои дохили квартира, ваннаю душхонаҳо, ҳочатхонаҳо, саройчаҳою анборхонаҳо ё ҷевонҳои сохташудаи хоҷагӣ) муайян карда мешавад.

Ба масоҳати умумӣ ҳамроҳ карда **намешавад**:

- майдончаи зина, зинапоя, даҳлез, толори лифт, дарвозахона, долон (ғайр аз дохили квартира) миёнсарой (вестибюлҳо);
- манзили боз сохташудаи гармшаванда (айвону пешайвон, балконҳо, пешайвонҳою манзарҳо ва болохонаҳо);
- гаражҳо;
- ошпазхонаи тобистонаи алоҳида истода, ҳаммом, сарой, сӯхбатҷой ва ғайраҳо.

Ба масоҳати истиқоматӣ масоҳати ҳамаи ҳуҷраҳои истиқоматии бинои мазкур бе назардошти масоҳати ҷевонҳои сохташуда ҳамроҳ карда мешавад.

Саволи 3. Шумораи ҳуҷраҳо дар хонаи инфиродӣ, квартира

Дар ҷавоби ин савол, дар росткунҷаҳои махсус барои рақамгузори шумораи ҳуҷраҳои истиқоматӣ, ки дар хонаи инфиродӣ, квартираи алоҳида, квартираи коммуналӣ вуҷуд дорад (масалан 1, 2, 3 ва ғайра), навишта мешавад.

Манзараҳо, болохонаҳо, пешайвонҳо ва айвонҳои гарм кардашуда, ки барои истиқомати доимӣ дар давоми сол таҷҳизонида шудаанд, ба ҷумлаи ҳуҷраҳои истиқоматӣ дохил карда мешаванд.

Ба шумораи ҳуҷраҳои истиқоматӣ дохил карда намешаванд: ошпазхонаҳо, толорҳо, долонҳо, ваннаю душхонаҳо, саройчаю амборхонаҳо, балконҳо, пешайвонҳо ва биноҳою ҳуҷраҳои ёридиҳанда.

Саволи 4. Шумо ва аъзоёни хонавода, ягон манзили истиқоматии дигар доред?

Агар хонавода дорои манзилҳои иловагӣ бошад, ки дар ин ҳолат зиндагӣ намекунад ё ба иҷора додааст, бояд аломати «ҳа» гузошта шавад ва ба саволи дар ҷойҳои махсус барои пур кардани рақамҳо, шумораи чунин манзилҳо бо нишон додани ҳуҷраҳои онҳо навишта шавад. Агар хонавода манзили иловагӣ (квартира) надошта бошад, пас бояд қайд «не» аломатгузори карда шавад.

Саволи 5. Мавҷудияти коммуникатсия

Аломатро мувофиқе, ки дар манзил мавҷуд аст, қайд намоед:

Рамзи 1 - «**алоқаи телефони симӣ (статсионарӣ)**» - дар ҳар як манзили истиқоматӣ хати телефон гузаронида шудааст. Муштариёни алоқаи телефони симӣ (статсионарӣ) метавонанд телефонҳои инфиродӣ, мувозӣ ва ҷуфт кардашуда дошта бошанд. Алоқаи мобилӣ ва радифӣ ба алоқаи телефони доимӣ тааллуқ надоранд ва дар ин маврид аломат гузошта намешавад;

Рамзи 2 - «**мавҷири телевизиони моҳворагӣ**» - дар манзили истиқоматӣ антеннаи телевизионӣ ҷойгир карда шудааст (ҳамаи навъҳо)

Рамзи 3 - «**сими радио (нуқтаи радио)**» дар манзили истиқоматӣ васлақ барои сими радио шинонда шудааст. Агар аз нуқтаи радио радияти ихтиёрӣ ба таври ҳуҷратӣ тартиб дода шуда бошад, пас манзил бо нуқтаи радио таҷҳизониданашуда ҳисоб мешавад;

Саволҳои 6 - 8 шакли 3 танҳо ба ҳар хонаводаи шахсие, ки дар бинои мазкур доимӣ истиқомат мекунад, пур карда мешаванд (хонаи инфиродӣ, квартираи алоҳида ё коммуналӣ). Агар дар бино як хонавода истиқомат намояд – як сатри сутун пур карда мешавад, агар ду ё зиёда хонавода истиқомат намояд – як сатрӣ барои ҳар як хонавода пур карда мешавад.

Пеш аз пур кардани саволи 6, дар росткунҷаҳои махсус рақами тартибии аъзои аввали хонавода дар ҳудуди манзил аз сутуни А рӯйхати истиқоматкунандагон (шакли 1) навишта мешавад. Агар хонавода манзили истиқоматиро аз шахрвандони алоҳида ба иҷора гирад, нишонаи «**манзилро аз шахрвандони алоҳида иҷора мегирад**» - ро аломатгузори намоед.

Саволи 6 «Манзиле, ки хонаводаи Шумо ишғол мекунад, дар моликияти кист?»

Яке аз гуфтаҳоро аломатгузори намоед. Барои ҳар як хонаводае, ки дар манзили мазкур истиқомат мекунад, нишонаи лозимиро интихоб намоед:

рамзи 1 - «дар моликияти шахсии шахсони ҳамин хонавода» аломатгузорӣ карда мешавад, агар манзиле, ки хонавода ишғол кардааст ба моликияти шахсии шахсоне (ё аққалан як шахс), ки дар ҳамин манзили истиқоматӣ (аз он ҷумла, манзили хусусӣ кунонидашуда) зиндагонӣ мекунад ва аъзоёни ҳамин хонавода ба ҳисоб мераванд;

рамзи 2 - «дар моликияти шахсии шахсони дигар ё ташкилотҳо» аломатгузорӣ карда мешавад, агар манзиле, ки хонавода ишғол мекунад ба моликияти шахсии шахсони ҳуқуқӣ ё шахсони хусусӣ дохил шуда бошад, ки аъзоёни ҳамин хонавода нестанд (ҳатто дар ҳолате, ки агар ин шахсони хусусӣ дар ҳамин манзили истиқоматӣ, вале дар хонаводаи дигар истиқомат кунанд);

рамзи 3 - «дар моликияти давлатӣ» аломатгузорӣ карда мешавад, агар манзиле, ки хонавода ишғол мекунад ба ҳуқуқи моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ тааллуқ дошта бошад ё дар ихтиёри хоҷагидорӣ ё идораи таъҷилии корхонаҳои давлатӣ ё муассисаҳо қарор дорад (мазили муассисавӣ).

Саволи 7. Шумораи ҳуҷраҳои ишғолкардашуда

Дар ҷавоб ба ин савол дар росткунҷаҳои махсус барои гузоштани рақамҳо, шумораи ҳуҷраҳои истиқоматӣ, ки хонаводаи мазкур ишғол мекунад, навишта мешаванд (масалан, 1, 2, 3). Агар хонавода на ҳамаи ҳуҷра, балки танҳо қисми онро ишғол намояд, он гоҳ рамзи 99 «қисми ҳуҷра» аломатгузорӣ карда мешавад.

Саволи 8. Мавҷуд будани компютер, Интернет ва телефони мобилӣ дар хонавода

Агар дар хонавода дилхоҳ компютер мавҷуд бошад, дар он сурат аломат мутобиқи рамзи 1 гузошта мешавад. Дар ҳолати мавҷуд будани Интернет ҳамчунин аломат мутобиқи рамзи 2 гузошта мешавад. Рамзи 3 мавҷудияти телефони мобилӣ, ки дар ҳар як хонаводае, ки дар манзили истиқоматӣ истиқомат мекунад, нишон дода мешавад.

VII. НИШОНДОДҲО ОИД БА ПУР КАРДАНИ ШАКЛИ 4 «ФОНДИ МАНЗИЛ»

Шакли 4 «Фонди манзил» барои хонаҳои истиқоматӣ ғайриистиқоматӣ новобаста аз мансубияти онҳо ва аз он, ки дар он аҳолӣ истиқомат мекунад ё не, тартиб дода мешавад. Агар дар ҳудуди қитъаи ҳисобгирӣ хонаҳои вайрона, садамавӣ, сохтмонаш ба охир нарасида бошанд ва дар онҳо аҳолӣ истиқомат намекунад, дар ин ҳолат ба чунин хонаҳо шакли 4 «Фонди манзил» пур карда намешавад.

Барои биноҳои бисёрквартирадор шакли 4 «Фонди манзил»-ро дар якум квартираи ҳар як қитъаи ҳисобгирӣ пур карда мешавад. Агар бинои бисёрквартирадор ба ду ё зиёда қитъаҳои ҳисобгирӣ ҷудо шуда бошад, пас шакли 4-ро ҳисобчӣ, ки квартираи якум дохил мешавад пур мекунад.

Агар бинои бисёрквартирадор байни ду ва ё якчанд қитъаҳои дастурдиҳӣ тақсим шуда бошад, дар ин ҳолат танҳо як шакли 4 пур карда мешавад ва ин шаклро

ҳисобчии якум, ки ба қитъаи ҳисобгирии ӯ квартираи якуми бинои мазкур таълуқ дорад, пур мекунад ва дигар ҳисобчиёни бинои мазкур шакли 4 пур намекунад.

Саволи 1. Навъи бино (хона)

Ба яке аз гуфтаҳои дахлдор аломат гузоред.

- «хонаи инфиродӣ (коттедж)» - рамзи 1;
- «хонаҳо барои истиқомати мавсимӣ» - рамзи 2;
- «бинои бисёрквартира» - рамзи 3;
- «хобгоҳ» - рамзи 4;
- «меҳмонхона» - рамзи 5;
- «бинои ғайри истиқоматӣ» - рамзи 6;
- «дигар намуд» - рамзи 7.

Агар рамзи 7 аломатгузори шуда бошад, он гоҳ навъи бино нишон дода шавад.

Агар дар савол аломатҳои «**меҳмонхона**», «**бинои ғайри истиқоматӣ**» ва «**дигар намуд**» гузошта шуда бошанд, пас саволҳои боқимонда пур карда намешаванд ва аз рӯи шакли 4 пурсиш ба охир расид.

Саволи 2. Давраи сохтмони бино (хона)

Ба яке аз гуфтаҳои дахлдор аломат гузошта мешавад:

1. То соли 1950;
2. Солҳои 1951-1970;
3. Солҳои 1971-1990;
4. Солҳои 1991-2000;
5. Солҳои 2001-2010;
6. Солҳои 2011-2018.

Ҳангоми муайян кардани давраи сохтмони бино соле, ки ин бино ба истифода дода шуда буд, ба назар гирифта мешавад. Масалан, агар сохтмони бинои истиқоматӣ соли 2000 - ум оғоз шуда, соли 2002 ба охир расидааст, пас аломати «2001 - 2010» гузошта мешавад.

Ҳангоми бозсозӣ, сохтмони иловагӣ, васеъшавии сохтмони бино соли ба истифода дода шудани манзил - **соли сохтмони ибтидоӣ** ҳисоб карда мешавад.

Саволи 3. Маводи деворҳои беруни бино (хона)

Ба яке аз гуфтаҳои дахлдор аломат гузошта мешавад.

Агар хона аз хишти пухта сохта шуда бошад, аломати «**хишти пухта**» - рамзи 1 гузошта мешавад.

Агар хона аз хишти хом сохта шуда бошад, рамзи 2 «**хишти хом**» гузошта мешавад.

Агар хона аз хишти сементӣ (сементблок) сохта шуда бошад, рамзи 3 «**хишти сементӣ (сементблок)**» гузошта мешавад.

Агар хона аз санги табиӣ ё санги сунъӣ сохта шуда бошад, аломати «**санг**» - рамзи 4 гузошта мешавад.

Агар хона аз пайвандҳои бетонӣ, бетону оҳан ва керамзитӣ - бетонӣ сохта шуда бошад ва ё аз лавҳаҳои (панелҳои) бетониву оҳанин сохта шуда бошад, аломати «**оҳану бетон, панел**» - рамзи 5 гузошта мешавад.

Агар деворҳои хона тахтагин (чӯбин) ва ё пурра васлгаштаи панелӣ аз чӯб бошанд, он гоҳ аломати «**чӯб**» – рамзи 6 гузошта мешавад.

Рамзи «**чӯб**» инчунин дар мавриде аломатгузорӣ карда мешавад, ки агар хонаи чӯбин бо хишт рӯйкаш карда шуда бошад.

Агар деворҳои хона аз конструксияи яклухт (конструксияи арматурӣ, ки бо омехтаи бетон рехта шудаанд) сохта шуда бошад, пас аломати «**монолит**» - рамзи 7 гузошта мешавад. Рӯйкаши берунаи деворҳои хонаҳои монолитӣ метавонад аз хишт, санги сунъӣ, лавҳаҳои бетони сабук, лавҳачаҳо ва мисоли инҳо сохта шуда бошад.

Агар деворҳои хона коҳгили ё лойгили бошанд, он гоҳ аломати «**коҳгил, лойгил**» - рамзи 8 гузошта мешавад.

Агар деворҳои хона лавҳагии васлшуда, оҳанбаст рехташуда (аз ҷумла, бо хишт рӯйкаш шуда), бо қамиш қолиб шуда ва ё аз ягон маводи дигар, ки дар боло номбар нашудааст, сохта шуда бошад, аломати «**дигар**» - рамзи 9 гузошта мешавад.

Дар ҳолатҳое, ки деворҳои хона аз якҷанд намуди масолеҳ сохта шудаанд, онҳоро ба ҳамон гурӯҳи масолеҳи деворӣ мансуб кардан лозим аст, ки дар ин иморат зиёдтар мебошанд.

Саволи 4. Маводи боми бино (хона)

Ба яке аз гуфтаҳои мувофиқ аломат гузоред.

Рамзи 1 – ба хонае, ки бомаш аз шифер пӯшанда шудааст;

Рамзи 2 – ба хонае, ки бомаш аз сафол пӯшанда шудааст;

Рамзи 3 - ба хонае, ки бомаш аз панелҳои бетони бо битум пӯшанда шудааст;

Рамзи 4 - хонаҳое, ки бомашон аз варақаҳои металлӣ пӯшонидашудаанд, гузошта мешавад;

Рамзи 5 – бомпӯшҳое, ки аз металли галваника пӯшонидашуда шудааст;

Рамзи 6 – бомпӯшҳое, ки аз андулин пӯшонидашуда шудааст;

Рамзи 7- бомпӯшҳо аз хоку лой пӯшанда шудаанд;

Рамзи 8 - дигар (коҳу хас ва дигарҳо).

Саволи 5. Миқдори ошёнаҳо дар бино (хона)

Дар росткунҷаҳои махсус ҷудокардашуда миқдори ошёнаи хонаи истиқоматиро нависед (масалан, 1, 10, 12). Гузоштани миқдори ошёнаҳоро дар хонаҳои шахсӣ фаромӯш накунад.

Саволи 6. Миқдори квартираҳо дар бино (хона)

Шумораи ҳамаи квартирахоро дар хона ҳисоб карда, бо рақам дар росткунҷаи маҳсус ҷудо карда шуда, зери рамзи 1 навишта мешавад

Зери рамзи 2 шумораи квартирахое, ки дар онҳо касе истиқомат намекунад, навишта мешавад.

Зери рамзи 3 шумораи квартирахое, ки онҳоро ташкилотҳо истифода мебаранд (мағозаҳо, офисҳо, ателеҳо, сартарошхонаҳо ва дигарҳо).

Саволи 7. Бино (хона) дар моликияти кист

Ба яке аз гуфтаҳои дахлдор аломат гузошта мешавад:

рамзи 1 «**хусусӣ**» - агар ҳамаи манзилҳои истиқоматии хона дар моликияти шахсӣ бошанд;

рамзи 2 «**давлатӣ**» - агар манзилҳои истиқоматӣ дар моликияти давлатӣ қарор дошта бошанд;

рамзи 3 «**моликияти омехта**» - агар қисми манзилҳои истиқоматии хона дар моликияти инфиродӣ буда, қисми дигараш дар моликияти давлатӣ ва (ё) моликияти ҳуқуқӣ қарор доранд;

рамзи 4 «**муайян нест**» - агар дар моликияти кӣ будани хона муайян нашуда бошад.

Саволи 8. Намудҳои ободонӣ ва шароитҳои санитарии гигиени бинои (хонаи) истиқоматӣ

Ба яке аз гуфтаҳои дахлдор аломат гузоред:

рамзи 1 «**қувваи барқ**» - дар манзил ноқили барқгузарон вучуд дорад;

рамзи 2 «**манқали барқии рӯйфаршӣ**» дар хона «плитаи барқӣ» вучуд дорад (ғайр аз плитаҳои барқии рӯи мизӣ).

газ:

рамзи 3 «**шабакавӣ**» - дар манзили истиқоматии шахсӣ ва дигар квартирахои хонаҳои бисёрквартирагӣ плитаи заминакии газӣ аз шабакаи газӣ таъминшаванда вучуд дорад;

рамзи 4 – «**моеъ (баллонҳо)**» - дар хонаи шахсӣ ва ҳамаи квартирахои хонаи бисёрквартирадор плитаи рӯизаминии газӣ, ки бо гази моеъ (баллон) аз дастгоҳи гурӯҳӣ, ҳавлигӣ, квартирагӣ ва баллонии инфиродӣ таъмин карда мешавад, вучуд дорад. Хона дорои ошхонаи алоҳида истода низ бо газ таъминкардашуда ҳисоб карда мешавад, агар дар ошхона плитаи гази заминакии бо гази моеъ (баллон) таъминшаванда гузошта шудааст.

Бояд қайд кард, ки биноҳое, ки дар онҳо плиткаҳои рӯимизии барқӣ ё газӣ истифода бурда мешаванд, бо плитаи заминикии газӣ ва ё барқӣ ҷиҳозонидашуда ҳисоб карда намешаванд;

гармирасонӣ:

рамзи 5 - «**марказӣ**» - хона аз дегхонаи худи манзили истиқоматӣ, дегхонаи гурӯҳӣ (кварталӣ), дегхонаи муттаҳид-гашта ва ё ноҳиявӣ гарм карда мешавад;

рамзи 6 - «**аз дастгоҳҳои инфиродӣ, дегҳо**» - манзили истиқоматӣ аз обгармунакҳои квартирагӣ (АГВ), маҳаллӣ, ғайримарказонида, дегҳои хурдҳаҷми

гармкунанда дар асоси газ ва сӯзишвории сахт ва ё дигар манбаъҳои гармӣ гарм карда мешавад;

рамзи 7 - «**бо оташдон (печка)**» - хона ба воситаи оташдон гарм карда мешавад.

рамзи 8 - «**қувваи барқ**» - **бо дастгоҳҳои барқӣ.**

рамзи 9 – «**гармирасонӣ вучуд надорад**» - дар ҳолати мавҷуд набудани ҳамаи намудҳои гармидиҳӣ дар хона.

обтаъминкунӣ:

рамзи 10 - «**лӯлаи об аз системаи коммуналӣ (умумӣ)**» - дар дохили хона шабакаи обтақсимкунӣ вучуд дорад, ки ба он соли дароз об ба таври марказонидашуда аз лӯлаи об ва ё чоҳи артезианӣ дохил мешавад; хонаи истиқоматӣ дорои ошхонаи алоҳида истода бо лӯлаи об ҷиҳозонидашуда ҳисоб карда мешавад, агар дар ошхона ҷумаки (мили) лӯлаи обгузарон аз шабакаи тақсимоти лӯлаи об вучуд дошта бошад;

рамзи 11 - «**лӯлаи об аз системаи инфиродӣ**» - дар дохили хона шабакаи обтақсимкунии лӯлаи об вучуд дорад, ки ба он об аз шабакаи инфиродӣ дохил мешавад (масалан, воридшавии об ба манзили истиқоматӣ тавассути дастгоҳи обтаъминкуние, ки ба тарқиши махсус (скважина) васл карда шудааст ва ё шабакаи обтақсимкунии инфиродӣ мегузарад);

рамзи 12 - «**лӯлаи об берун аз манзил, колонка**» - дар дохили хона шабакаи обтақсимкунии лӯлаи об ва воридшавии об ба хона вучуд надорад, он дар берун, дар кӯча ҷойгир аст;

рамзи 13- «**чоҳ, чашма, ва ё манбаи дигари обтаъминкунӣ**» шабакаи обтаъминкунӣ вучуд надорад, аҳоли аз манбаъҳои табиӣ ва ғайритабиӣ об истифода мебарад;

рамзи 14 – «**обтаъминкунӣ вучуд надорад**» дар ҳолати таъмин набудан бо ҳамаи намудҳои обтаъминкунӣ.

бо оби гарм таъмин будан:

рамзи 15 - «**марказӣ**» - дар хона қубури махсуси обгузаронӣ вучуд дорад, ки оби гармро ба таври марказӣ барои эҳтиёҷоти рӯзғори истиқоматкунандагон таъмин мекунад;

рамзи 16 – «**аз дастгоҳҳои инфиродӣ, дегҳо**» - обтаъминкунӣ дар хона аз таҷҳизотҳои махсуси инфиродии обгармкунӣ;

рамзи 17 - «**бо оби гарм таъмин намешавад**» - дар хона шабакаи марказонидашудаи обтаъминкунӣ ва ё обтаъминкунӣ аз обгармкунакҳои инфиродӣ вучуд надорад;

ванна ва (ё) душхона:

рамзи 18- «**ташноб (ванна) дар манзил**» - дар хона ташноб ё ванна ҳаст;

рамзи 19 – «**ташноб (ванна) берун аз манзил**» - ташноб ё ванна дар берун истиқоматгоҳ вучуд дорад (дар ҳавлӣ);

рамзи 20 – «**ҳамом, сауна**»- дар манзили зист ё дар бинои алоҳида ҳаммом ё сауна ҳаст.

рамзи 21 «**ташноб (ванна), ҳамом ва сауна вучуд надорад**» - ташноб ё ванна тамоман вучуд надорад.

ошпазхона ва ё гӯшаи хӯрокпазӣ:

Ошпазхона ҳамон ҳучраеро меноманд, ки барои тайёр намудани хӯроки гарм таҷҳизонидашуда шудааст ва бештар бо ҳамин мақсад истифода бурда мешавад, вале метавонад яқвақта ҳамчун ошхона низ истифода бурда шавад.

Гӯшаи хӯрокпазӣ (ҷои хӯрокпазӣ) - ҳамон ҷоеро дар манзили истиқоматӣ меноманд, ки барои тайёр намудани хӯроки гарм муқаррар карда шудааст ва ба маҳфуми «ҳучра» (масалан, дар ҳучра – студия) мутобик шуда наметавонад.

рамзи 22 – **«ошпазхона дар хона»** - дар дохили манзили истиқоматӣ ошпазхона (ё гӯшаи хӯрокпазӣ) ҷойгир шудааст, ки барои истиқоматкунандагони як манзили истиқоматӣ ва ё барои истифодаи умумӣ муқаррар мешавад.

рамзи 23 **«ошпазхона дар бинои алоҳида»** - берун аз манзили истиқоматӣ ошпазхона ё гӯшаи хӯрокпазӣ ҷойгир шудааст.

рамзи 24 **«ошпазхона ё гӯшаи хӯрокпазӣ вучуд надорад»** - дар манзили истиқоматӣ ва дар бинои алоҳида на ошпазхона, на гӯшаи хӯрокпазӣ нестанд.

обпарто (канализатсия):

рамзи 25 - **«тавассути системаи канализатсияи коммуналӣ»** - агар дар дохили хона таҷҳизоти канализатсионии махсус барои баровардани обҳои истифодашуда тавассути қубурҳои обгузаронӣ ба шабакаи канализатсионии кӯча ва ё ҷоҳҳои фурубаранда вучуд дорад;

рамзи 26 - **«тавассути системаи канализатсияи шахсӣ (бо назардошти безараркунӣ)»** - баровардани обҳои истифодашуда тавассути қубурҳои об ба шабакаи канализатсионии инфиродӣ ва ё хусусӣ ба роҳ монда шудааст;

рамзи 27 - **«тавассути системаи қубурҳо ба чуқуриҳои ахлотпартоӣ, дарёҳо ва монанди инҳо»** - баровардани обҳои истифодашуда тавассути дигар системаҳо, ба ғайр аз дар боло номбаршуда (масалан, баровардани обҳои истифодашуда ба воситаи чуқуриҳои ахлотпартоӣ ва монанди инҳо) ба роҳ монда шудааст;

рамзи 28 - **«хона системаи канализатсия надорад»** - агар хона бо лӯлаи обгузаронӣ, инчунин бо ҳоҷатхона ҷиҳозонида нашуда бошад.

ҳоҷатхона:

рамзи 29 - **«ҳоҷатхона (обрез) дар дохили манзил»** - дар манзили истиқоматӣ ҳоҷатхона бо лӯлаи об пайваست шудааст ва ҳангоми ҳатман будани лӯлаи об ва канализатсия бо фишори об шуста мешавад;

рамзи 30 - **«ҳоҷатхона (обрез) дар дохили манзил»** - дар манзили истиқоматӣ ҳоҷатхона бо об пайваст шудааст ва бо фишори об шуста мешавад;

рамзи 31 - **«ҳоҷатхонаи навъи дигар дар дохили манзил»** - манзили истиқоматӣ ҳоҷатхона ё ҳоҷатхонаи навъи дигар дорад;

рамзи 32 - **«ҳоҷатхона берун аз манзил»** - ҳоҷатхона берун аз манзили истиқоматӣ ҷойгир шудааст ва истиқоматкунандагони манзили мазкур ё истиқоматкунандагони ҳамаи хонаҳо аз он истифода мебаранд (бо истифодаи чуқуриҳои кандашуда);

рамзи 33 - **«ҳоҷатхона вучуд надорад»** - ягон навъи ҳоҷатхона надорад.

баровардани пасмондаҳои рӯзғор:

рамзи 34 - **«қубури партов»** - манзили истиқоматӣ дастгоҳ барои баровардани партов бо қубурҳо дорад (чун қоида, дар хонаи баландошӯна)

рамзи 35 - **«чамъоварии партов бо мошини махсус»** - партовгирҳо дар дохил ва беруни хона ҷойгир нестанд ва чамъоварии партов бо мошинҳои махсус иҷро мешавад;

рамзи 36 - **«партовгирҳои берун аз хона»** партов ва пасмондаҳои рӯзғор ба партовгирҳои махсус муқарраршуда партофта мешаванд, ки берун аз манзил ҷойгиранд (масалан, партовқуттиҳо ва контейнерҳо);

рамзи 37 - «**партофтани партов ба чуқуриҳо, тӯдаҳо ва монанди инҳо**» - партов ба пасмондаҳои рӯзгор ба партовгоҳҳои маҳаллӣ, чуқуриҳо, тӯдаҳо ва монанди инҳо партофта мешаванд.

мавҷуд будани лифт:

рамзи 38 - «**лифт**» - агар дар бино (хона) лифт вуҷуд дошта бошад он гоҳ аломат гузошта мешавад.

VIII. ЧОРАБИНИҲОИ НАЗОРАТӢ

Маълумотномаҳо дар бораи гузаштан аз барӯйхатгирӣ (шакли 12) ба ҳамаи онҳое, ки ҳаёти кучманчигӣ ба сар мебаранд, ё ҷои истиқомати доимӣ надоранд (беҳонаҳо, шахсони аз як ҷой ба ҷои дигар омада, агар барӯйхатгирӣ онҳоро дар роҳ дарёфт карда бошад) дода мешаванд.

Маълумотномаҳо ҳамчунин ба он шахсоне дода мешаванд, ки онҳо аз барӯйхатгирӣ гузаштанд ва дар давраи барӯйхатгирӣ ва даврзании назорати яъне дар давраи аз 10 то 30 октябри соли 2018 аққалан ба мӯҳлати як рӯз бошад ҳам мақсади ба ягон ҷой рафтан доранд дода мешаванд.

Ҳисобчӣ маълумотномаҳои ба ӯ додашударо дар ҳудуди қитъаи ҳисобгирии худ рақамгузорӣ менамояд ва огоҳ мекунад, ки маълумотномаҳоро то 31 ноябри соли 2018 бо худ нигоҳ доштан зарур аст.

Шахсоне, ки дар бораи гузаштан аз барӯйхатгирӣ маълумотнома доранд, набояд аз тарафи ҳисобчӣ дубора ба рӯйхат ва варақаҳои барӯйхатгирӣ **берун аз ҷои истиқомати доимӣ** навишта шаванд. Дар ҷои истиқомати доимӣ қайд дар Рӯйхат ва варақаҳои барӯйхатгирӣ дар ҳолати мавҷуд будани маълумотнома дар бораи гузаштан аз барӯйхатгирӣ, ки берун аз ҷои истиқомати доимӣ ҳамчун шахси муваққатан истиқоматкунанда дода шудааст, гузаронида мешавад. Дар варақаи барӯйхатгирӣ ин шахс бояд ҳамчун муваққатан ғойб қайд карда шавад.

Баъд аз ба анҷом расидани барӯйхатгирӣ даврзании интихобии назоратӣ гузаронида мешавад. Дар маҳалҳои шахрӣ ва маҳалҳои деҳот бо фаро гирифтани **ҳар як 10 фоида биноҳои истиқоматӣ** дар ҳамаи қитъаҳои ҳисобгирӣ даврзании назоратӣ гузаронида мешавад. Даврзании назоратӣ барои он гузаронида мешавад, ки хангоми барӯйхатгирӣ қайди такрорӣ ё дубора содир нашуда бошад, дар бораи муваққатан ғойббудагон ва муваққатан истиқоматкунандагон қайд дуруст анҷом дода шуда бошад.

Даврзании назоратиро дастурдиҳанда – назоратчӣ якҷоя бо ҳисобчӣ дар давраи аз 25 то 27 октябри соли 2018 мегузаронад. Тартиби даврзании назоратӣ дар дафтарчаи қайди дастурдиҳанда-назоратчӣ оварда шудааст.

Дар биноҳое, ки даврзании назоратӣ гузаронида мешавад, дастурдиҳанда – назоратчӣ ӯҳдадор аст, ки аз барӯйхатгирӣ гузаштани ҳамаи шахсонро, аз ҷумла шахсоне, ки баъди 10 октябр омадаанд, тафтиш намояд.

Нисбат ба ҳамаи шахсоне, ки дар манзили мазкур чӣ доимӣ истиқомат мекунанд, чӣ муваққатан таваққуф кардаанд, маълум кардан зарур аст, ки шаби 9 ба 10 октябр онҳо дар кучо буданд.

Шахсоне, ки бояд дар бинои мазкур аз барӯйхатгирӣ мегузаштанд, вале ҳисобчӣ онҳоро фаромӯш кардааст, аз тарафи дастурдиҳанда – назоратчӣ ба ҳуҷҷатҳои барӯйхатгирӣ, рӯйхати истиқоматкунандагони бино ва варақаҳои барӯйхатгирӣ дохил карда мешаванд.

IX. ТАРТИБИ ҶОЙГИР НАМУДАНИ МАВОДҲОИ БАРОҶИ БАРОҶИ ДАР ҶУЗВОН (СУМКА)

Пеш аз ҷойгир кардани маводҳои барӯйхатгирӣ дар ҷузвон (сумка) ҳисобчӣ бояд «Варақаи ҳамроҳӣ» (шакли 5) - ро, ки аз дастурдиҳанда - назоратчӣ гирифтааст, пур намояд. Намунаи ягонаи варақаи ҳамроҳӣ барои қитъаҳои ҳисобгирии маҳалҳои шахрӣ ва маҳалҳои деҳот ба ҳар як маҳалли аҳолинишин ё қисми маҳалли аҳолинишин, ки ба қитъаи ҳисобгирӣ дохил аст, пур карда мешавад.

Дар қисми болоии шакли 5 бояд **рақамҳои шӯъбаи рӯйхатгирӣ, қитъаҳои дастурдиҳӣ ва ҳисобгирӣ** пур карда шаванд. Қисми «№ варақа дар ҳудуди ҷузвон (сумка)» аз тарафи ҳисобчӣ пур карда намешавад.

Дар қисми махсус ҷудошуда яке аз аломатҳо – «маҳалли шахрӣ» ё «маҳалли деҳот», инчунин яке аз аломатҳои «ба маҳалли аҳолинишин» ё «қисми маҳалли аҳолинишин», пур карда мешаванд.

Дар қисми «**Аз тарафи ҳисобчӣ пур карда мешавад**» ҳисобчӣ сатрҳои боқимондари пур карда, ном ва насаби худро менависад. Ҳамин ҷо ном ва насаби дастурдиҳанда-назоратчӣ навишта мешавад.

Агар қитъаи ҳисобгирӣ иборат бошад аз:

- **қисми маҳалли аҳолинишин**, пас варақаи ҳамроҳӣ пеш аз маводҳои бинои якуми ҳудуди қитъаи ҳисобгирӣ ҷойгир карда мешавад;

- **аз як маҳалли аҳолинишин ва қисми маҳалли аҳолинишини дигар**, пас варақаҳои ҳамроҳии мувофиқ гузошта мешаванд: якум - пеш аз рӯйхати якуми истиқоматкунандагони манзили маҳалли аҳолинишини пурра, дуввумаш - пеш аз ҳуҷҷатҳои бинои якуми қисми маҳалли аҳолинишин гузошта мешавад:

- **аз якчанд маҳалҳои аҳолинишин**, пас варақаҳои ҳамроҳии мувофиқ пеш аз ҳуҷҷатҳои бинои якуми ҳар як маҳалли аҳолинишин гузошта мешаванд.

Пас аз ин бояд ҳамаи рӯйхатҳои истиқоматкунандагони манзил (шакли 1) - ро бо тартиби зиёдшавии рақамҳо аз рӯи қитъаи ҳисобгирӣ гузоштан лозим аст. Дар дохили ҳар як рӯйхат ҳамаи варақаҳои барӯйхатгирии пуркардашуда (шакли 2) аз рӯи тартиби рақамҳо дар ҳудуди бино мувофиқи тартиби рақамҳои дар шакли 1 нишон додашуда, гузошта мешавад.

X. ВАЗЪИЯТҲОИ МУШКИЛ (БАРОИ ЁРИИ ҲИСОБЧӢ)

Дар ҳолати пайдо шудани ҳаргуна мушкилиҳо **ба** ҳисобчӣ бояд дастурдиҳанда–назоратчӣ, мудири шӯъбаи рӯйхатгирӣ ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҳукуматҳои маҳаллӣ, мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ва мақомотҳои корҳои дохилӣ мусоидат **намоянд**.

Аммо ба ҳамаи ин тадбирҳо нигоҳ накарда, ҳар як ҳисобчӣ қоидаҳои умумии рафторро дар ҳолатҳои фавқуллода – дар ҳолати руҳ додани вазъиятҳои мушкил, ки вазъи ҷамъоварии маълумотҳоро халалдор менамояд - бояд донад.

Як қатор намунаҳои вазъиятҳои «мушкил»:

- Ҳисобчӣ ба дари баста дучор меояд: квартира ё хона ҳолӣ мебошад - сокинон ҳузур надоранд.
- Ҳисобчиро ба квартира (хона) аз тарси гумонбарии ғорат ба ворид шудан роҳ намедиханд.
- Ҳисобчиро барои ба квартира (хона) даромадан рухсат доданд, вале:
 - сокинон дар ҳолати мадҳушӣ ё истеъмоли моддаҳои мадҳушкунанда мебошанд;
 - дар хона ҷанҷол руҳ додааст, занозанӣ, ё баръакс дар паси (мизи) идона нишастаанд;
 - шахсе, ки ҳисобчиро рухсати даромадан дод, бемори рӯҳӣ мебошад; ва ё саҳт бадхашм аст; кар ё ба бемории сирояткунанда гирифта шуда аст.
 - дарро кӯдак кушод, калонсолон ҳузур надоранд.

Мутаассифона рӯйхати овардашуда, пурра нест.

Тавсияҳои дар поён овардашуда, ба Шумо барои паст кардани пайдоиш ва сабук кардани оқибатҳои вазъиятҳои «мушкил» мадад мерасонанд.

1. Пеш аз ба кор баромадан бо дастурдиханда–назоратчӣ ва ё мудири шӯъбаи рӯйхатгирӣ вариантҳои муносибати худро дар вазъиятҳои «мушкил» - и дар вақти даврзании пешакии манзилҳо ба амал омада метавонад, дида бароед.

2. Дар майдончаи зинаи хонаи бисёрквртирадор, занги ҳамаи дарҳоро пахш намоед, то ин ки сокинони ҳар як квартира донанд, ки на фақат ба онҳо занг мезананд. Ҳамин тавр, дар квартирахои коммуналӣ низ рафтор намоед.

3. Ба ҳамаи онҳое, ки баъд аз пахши занг мебароянд, шаҳодатномаи ҳисобчӣ ва агар лозим шавад шиносномаатонро нишон диҳед, ва пас доир ба тартиби гузаронидани барӯйхатгирӣ бо онҳо маслиҳат намоед.

4. Агар Шуморо ба ин ё он квартира (хона) ба ворид шудан рухсат надиханд ё дарро барои даромадан накушоянд, дар ин ҳолат аз ҳамсоҳрое, ки аллакай аз барӯйхатгирии аҳолӣ гузаштаанд илтимос намоед, ки ба онҳо фаҳмонанд. **Дар ин маврид намояндагони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқро ба ёрӣ даъват кардан шарт нест.**

5. Намудҳои ҷавобҳо дар ҳолатҳое, ки агар пурсидашавандагон аз ҷавобдихӣ умуман бо овардани чунин далелҳо саркашӣ мекунанд:

«Барӯйхатгирии аҳолӣ барои чӣ лозим аст?»

Ҷавоб: Барӯйхатгирӣ - ин амалиёти расмии оморӣ, ба ҳисоб меравад.

Маълумотҳои барӯйхатгирии аҳолӣ барои дуруст қабул кардани қарорҳо оиди тайёрӣ ба барӯйхатгирии аҳолии дарпешистода лозиманд.

Барӯйхатгирӣ барои гирифтани маълумотҳои объективӣ оиди тавсифи иҷтимоӣ - демографӣ, иқтисодӣ ва миллии аҳолӣ лозим аст. Дар оянда ин маълумотҳо бояд барои беҳдошти вазъият дар мамлакат истифода бурда мешаванд.

Маълумотҳои барӯйхатгирӣ ба Ҳукумат барои фаъолияти ҳарчӣ самараноки ташкили дурусти сиёсати иҷтимоӣ кӯмак мерасонанд. Ин иқдоми сиёсӣ набуда, балки ҷамъиятӣ мебошад.

Иштироки Шумо дар барӯйхатгирӣ - ин саҳми Шумо дар тараққиёти мамлакат мебошад. Ин душвор нест, ба Шумо ягон таҳдид намеоварад. Шумо ягон сабаби дар ба рӯйхатгирӣ иштирок накарданро надоред.

«Маълумотҳои аз тарафи ман дода шуда ба кӣ лозим аст?»

Ҷавоб: Шумо аз ҳеҷ чиз ташвиш нақашед. Дар вақти коркарди варақаҳои барӯйхатгирӣ ягон намуди маълумотҳои шахсии Шумо паҳн карда намешаванд – танҳо маълумотҳои ҷамъбасти. Принсипи конфиденсиалнокии маълумотҳои аз тарафи аҳоли хабардода, амалӣ мегардад.

Агар Шумо гумон мебаред, ки маълумотҳои Шумо мумкин аст ба зарари фаъолияти Шумо истифода шаванд, ба навиштаҷоти варақаи барӯйхатгирӣ диққати худро равона кунед: «Конфиденсиалӣ (аз тарафи қабулкунандаи иттилоот) қафолат дода мешавад». Ҳамин тавр дар ҳамаи ҳуҷҷатҳои барӯйхатгирӣ. Махфияти маълумотҳои барӯйхатгирӣ аз тарафи қонун муҳофизат карда мешавад ва ҳеҷ кас аз шахсони ба барӯйхатгирӣ ҷалбгардида- аз ҳисобчӣ то роҳбари мақомоти омили давлатӣ, ҳуқуқи паҳн кардани маълумотҳоро надоранд.

Насаб, ном ва суроға танҳо барои он навишта мешавад, ки то коркард варақаҳо яқоя нашаванд ва шахсони оилаи Шумо, мисол, дар байни истиқоматкунандагони квартираи ҳамсоя дучор нашаванд.

Барӯйхатгирӣ ба Шумо ҳеҷ таҳдид намеорад.

“Шумо ҳамонро мепурсед, аммо ягончӣ барои беҳтаршавӣ тағйир намеёбад”.

Ҷавоб: Шумо мехоҳед, ки беҳбудие пайдо шавад?

Агар Шумо иштирок нақунед, магар аз ин ягон беҳбудӣ ҳаст?

Агар ба Шумо ин бад бошад, дар ин ҳолат ҳамин тавр рафтор кунед, ки давлат инро фаҳмад ва тадбирҳо ҷӯяд, барои он ки ба Шумо каме ҳам бошад, беҳтар шавад. Аммо бе маълумотҳои дақиқ инро сазовор шудан мушкил нест. Барои ҳамин ба саволҳо ҷавоб додан зарур аст ва бо ҳамин маълумотҳои аниқро додан лозим аст. Шояд бо ҳамин барои беҳтаршавӣ тағйиротҳо пайдо шаванд?

“Ман ба ҳокимият муносибати бад дорам, аз ин рӯ намехоҳам ба барӯйхатгирӣ иштирок намоям”

Ҷавоб: Ин ҷо ҳокимият ягон дахле надорад, ҳокимият ва барӯйхатгириро ба якдигар шабоҳат додан маънӣ надорад. Ба Шумо пешниҳод карда намешавад, ки ба ягон шахс овоз диҳед. Ба саволҳои барӯйхатгирӣ маълумот дода истода, Шумо барои қарори дуруст қабул кардан на фақат ба ҳокимиятдорон, балки ба соҳибкорони хусусӣ ва ҷамъият ёрӣ мерасонед. Барӯйхатгирӣ – ин кори сиёсӣ набуда, балки кори ҷамъиятӣ мебошад. Магар мумкин аст барои барӯйхатгирӣ шуда аз касе ранҷидан?

6. Агар пурсидашавандагон аз додани ҷавоб ба саволҳои муайян саркашӣ кунанд:

Аз додани ҷавоб ба савол дар бораи масоҳати манзили зист саркашӣ мекунад.

- Ба Шумо чизе таҳдид намекунад, агар Шумо ба ин савол ҷавоб диҳед. Он чӣ, ки Шумо нақл мекунад, ба ягон ҷой, на ба мақоматҳои манзилӣ, андоз ва на ба дигар мақоматҳои дахлдор маълум карда намешавад. Маълумотҳо махсус конфиденсиалӣ нигоҳ дошта мешаванд, ки онро қонун қафолат медиҳад. Умуман, маълумотҳо дар бораи шахси муайян, дар бораи хонаводаҳои муайян, оила дар ҷамъбасти барӯйхатгирӣ, нишон дода намешаванд. Натиҷаҳои барӯйхатгирӣ танҳо дар намуди ҷамъбасти пешниҳод карда мешаванд.

Аз додани ҷавоб ба саволҳои ҳолати ақди никоҳ саркашӣ мекунад.

- Маълумотҳои, ки Шумо пешниҳод менамояд танҳо барои омор истифода бурда мешаванд. Диққати омори давлатиро на Шумо аниқ, балки ҳолати умумӣ, ки чӣ гуна одамон зиндагонӣ мекунад, ба худ ҷалб мекунад. Паҳн кардани ин ахборот ба Шумо ягон таҳдид намеоварад.

Аз додани ҷавоб ба савол дар бораи шумораи кӯдакони таваллудшуда саркашӣ мекунад.

- Агар дар ҳузури дигар шахсон сӯҳбат кардан нахоҳед, мумкин барои Шумо ин саволро дар ҳуҷраи алоҳида муҳокима кардан қулай бошад? Шумо метавонед дилпур бошед, ки ин маълумот танҳо барои коркарди оморӣ ва коркарди маълумотҳои ҷамъбасти истифода бурда мешавад. Қонун конфиденсиалнок ва пинҳонияти маълумоти шахсиеро, ки ҳангоми барӯйхатгирӣ гирифта мешавад, қафолат медиҳад.

Аз додани ҷавоб ба савол дар бораи манбаҳои васоити зиндагӣ саркашӣ мекунад.

- Ба мо маблағи умумии даромад лозим нест, фақат манбаҳои васоити зиндагӣ, аз ҷумлаи номбаршудагонро нишон диҳед. Давлат конфиденсиалии маълумоти ҳангоми барӯйхатгирӣ ба даст овардари қафолат медиҳад. Ин маълумот танҳо барои омор истифода бурда мешавад.

7. Агар дарро кушодаанд, вале имконияти мулоқоти пурра вуҷуд надорад (дарро кӯдак, шахси майнӯшида, бадҷаҳл ва ҳоказо кушод), муайян кунед - мисол, аз ҳамсояҳо пурсед, ки кадом вақт дубора омадан мумкин аст.

8. Агар дарро кушоданд ва Шумо бо «вазъияти ногувор» дучор шудаед - ҷанҷолу хархашаи хонагӣ, бадмасти, маърака - аз он ҷо равед ва дигар вақт биёед.

9. Агар пурсидашавандагон бо кор машғул буданро асос карда, аз пур кардани варақаҳои барӯйхатгирӣ саркашӣ кунанд, оиди дигар рӯз ва вақти дигар дубора омаданро маслиҳат кунед.

10. Бо пурсидашавандагон оромона танҳо ба мавзӯҳое, ки бо барӯйхатгирӣ ва саволҳои варақай барӯйхатгирӣ алоқаманд мебошанд, сӯҳбат кунед.

То саршавии пурсиш аз сари нав – чуноне, ки ҳангоми даврзании пешакӣ инро иҷро карда будед – ба пурсидашавандагон фаҳмонда диҳед, ки мувофиқи қонун «Дар бораи барӯйхатгирии аҳоли» мебошад:

маълумотҳо ба варақай барӯйхатгирӣ танҳо аз ҷавобҳои пурсидашавандагон дохил карда шуда, тафтиш карда намешаванд;
маълумоте, ки ҳангоми гузаронидани барӯйхатгирӣ ба даст оварда мешавад, конфиденсиалӣ ва ба мақомотҳои андоз, манзилӣ ва ба дигар ягон мақомотҳои давлатӣ хабар дода намешавад;
тамоми маълумотҳои барӯйхатгирии аҳоли танҳо дар шакли ҷадвал пешниҳод карда мешаванд.

XI. ПЕШНИҲОДҲОИ УМУМӢ

1. Ҳангоми даврзании пешакӣ Шумо бояд либоси оддӣ, мувофиқи обу ҳаво либос ба бар карда бошед. Либосҳои беҳад рангоранг ва қимматбаҳо напӯшед, бо худ маблағи калони пулиро низ нагиред ва ғайра.

2. Ҳангоми гузаронидани пурсишҳо бо ҷузвдонҳои (сумкаҳои) махсуси ҳисобчиён ба назди аҳоли ҳозир шавед, на бо ҷузвдонҳои (сумкаҳои) калон (хоҷагӣ) - ин метавонад аҳолиро ба шубҳа орад.

3. Ҳангоми рӯй додани ҳолатҳои ногувор ҳамеша бо худ рақами телефони шӯъбаи наздиктарини милисаро нигоҳ доред.

4. **Пеш аз баромадан ба даврзанӣ ё пурсиш** истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ қатъиян манъ аст.

5. Ҳаракат кунед, ки ба қадри имкон ба мавзӯҳои бегона гуфтугӯ нақунед. Бо пурсидашавандагон мувоҳиша ва зиёда аз он, бо онҳо низоъ ва ихтилоф нақунед.

Ҷавобан ба хархашаҳо ва хурӯҷҳои шахсӣ танҳо кӯшиши фуру овардани шиддат аз тарафи ҳисобчӣ шуда метавонад.

Агар чунин кӯшиш кор надод, узр хоҳед, хайру хуш карда, рӯзи дигар ба ин манзил ташриф оред.

Эҳтиромона, вале қатъиян манзурати нишастан ба сари дастурхонро рад кунед, сабабашро дар корӣ будан ва дар дигар манзилҳо интизори Шумо буданро нишон диҳед.

6. Пас аз анҷоми кор ба ҳар як пурсидашаванда барои иштирок дар барӯйхатгирии аҳоли ва фонди манзил миннатдорӣ изҳор намоед.

ХII. ЗАМИМАҶО

Замимаи 1

1. Ҷадвал барои муайянкунии дараҷаи маълумотнокии шахсоне, ки маълумоти миёнаи (пурра) умумиро надоранд, дар вобастагӣ бо миқдори синфҳо

Пурсидашаванда чанд синфи муассисаи таҳсилоти умумиро хатм кардааст ё дар кадом синф таҳсил мекунад	Дараҷаи маълумотнокӣ, ки ба шумораи синфҳои мазкур мувофиқат мекунад
---	--

1	2
<p>Мактаби миёнаи нопурраро (дар соли 1961 ҳафтсола ва барвақттар, дар солҳои 1963-1989 ҳаштсоларо, дар солҳои 1990-1992 нӯҳсоларо), дар соли 1993 ва дертар мактаби асосии таҳсилоти умумиро</p> <p>Дар соли 1961 ва барвақттар синфи 7-ро хатм кард</p> <p>Дар соли 1989 ва барвақттар синфи 8-ро хатм кард</p> <p>Синфи 9-ро хатм кард</p> <p>Синфи 10 мактаби миёнаи ёздаҳсола ё дувоздаҳсоларо хатм кард</p> <p>Синфи 11 мактаби миёнаи дувоздаҳсоларо хатм кард</p> <p>Дар синфҳои 10-11 (12) таҳсил мекунад</p> <p>Дар соли таҳсили 1961 (62 ва барвақттар аз синфи 8 баромад</p> <p>Дар соли таҳсили 1988/89 ва барвақттар аз синфи 9 баромад</p> <p>Аз синфҳои 10-11 (12) баромад</p>	<p>Умумии асосӣ (миёнаи нопурра)</p>
<p>Мактаби ибтидоии таҳсилоти умумиро хатм кард</p> <p>Синфи 3 мактаби сесолаи таҳсилоти умумии ибтидоиро дар соли 1972 ва дертар хатм кард</p> <p>Синфҳои 4-6-ро хатм кард</p> <p>Дар соли 1962 ва дертар синфи 7-ро хатм кард</p> <p>Дар соли 1990 ва дертар синфи 8-ро хатм кард</p> <p>Дар синфҳои 5-9 таҳсил мекунад</p> <p>Дар солҳои таҳсили 1972/73 – 1988/89 аз синфи 4 баромад</p> <p>Аз синфҳои 5-7 баромад</p> <p>Дар солҳои таҳсили 1962/63 ва дертар аз синфи 8 баромад</p> <p>Дар солҳои таҳсили 1989/90 ва дертар аз синфи 9 баромад</p>	<p>ибтидоии умумӣ</p>
<p>Мактаби ибтидоиро хатм накард</p> <p>Синфи 1, 2 мактаби баъди инқилобиро хатм кард</p> <p>Синфи 3 мактаби баъди инқилобиро дар соли 1972 хатм кард</p> <p>Дар синфҳои 1-4 таҳсил мекунад</p> <p>Аз синфи 1-3-и мактаби баъдиинқилобӣ баромад</p> <p>Дар солҳои таҳсили 1971/72 ва барвақттар аз синфи 4 баромад.</p>	<p>маълумоти ибтидоӣ надорад</p>

Замимаи 2

2. Ҷадвали ёридиҳанда барои муайян намудани синну сол аз рӯи соли таваллуд

Соли таваллуд	Шумораи соли пурра барои шахсони таваллудшуда		Соли таваллуд	Шумораи соли пурра барои шахсони таваллудшуда		Соли таваллуд	Шумораи соли пурра барои шахсони таваллудшуда	
	аз 1 январ то 10 октябр	аз 10 октябр то 31 декабр		аз 1 январ то 10 октябр	аз 10 октябр то 31 декабр		аз 1 январ то 10 октябр	аз 10 октябр то 31 декабр
А	1	2	3	4	5	6	7	8
2018	0		1979	39	38	1940	78	77
2017	1	0	1978	40	39	1939	79	78
2016	2	1	1977	41	40	1938	80	79

2015	3	2	1976	42	41	1937	81	80
2014	4	3	1975	43	42	1936	82	81
2013	5	4	1974	44	43	1935	83	82
2012	6	5	1973	45	44	1934	84	83
2011	7	6	1972	46	45	1933	85	84
2010	8	7	1971	47	46	1932	86	85
2009	9	8	1970	48	47	1931	87	86
2008	10	9	1969	49	48	1930	88	87
2207	11	10	1968	50	49	1929	89	88
2006	12	11	1967	51	50	1928	90	89
2005	13	12	1966	52	51	1927	91	90
2004	14	13	1965	53	52	1926	92	91
2003	15	14	1964	54	53	1925	93	92
2002	16	15	1963	55	54	1924	94	93
2001	17	16	1962	56	55	1923	95	94
2000	18	17	1961	57	56	1922	96	95
1999	19	18	1960	58	57	1921	97	96
1998	20	19	1959	59	58	1920	98	97
1997	21	20	1958	60	59	1919	99	98
1996	22	21	1957	61	60	1918	100	99
1995	23	22	1956	62	61	1917	101	100
1994	24	23	1955	63	62	1916	102	101
1993	25	24	1954	64	63	1915	103	102
1992	26	25	1953	65	64	1914	104	103
1991	27	26	1952	66	65	1913	105	104
1990	28	27	1951	67	66	1912	106	105
1989	29	28	1950	68	67	1911	107	106
1988	30	29	1949	69	68	1910	108	107
1987	31	30	1948	70	69	1909	109	108
1986	32	31	1947	71	70	1908	110	109
1985	33	32	1946	72	71	1907	111	110
1984	34	33	1945	73	72	1906	112	111
1983	35	34	1944	74	73	1905	113	112
1982	36	35	1943	75	74	1904	114	113
1981	37	36	1942	76	75	1905	115	114
1980	38	37	1941	77	76			

Барои қайдҳо

Фармоиши № _____ нусха _____ адад.

Ба чоп супорида шуд _____

РТНТ МКҲ, Агенти овори назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон